

**Ба ҷашни 15-солагии Истиқлолияти  
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон  
бахшида мешавад.**

**Маҳмудов М.А., Раҳимов М.З.**

## **АСОСҲОИ ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

**Китоби дарсӣ барои хонандагони синфи 8-уми  
мактабҳои таҳсилоти умумӣ.**

**Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон  
тавсия кардааст.**

**Душанбе  
«Маориф ва фарҳанг»  
2006**

**ББК - 67.3 Я72+74,263,8  
М-48**

**М-48**

Махмудов М.А., Раҳимов М.З. **Асосҳои давлат ва ҳуқуки Ҷумҳурии Тоҷикистон.** Китоби дарсӣ барои хонандагони синфи 8-уми мактабҳои таҳсилоти умумӣ. «Маориф ва фарҳанг», Душанбе, - 2006, 200 сах.

**Муаллифон:**

Махмудов М.А. – доктори илмҳои ҳуқуқ, профессор, узви вобастаи АИ ҶТ, мавзӯъҳои 6,7,8,9,10,11

Раҳимов М.З. - доктори илмҳои ҳуқуқ, профессор, мавзӯъҳои 1,2,3,4,5,12

Китоби дарсӣ масъалаҳои умумии назарияи давлат ва ҳуқуқро дар баргирифта, ба хонанда доир ба пайдоиши давлат ва шаклҳои таърихии он, нишонаҳои давлати ҳуқуқбунёд, сарчашмаҳои ҳуқуқ, ҳуқуқ ва ахлоқ, соҳт ва руқнҳои давлатдории Тоҷикистон, масъалаҳои интихобот ва фаъолияти Президент, инчунин чигунагии фаъолияти шоҳаҳои ҳокимиияти давлатӣ - Ҳукумат, Маҷлиси Олий, судҳо ва ҳокимиияти маҳалӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумот медиҳад.

## **Муқаддима**

Чумхурии Тоҷикистон баъди пош хӯрдани давлати абарқудрати Шӯравӣ бунёд шуд ва ҳамчун давлати соҳибистиклол соли 1992 узви Созмони Милали Муттаҳид гашта, бо ҳамин ба ҷомеаи мутамаддини ҷаҳонӣ ба сифати субъекти мустақили ҳуқуқи байналхалқӣ пайваст гардид.

Аммо фаромӯш набояд кард, ки ин давлати тозабунёд дар ҷои ҳолӣ ба вучуд наомада, балки таърихи беш аз дуюнимҳазорсола дорад. Ҳанӯз дар замони салтанати Ҳахоманишиҳо нахустин Эъломияи ҳуқуқи инсон аз ҷониби Куруши Кабир қабул шуда буд, ки муҳимтарин масъалаҳои вобаста ба муносибатҳои ҳуқуқӣ ва арзишҳои инсониро дар бар мегирифт. Моли касеро зӯран нагирифтан, касеро ғулом накардан, мувофиқи кор музд гирифтан ва монанди инҳо нишонаҳои аввалини ҳуқуқи инсон ё худ меъёрҳои ҳуқуқие буданд, ки ҷомеа тавассути онҳо идора мешуд.

Охирин давлати мутамаркази тоҷикон - Сомониён соҳти давлатдории барои ҳамон замона хеле пешрафта дошт. Лекин дар натиҷаи муҳолифатҳои дохилӣ ва таҳти таъсири як қатор омилҳои дигар шикаст хӯрд. Миллати тоҷик баъди ҳазор соли бедавлатӣ ба шарофати истиқлоният дубора соҳиби давлат ва аркони давлатдорӣ гардид. Ҳоло Тоҷикистон дар шароити тамоман нави таъриҳӣ ва сиёсиву иҷтимоӣ қарор дорад. Давлати мо тавонист, ки дар як муддати кӯтоҳ аз бӯҳрони ниҳоят шадиди сиёсӣ - зиддияту низои дохилӣ ва мушкилоти вазнини иқ-

тисодӣ барояд ва имрӯз ба як давлате табдил ёбад, ки дар он низоми ҳуқуқии хеле мутараққӣ ва муосир амал меқунад.

Воқеан, дар ташаккули давлатдории навини мо омили ҳуқуқ нақши ҳалкунанд бозид. Соли 1994 нахустин Конститусияи Тоҷикистони соҳибистиклол қабул гардид ва бо ҳамин таҳкурсии ҳуқуқии давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягонаи иҷтимоӣ гузошта шуд. Бо дарназардошти талаботи рӯзафзуни ҳаёт ва бо мақсади тезонидани ҷараёни демократикуннии чомеа, инчунин ба тақозои меъёрҳои ҳуқуки пешрафтаи ҷаҳон ба Конститусия ду маротиба - солҳои 1999 ва 2003 тағириу иловаҳо ворид карда шуданд ва ҳоло Конститусияи Тоҷикистон яке аз сарқонунҳои демократитарини чомеаи ҷаҳонист.

Баъди таъсис ёфтани парламенти дупалатагӣ - Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон - қонунҳои зиёде қабул шудаанд, ки онҳо амалан ҳамаи соҳаҳои ҳаёти чомеаи моро танзим меқунанд. Зиёда аз ин, Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Конститусияи худ ӯҳదадор шудааст, ки меъёрҳои аз ҷониби умум пазирафташудаи ҳуқуқи байналмилалиро эътироф ва эҳтиром менамояд, яъне санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ акунун қисми таркибии низоми қонунгузории қишвари моро ташкил медиҳанд.

Мулоҳизаҳои болоӣ моро ба як хулоса меоранд, ки он хеле муҳим аст: омили асосии пешрафти на - фақат давлати мо, балки тамоми қишварҳои ҷаҳон - ташаккули низоми пешрафтаи ҳуқуқӣ ва устувории қонуният дар чомеа мебошад. Ҳама гуна муносибатҳо бояд дар асоси ҳуқуқ танзим карда шаванд, ҳамаи

одамон тобеи хуқуқ бошанд, қонун муқаддас дониста шавад ва бечунучаро риоя гардад. Президенти кишвар мұхтарам Э. Ш. Раҳмонов дар Паёми худ ба Маңлиси Олии Ҷумхурии Тоҷикистон 20-уми апрели соли 2006 ин нуктаро хеле хуб баён кардаанд: «*Дар ҷомеаи мутамаддини муосир қонун ҳамчун воситаи танзимкунандай ҳамаи нақшои ҳаёти ҷомеа нақши ва мавқеи бебаҳс дорад, зеро пешрафти ҷомеа фақат бо роҳи танзими қонунӣ ва одилонаи муносабатҳои ҷамъиятӣ имконпазир аст*».

Тоҷикистон ташкили давлати хуқуқбунёд ва ҷомеаи шаҳрвандиро мақсади ояндаи инкишофи худ қарор додааст, ки дар раванди ташаккули чунин давлат ва ҷомеа ҳуқуқ нақши бузург дорад. Маҳз аз ин рӯ, азхуд кардани асосҳои ҳуқуқ вазифаи ҳар як шаҳрванд аст. Баъзеҳо чунин ақида доранд, ки дониши ҳуқуқӣ танҳо ба онҳое зарур аст, ки аз рӯи қасб фаъолият мекунанд, яъне ҳуқуқшиносанд. Ин андеша комилан ғалат аст. Донистани ҳуқуқ қарзи шаҳрвандии ҳар як шахс, нишонаи маданият ва нерӯи ақлонии ҳар як шаҳрванд мебошад. Баръакс, надонистани ҳуқуқ аломати очизиву нотавонӣ, бефарқӣ нисбат ба тақдири давлату ҷомеа ва сарнавишти худи одам ба ҳисоб меравад.

Дар қисми 2 моддаи 42-юми Конститутсия бехуда сабт нашудааст, ки «надонистани қонун ҷавобгариро истисно намекунад». Ин меъёри конститутсионӣ моро ўҳдадор месозад, ки қонунро донем ва онро риоя намоем.

Хонандай азиз! Китобе, ки Шумо дар даст доред, мухимтарин масъалаҳо ва мағҳумҳои илми асосҳои

давлат ва ҳуқуқро аз пайдоиш то ба инкишофи им-  
рӯзai давлат дар бар мегирад. Ба таври ҷиддӣ азхуд  
кардани мавзӯъҳои китоби мазкур ба Шумо имкон  
медиҳад, ки донишу саводи ҳуқуқӣ ва маданияти  
шаҳрвандии худро баланд бардоред ва ҷаҳонбини-  
атонро васеъ гардонед.

Орзу дорем, ки Шумо оид ба давлат ва ҳуқуқи  
кишвари худ эҳтиром зохир намуда, ҳар як савол  
ва мавзӯъро хуб аз худ мекунед ва баҳри мустаҳкам  
намудани давлати соҳибистиколи тоҷикон саҳми  
худро мегузоред.

# **ФАСЛИ I ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ**

## **МАВЗЎИ 1. ПАЙДОИШ, МОҲИЯТ ВА ШАКЛҲОИ ДАВЛАТ**

### **1.Пайдоиш, мөҳият, нишонаҳо ва навъҳои таърихии давлат**

Замоне буд, ки дар олам давлат вучуд надошт. Вай дар мархилаи муайяни тараққиёти ҷамъият ба вучуд омад. То замони пайдо шудани давлат соҳти ҷамъияти ибтидой вучуд дошт. Дар чунин ҷамъият давлат, ҳуқуқ, синфҳо ва ҳатто моликияти хусусӣ набуд. Одамон якҷоя меҳнат карда, воситаҳои рӯзгузарониро ба даст меоварданд. Ҳама одамон озод ва баробар буданд. Онҳо озодӣ ва манфиатҳои яқдигарро якҷоя ҳифз мекарданд. Муносибатҳои байни одамон дар асоси расму одат ва анъана ба тартиб дароварда мешуданд. Масъалаҳои муҳими ҳаётӣ дар маҷлиси умумии аъзои ба балоғат расидаи авлод ҳал қарда мешуданд. Дохиён ва сардорони ҳарбӣ дар фосилаи ҷамъомадҳо масъалаҳои ҷории ҳаёти ҷамъиятро идора менамуданд. Онҳо нисбат ба дигарон ҳеч гуна бартарии моддӣ надоштанд. Ҳар вақте, ки зарурат пеш меомад, онҳоро интихоб ё иваз мекарданд. Ҳеч гуна гурӯҳи маҳсуси одамоне, ки дигаронро расман идора намоянд, вучуд надошт. Асоси соҳти ташкиливу иҷтимоии ҳаёти аъзои ҷамъиятро ҷамоаи оилавӣ ташкил медод, ки дар поян муносибатҳои авлодӣ бунёд ёфта буд. Якчанд авлод муттаҳид шуда, ҷамоаи оилавиро ташкил медоданд.

Бо мақсади юришҳои ҳарбӣ, ҳучум ба қабилаҳои дигар ва ғайраҳо якчанд ҷамоаи оилавӣ муттаҳид мешуданд, ки асоси онро низ нишонаи авлодӣ ташкил медод. Ба ҳамин сабаб ҷамъияти он замонҳоро ҷамъияти авлодӣ меномиданд.

Шаклҳои асосии фаъолияти ҳочагии одамонро шикор, моҳидорӣ ва ҷамъ намудани наботот ташкил медоданд. Чунин навъи ҳаёти ҳочагиро ҳочагии азхудкунанда меноманд.

Гузариш аз ҳочагии азхудкунанда ба иқтисодиёти истеҳсолкунанда бештар ба омилҳои хислати экологидошта асос меёбад. Тафйироти номусоиди муҳит, нобудшавии намудҳои зиёди наботот ва ҳайвонот, ки одамони ҷамъияти ибтидой истеъмол менамуданд, ба инкишофи ҷамъияти ибтидой бетаъсир намонд. Гузариши мунтазам ба иқтисоди истеҳсолкунанда ҳаёти одамони ҷамъияти ибтидоиро дигаргун соҳт. Функцияҳои нави идоракунӣ пайдо шуда, барқароршавии типи нави фаъолияти меҳнатӣ ба миён омад.

Инкишофи заминдорӣ зарурати танзим ва баҳи-собгирии саҳми ҳар як узви ҷамъияти ибтидоиро ба миён оварда, иштироки онҳоро дар ташкили фондҳои ҷамъиятӣ, тақсимоти маҳсулоти истеҳсолшуда ва ташкили фондҳои гуногун муайян намуд. Пешво дар ҷамъият тақсимкунандаи асосии маҳсулоти истеҳсолшуда, назораткунанда ва танзимкунандаи ҷараёни истеҳсолот мегардад ва бо гузашти вақт аз омма чудо гардида, вобаста ба мавқеи ишғолкардааш имконият пайдо мекунад, ки арзиши изофаи маҳсулотро аз ҳуд намуда, ба дорандай моликият табдил ёбад. Бо му-

раккабшавии истеҳсолот шахсоне пайдо мешаванд, ки функцияи мушовир, маъмур, амалдор ва гайраро ичро менамуданд.

Ҳамин тавр, тараққиёти қувваҳои истеҳсолкунанда ва тақсимоти чамъиятии меҳнат (кишоварзӣ, чорводорӣ, тичорат) боиси ба синфҳо ҷудо шудани чамъият гардид. Дар чамъият тадриҷан гурӯҳҳои сарватманд ва камбизоат ба вуҷуд омаданд. Рафта-рафта зиддияти байнӣ онҳо пурзӯр гардид ва онҳое, ки аз ҷиҳати иқтисодӣ пуркуvvат буданд, ба дастгоҳи маҳсуси маҷбуркунӣ эҳтиёҷ пайдо намуданд. Ҳамин тариқ, таназзули чамъияти ибтидой оғоз гардид. Ба вуҷуд омадани синфҳо, пурзӯршавии истисмор ва пайдоиши моликияти хусусӣ боиси ташкили дастгоҳи маҷburkunӣ гардид. Ба сифати чунин дастгоҳи маҷburkunӣ фақат давлат амал карда метавонист. Вай дар натиҷаи тараққиёти дохилии чамъияти ибтидой, пайдоиш ва зиддияти синфҳо ва нобаробарии молумулкӣи аъзоёни чамъият ба миён омад. Вале вайроншавии чамъияти ибтидой дар рӯи замин ва тарзи пайдоиши давлатҳо бо шаклҳои гуногун ҷараён мегирифт. Давлатҳо вобаста ба шароити муайянӣ таърихӣ, пайдоиши моликияти хусусӣ, инчунин тарзу усулҳои муборизаи синфҳо бо шаклҳои гуногун пайдо мешуданд.

Нахустин давлатҳо аввал дар Шарқ пайдо шудаанд. Қувваи асосии истеҳсолкунанда ва табакаи бонуфузи ин давлатҳо зироатпарварон будаанд. Давлатҳои нахустин дар шакли *шაҳр - давлатҳо* пайдо шудаанд. Онҳо бе ягон таркиши иҷтимоӣ пайдо шуда, баъдтар ба давлатҳои дорои тарзи истеҳсоли осиёӣ

табдил ёфтаанд. Нахустин давлатҳо дар ҳазорсолаи IV-VII то солшумории милодӣ дар Хитойи қадим, Байнаннахраин, Месоамерика ва Перуи Кӯҳӣ дар як вақт ва новобаста аз ҳамдигар пайдо шудаанд. Дар онҳо табақаҳои нави иҷтимоӣ, ба монанди зироат-парварон, ҳунармандон, рӯҳониён ва идоракунандагон истиқомат мекарданд. Дар он давлатҳо байни одамон тақсимоти молу мулк ва меҳнат аниқ шуда, мазмуни ҳудудӣ пайдо карда буд. Шаҳр - давлатҳо бо мурури замон ба марказҳои маъмурӣ, хоҷагӣ ва динӣ табдил ёфта, вазифаҳои идоракунии давлатро ичро мекарданд.

Пайдоиши давлат дар таърихи башар бо шаклҳои дигар низ сурат гирифтааст. **Ф.Энгельс** дар **асари худ «Пайдоиши оила, моликияти хусусӣ ва давлат»** се шакли асосии пайдоиши давлатро нишон додааст: **афинагӣ, римӣ ва олмонӣ.**

**Давлати ғуломдории Афина** шакли классикии пайдоиши давлат мебошад. Зоро он дар натиҷаи инкишофи соҳти авлодӣ, ки асоси онро зиддиятҳои синфӣ ташкил медоданд, бе даҳолат ва зӯроварии дохиливу берунӣ пайдо шудааст.

**Давлати Рим** низ дар асоси вайроншавии соҳти авлодӣ, бавучудоии моликияти хусусӣ ва ба синфҳои ба ҳам зид чудо шудани ҷамъият ба вуҷуд омадааст. Вале хусусияти фарқунандаи пайдоиши давлати қадими Рим аз он иборат аст, ки он натиҷаи муборизаи байни плебейҳо ва патрисийҳо мебошад. Плебейҳо шахсони озод буда, аз авлоди римиҳо набуданд. Онҳо аз маҳалҳои ба зери итоат даровардашуда ва соҳиби замин буда, андоз месупориданд ва хизмати ҳарбиро

ба чо меоварданد. Патрисийҳо асилзодагон ва ҳокимони авлодии римиҳо буданд. Плебейҳо барои роҳ ёфтанд ба мансаб ва истифода бурдан аз заминҳои давлатӣ ба муқобили патрисийҳо муборизаро сар карданд. Ин мубориза боиси суръат гирифтани ҷараёни ташкилшавии давлати ғуломдории Рим гардид.

**Давлати олмонӣ** шакли дигари пайдоиши давлат мебошад. Вай дар аспи V пеш аз милод дар натиҷаи забт шудани худуди империяи Рим аз тарафи қабилаҳои олмонӣ ба вучуд омадааст. Қабилаҳои олмонӣ, ки дар соҳти ҷамъияти авлодӣ зиндагӣ мекарданд, баъди забт намудани худуди империяи Рим онро идора карда натавонистанд. Зоро барои идора кардан дастгоҳи маҷбуркунӣ лозим буд. Ба ҳамин сабаб мақомоти соҳти авлодии олмонӣ базудӣ ба мақомоти давлатӣ табдил ёфтанд.

Моҳияти давлат мазмун, таъинот ва мавҷудияти давлатро дар бар мегирад ва масъалае мебошад, ки ба кӣ тааллук доштани ҳокимияти давлатиро муайян мекунад. Ҳарчанд давлат дар давраҳои муайяни таърихӣ манфиатҳои табақа ё синфи ҳокимро ифода намуда, ҳукмронии ақаллиятро аз болои аксарият таъмин кардааст, vale дар шароити ҳозира моҳияти худро тағиیر додааст. Давлат тадриҷан ба механизми самараноки бартараф намудани мухолифатҳои ҷамъияти на бо роҳи зӯрӣ ва пахш кардани онҳо, балки ноил шудан ба роҳи созиш табдил меёбад. Ҳуди мавҷудияти давлат дар давраи ҳозира ҷандон ба синфҳо ва муборизаи синфӣ алоқаманд набуда, бештар ба талаботу манфиатҳои умумииҷтимоӣ во-баста мебошад.

Ин масъала ҳамкории оқилона ва маъмулан осоиштаи қувваҳои гуногун ва ба ҳам мухолифро дар назар дорад. Лекин чунин тарзи ҳалли масъала маъни онро надорад, ки давлатҳои ҳозира моҳияти синфии худро пурра гум карда бошанд. Дар шароити нав моҳияти синфии давлат аҳамияти дуюмдарача пайдо карда, моҳияти умумиичтимои он ба ҷои аввал баромадааст. Акнун давлатҳо фаъолияти худро барои таъмин кардани созиши умумиичтимоӣ ва идораи корҳои ҷамъият равона месозанд. Бинобар ин, ҳангоми таҳлили моҳияти давлат ҳарду омил ё ҳарду паҳлӯи масъаларо бояд ба назар гирифт. Инкор кардани яке аз ин ду омил моҳияти давлатро нопурра ва яктарафа баҳо додан аст.

Давлат дорои нишонаҳои зерин мебошад:

**1.Ҳокимияти оммавӣ (давлатӣ).** Ҳокимиятро барои он оммавӣ меноманд, ки вай бо ҷамъият як (мутобик) набуда, балки аз номи он, яъне аз номи тамоми ҳалқ фаъолият мекунад. Ҳокимияти оммавӣ дар симои мақомот ва муассисаҳои давлатӣ, инчунин шахсони мансабдори давлатӣ таҷассум ёфта, ба ҳокимияти давлатӣ табдил меёбад ва ин яке аз ҳусусиятҳои фарқкунандай чунин навъи ҳокимият мебошад. Ҳокимияти давлатӣ ба воситаи мақомот ва шахсони мансабдор идоракуни ҷамъиятро ба роҳ монда, ба ҳамин тартиб аз ҷамъият чудо мешавад ва аз он боло меистад. Давлат якҷоя бо мақомот ва муассисаҳои давлатӣ дастгоҳи маҳсуси маҷбуркуниро ташкил медиҳад. Мақомоти ҳокимият ва идоракунӣ, судҳо, прокурорҳо, артиш, милиса, мақомоти амният ва ғайраҳо ба сифати чунин мақомот ва ташкилотҳои давлатӣ фаъолият мекунанд.

**2. Ташкили ҷойгиршавии аҳолӣ дар ҳудуди муайян ва амалӣ намудани ҳокимияти оммавӣ дар доираи он ҳудуд.** Давлат дорои ҳудуди муайяне мебошад, ки дар он ҳудуд соҳибхтиёри давлат ифода меёбад. Аҳолие, ки дар ин ҳудуд зиндагӣ мекунад, шаҳрвандони он давлат ба ҳисоб меравад. Фарки давлат аз ташкилотҳои ғайридавлатӣ (иттифоқҳои касаба, ҳизбҳои сиёсӣ ва ғайра) дар он аст, ки давлат ифодакунандай манфиати ҳамаи аҳолии мамлакат буда, ҳокимияти ҳудро нисбат ба ҳамаи онҳо барobar татбиқ менамояд. Вале ташкилотҳои ғайридавлатӣ ихтиёран ташкил ёфта, фақат як қисми аҳолиро дар ҳайати ҳуд муттаҳид месозанд.

**3. Соҳибхтиёри нишонаи сеюми давлат мебошад.** Соҳибхтиёри давлати ҳокимияти ҳудуди муҳторияти ҳокимияти давлатӣ ифода меёбад. Волоияти ҳокимияти давлатӣ маъни ба ҳама умумӣ будани ҳокимият, бартарии он ва дорои қудрати маҷбуркунӣ доштани ҳокимияти давлатиро ифода менамояд. Мустақилият ва муҳторияти ҳокимияти давлатӣ чунин маънӣ дорад, ки давлат дар дохири мамлакат ва берун аз он ҳуқуқи ба таври мутлақ ва озодона ҳал намудани ҳама гуна масъалаҳоро дорад.

**4. Алоқамандии давлат ва ҳуқуқ.** Давлат бе ҳуқуқ вучуд дошта наметавонад. Ҳуқуқ давлат ва ҳокимияти давлатиро ба расмият дароварда, бо ҳамин роҳ онро қонунӣ (расмӣ) мегардонад. Давлат вазифаҳои ҳудро ба шакли ҳуқуқӣ амалӣ менамояд. Ҳамзамон бо ин, ҳуқуқ фаъолияти давлат ва ҳокимияти давлатиро дар доираи қонуният мушахҳас намуда, тобеияти онҳоро ба низоми ҳуқуқии мушахҳас таъмин мекунад. Дар ин гуна ҳолати тобеияти давлатӣ ба ҳуқуқ давлати демокративу ҳуқуқбунёд ташкил меёбад.

**Ҳамин тавр, давлат ташкилоти ҳокимияти сиёсии чамъият мебошад, дорои дастгоҳи маҳсуси маҷбурунӣ буда, салоҳияти худро дар ҳудуди муайян амалий менамояд.** Вале чунин мағҳум низ ба монанди мағҳумҳои дигари давлат нисбатан шартӣ буда, танҳо нишонаҳои ҳуқуқии давлатро ифода менамояд ва моҳияти пурраи ин институти мураккабро дар бар намегирад.

Дар таърихи бисёрасраи инкишофи инсоният давлатҳои зиёде яқдигарро иваз намудаанд. Бинобар ин, навъҳои таърихии давлат низ гуногун мебошанд. Онҳоро ба навъҳои таърихии давлатҳои Шарқ, гуломдорӣ, феодалий, капиталистӣ ва сотсиалистӣ чудо менамоянд. Давлатҳои қадимаи шарқӣ (Миср, Бобулистон, Хитой, Ҳиндустон ва ғайра) қариб 5 ҳазор сол пеш дар минтақаҳои дорои заминҳои обӣ пайдо шудаанд. Асоси иқтисодии ин давлатҳоро моликияти давлат ба замин ва иншооти обӣ ташкил медод. Дар ин давлатҳо ҳамчун анъана ба синфҳо ҷудошавии чамъият вуҷуд надошт. Дар онҳо анъанаҳои мавҷуд буда нақши калон мебозиданд. Бисёр давлатҳои қадимаи Шарқ асрҳои дароз бе тағиیر мемонданд ва ба ин сабаб инкишоф намеёфтанд. Сохтори ҳокимияти давлатӣ дар онҳо шакли истибдодӣ дошта, тамоми ҳокимият ба як шахс – шоҳ ё амири мутлақ ба таври меросӣ қарор дошт, ки бо ёрии дастгоҳи пуркувати бюрократии ҳарбӣ идора карда мешуд.

Дар давлати типи ғуломдорӣ диктатураи ғуломдорон аз болои ғуломон, дар давлати типи феодалий ҳукмронии феодалҳо аз болои дехқонон ва дар давлати капиталистӣ ҳокимияти буржуазия аз болои синфи коргар таъмин карда мешуд. Дар баробари

сарнагун шудани сохти буржуазӣ ва иваз шудани он ба навъи давлати сотсиалистӣ диктатураи синфи коргар ба вучуд омад.

Давлати ғуломдорӣ аслиҳаи ғуломдорон барои истисмори табақаи ғуломон буд. Он манфиати ғуломдоронро муҳофизат карда, ҳама гуна муқобилияти ғуломонро пахш менамуд, ҳукмронии аққалиятро аз болои аксарият таъмин мекард. Ғулом аз ҳама гуна ҳуқуқу озодиҳо маҳрум буда, ҳамчун ҳайвон хариду фурӯш карда мешуд. Чунин ҳолат боиси норозигии ғуломон гардида, муборизаи онҳоро бар зидди сохти мавҷуда тадриҷан пурзӯр мекард. Дар натиҷаи шӯришҳои пайдарҳами ғуломон пояҳои давлати ғуломдорӣ суст шуда, барои гузаштан ба навъи давлатдории феодалий замина муҳайё мегардид. Оҳиста-оҳиста давлати ғуломдорӣ ба давлати феодалий иваз шуда, ҷамъияти ғуломдорӣ ба ҷамъияти феодалий табдил ёфт.

Гузариш ба давлати феодалий давраи дуру дарозро дар бар гирифта, танҳо дар асрҳои V-VI милодӣ аввалин давлатҳои феодалий ба вучуд омаданд. Дар ин ҷамъият заминдoron ва дехқонон табақаҳои асосӣ ба ҳисоб мерафтанд. Заминдoron табақаи истисморкунанда ва дехқонон табақаи истисморшаванда ба ҳисоб мерафтанд. Феодалҳо, ки соҳиби замин буданд, дар айни замон соҳиби ҳокимияти сиёсӣ ба шумор мерафтанд. Давлати феодалий ҳамчун воситаи аз тарафи феодалҳо пахш намудани муқобилияти дехқонон буд. Вазифаи ин навъи таърихии давлатдорӣ таъмин намудани ҳукмронии феодалҳо аз болои дехқонон буд. Тезутундшавии муборизаҳои синфи дар

давлатҳои феодалӣ бо шӯришҳои зиёде меанҷомид. Дар ин маврид шумо аз таъриҳ шӯришҳои Степан Разин ва Йемелян Пугачевро дар Россия, шӯриши Восеъро дар Бухоро Шарқӣ дар асри XIX ва гайраҳо хондаед. Ин муборизаҳо боиси барҳам ҳӯрдани давлати феодалӣ ва ба ҷои он барпо гардиданӣ давлати капиталистӣ гардидаанд. Давлати капиталистӣ бо дараҷаи нисбатан баланди инкишофи ҳуд аз навъҳои давлати ғуломдорӣ ва феодалӣ фарқ мекунад. Дар чунин давлат ду синфи бо ҳам зид - коргар ва буржуазия вучуд дошт. Бо мурури тараққӣ кардани капитализм зиддияти байни раванди истеҳсолоти хислати ҷамъиятидошта ва шакли ҳусусии азониҳудкунии он пурзӯр мегардад. Истисмори коргарон торафт шиддат гирифта, норозигии онҳо аз соҳти мавҷуда меафзуд. Дар натиҷаи инқилоб ин навъи давлат ба давлати сотсиалистӣ иваз гардид.

Инқилоби Октябри соли 1917 дар Россия барои бунёди давлати навъи сотсиалистӣ дар ҷаҳон замина ғузошт. Ҷумҳурии мо, ки ба ҳайати давлати Шӯравӣ дохил мешуд, дар қатори дигар ҷумҳуриҳои иттифоқӣ барои барпо намудани давлати сотсиалистӣ саъю қӯшиш менамуд.

Давлати Шӯравӣ ду марҳаларо тай намуд. Марҳалаи диктатураи пролетариат, ки аз октябри соли 1917 то пурра ва қатъиян ғалаба кардани сотсиализм, яъне охири солҳои 50-ум ва аввали солҳои 60-умро дар бар мегирад ва марҳалаи дуюм - давраи ташаккули давлати умумиҳалқӣ мебошад. Агар дар марҳалаи аввали инкишоф давлати сотсиалистӣ иродай синфи коргарро ифода карда бошад, пас дар марҳилаи

дуюм моҳияти он ифода кардани иродай оммаи халқ мебошад.

Дар охири соли 1991 Иттиҳоди Ҷумҳуриҳои Шӯравии Сотсиалистӣ барҳам ҳӯрд. Дар арсаи ҷаҳон ташкилоти нав - Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил созмон дода шуд. Таъсисдиҳандай ИДМ 11 ҷумҳурии собиқ Иттиҳоди Ҷумҳуриҳои Шӯравии Сотсиалистӣ, аз ҷумла: Арманистон, Белоруссия, Қазоқистон, Қирғизистон, Молдавия, Озарбойҷон, Россия, Тоҷикистон, Туркманистон, Ӯзбекистон ва Украина буданд. Дар соли 1993 Гурҷистон низ узви ИДМ гардид. Созишнома оид ба созмон додани Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил аз 8 декабря соли 1991, Протокол ва Эъломияи Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил аз 21 декабря соли 1991 ва Оинномаи Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил аз 22 январи соли 1993 санадҳои таъсисии ИДМ мебошанд. Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил мувофиқи ҳучҷатҳои таъсисӣ, Оиннома ва фаъолияти амалии ҳуд ташкилоти минтақавии байналмилалӣ мебошад. Вай дар асоси шартномаи байналмилалӣ аз тарафи давлатҳои мустақил таъсис дода шудааст. ИДМ бо мақсади ҳамкорӣ дар соҳаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, гуманитарӣ, фарҳангӣ ва ғайраҳо барпо карда шудааст. Дар ҳучҷатҳои таъсисии ин ташкилот зарурати ҳамкориҳо дар соҳаи таъмини сулҳ ва бехатарӣ, андешидани ҷораҳо оид ба кам кардани силоҳ ва ҳароҷоти ҳарбӣ, барҳам додани силоҳи ядрӣ ва дигар силоҳҳои қатли ом, ноил шудан ба беяроқгардонии умумӣ ва пурра маҳсус таъкид шудааст. Давлатҳои аъзои ИДМ дар назди ҳуд вазифа гузоштаанд, ки инкишофи ҳаматарафаи давлатҳоро дар

доираи фазои ягонаи иқтисодӣ, инчунин кооператсия ва интегратсияи байнидавлатӣ ба роҳ монанд.

Бо мақсади ҳарчи самаранок ҳал кардани ин вазифа кишварҳои аъзои ИДМ моҳи сентябрри соли 1993 оид ба барпо намудани Иттиҳоди иқтисодӣ шартнома бастанд. Барои амалӣ намудани мақсадҳои гузошташуда кишварҳои аъзои ИДМ ба хулоса омаданд, ки фаъолияти худро дар асоси принсипҳои баробарӣ, эҳтироми соҳибистикӯлият, истифода набурдани қувва ё таҳдиди он, ягонагии қаламрави давлатҳо, ҳал намудани баҳсҳо бо роҳи осоишта, даҳолат накардан ба корҳои дохилӣ ва берунӣ, таъмини ҳуқуқ ва озодиҳои инсон, ҳамкории байни давлатҳо, иҷрои соғдилонаи ӯҳдадориҳои аз рӯи ҳуҷҷатҳои Иттиҳод ба зимма гирифтаашон ва гайра ба роҳ мемонанд.

## **2.Шаклҳои давлат**

Давлатҳо на танҳо бо моҳияту вазифа ва самту тарзи фаъолияти худ аз яқдигар фарқ мекунанд, балки бо шаклҳои идоракунӣ ва соҳти давлатиашон низ аз ҳамдигар фарқ доранд. Вобаста ба шакли идоракунӣ давлатҳо ба ду гурӯҳ чудо мешаванд: монархӣ ва ҷумҳурияйӣ. **Монархия - ҷунин шакли идоракунӣ мебошад, ки дар он ҳокимияти олӣ қисман ё пурра дар ихтиёри сарвари давлат мебошад. Дар сари давлат - монарх, подшоҳ, амир ва ё император меистад.** Онҳо таҳтро ба тариқи меросӣ ё баъзе вақт интиҳоӣ ба даст медароранд. Шакли давлатдории Эрон ва Ҳабашистон то инқилоб, Англия, Япония, Белгия ва ғайраҳо ба ҷунин давлатҳо мисол шуда метавонанд.

**Дар шакли давлатдории ҷумҳурияйӣ ҳокимият ба воситаи мақомоте, ки ба мӯҳлати муайян интихоб ме-гарданд, идора карда мешавад.** Ин шакли давлатдорӣ президентӣ ва парламентӣ мешавад. Дар ҷумҳурии президентӣ ҳукумат новобаста аз ҳайати ҳизбии парламент аз тарафи Президент ташкил карда шуда, дар назди он масъулият дорад. Президент фаъолияташро мувофиқи салоҳиди худ ба амал мебарорад. Ба чунин давлатҳо Россия, ИМА, Ӯзбекистон, Туркманистон, Тоҷикистон ва гайраҳо доҳил мешаванд.

**Дар ҷумҳурии парламентӣ ҳукумат аз намоянда-гони як ё яқчанд ҳизб, ки дар парламент аксарияти ҷойхоро ишғол менамоянд, ташкил карда мешавад.** Чунин Ҳукумат мувофиқи Конститутсия дар назди парламент масъулият дорад. Ба чунин давлатҳо Ҳиндустон, Олмон, Италия ва гайраҳо доҳил мешаванд.

Давлатҳо вобаста ба соҳти давлатиашон низ аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Соҳти давлатӣ ҳусусияти муносибатҳои байниҳамдигарии руҳҳои давлат ва мақомоти марказиву маҳаллии онро ифода менамояд. **Давлатҳо аз рӯи соҳти давлатиашон ягона (унитарӣ), федеративӣ ва конфедеративӣ мешаванд.**

**Давлати ягона** шакли оддии давлатдорӣ мебошад. Вай аз қисмҳои марзию маъмурӣ, ба монанди вилоятҳо, шаҳрҳо, ноҳияҳо, ҷамоатҳо ва гайраҳо иборат мебошад. Дар чунин давлат мақомоти олии ҳокимияти давлатӣ ва идоракунии умумӣ вучуд доранд. Масалан, Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қирғизистон, Франсия, Япония ва гайраҳо.

**Давлати федеративӣ шакли мураккаби давлатдорӣ мебошад.** Дар он мақомоти ҳокимияти олӣ ва идоракуни барои ҳамаи федератсия умумӣ ташкил карда шуда, шаҳрвандии умумӣ вучуд дорад. Ҳар яке аз аъзои федератсия дорои мақомоти ҳокимиятий ва идоракунӣ буда, мустақилияти нисбии худро нигоҳ медорад. Аъзои федератсия фаъолияти худро дар доираи ваколатҳое, ки аз тарафи федератсия ба онҳо дода шудааст, ба амал мебароранд. Ба чунин давлатҳо ИМА, Россия, Ҳиндустон, Мексика ва ғайра мисол шуда метавонанд.

**Дар гузашта давлатҳои конфедеративӣ низ вучуд доштанд.** Ин давлатҳо бо мақсади ба танзим даровардани як қатор масъалаҳо мақомоти олии умумӣ ташкил менамоянд. Дар онҳо худуди ягона вучуд надорад. Чунин давлатҳо аз ҳудуди давлатҳои алоҳида иборатанд, ки бо яқдигар иттиҳод бастаанд. Дар онҳо шаҳрвандии ягона низ вучуд надорад, яъне ҳар як давлат дорои шаҳрвандии худ мебошад. Таҷрибаи таърихӣ исбот кардааст, ки давлатҳои конфедеративӣ дурудароз вучуд дошта наметавонанд. Онҳо тез барҳам меҳӯранд ё ба давлати федеративӣ табдил меёбанд. Дар гузашта ИМА, Нидерландия, Иттиҳоди Германия ва ғайра давлати конфедеративӣ буданд.

Давлатҳо вобаста ба низоми сиёсиашон низ аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Низоми сиёсӣ то андозае на танҳо шакли давлат, балки мазмуни фаъолияти онро тавсиф менамояд. Аз ин ҷо моҳиятан он меъёри муайянкундандаи шакли давлат мебошад.

Низоми сиёсӣ маҷмӯи усул, тарз ва воситаҳое мебошад, ки бо ёрии онҳо ҳокимияти давлатӣ амалӣ

карда мешавад. Низоми сиёсӣ ҳолати ҳуқуқии шахсро дар ҷамъият ва давлат, ҳолати воқеии он, таъсири давлат ба ҳаёти сиёсии кишвар, шакли ҳуқуқии фаъолияти мақомоти давлатӣ ва салоҳияти онҳо ва ғайраҳо тавсиф медиҳад. Ду намуди гуногуни низоми сиёсӣ - демократӣ ва ғайридемократӣ вучуд дорад. Ба низоми ғайридемократӣ дар гузашта давлатҳои Олмон, Италия, Кампучия ва ғайраҳо дохил мешуданд. Давлатҳое, ки дар асоси низоми демократӣ фаъолият менамоянд, баробарӣ ва озодии ҳамаи шахсонро эътироф қарда, онҳоро на танҳо дар Конститутсия мустаҳкам менамоянд, балки дар амал ҷорӣ мекунанд. Волоияти қонун, риояи қонуният, истифодаи васеи институтҳои демократии гуногунро дар ҳаёти сиёсӣ таъмин менамоянд. Низоми демократӣ идеале мебошад, ки барои ноил шудан ба он ҳама гуна ҷамъият ва давлат кӯшиш мекунад.

### **3. Самтҳои асосии фаъолияти давлат**

Давлат фаъолияти худро дар соҳаҳои гуногун ба амал мебарорад.Faъолияти ҳар як давлат баҳри амалӣ гардонидани мақсадҳое, ки дар ин ва ё он марҳилаи инкишоф дар назди худ мегузорад, равона шудааст. Faъолияти давлат самтҳои зиёд дорад ва соҳаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва дигар соҳаву баҳшҳоро дар бар мегирад. Самтҳои фаъолияти давлат, ки барои амалӣ гардонидани вазифаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва идеологӣ равона карда шудаанд, функсияи давлатро ташкил медиҳанд. Функсияҳои давлат ниҳоят гуногун буда, ҳамаи онҳо якҷоя ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд:

1. Дохилӣ. 2. Берунӣ.

Функцияҳои дохиливу беруни давлатро сиёсати дохилӣ ва берунӣ ё хориҷӣ низ меноманд.

Равиши фаъолияти давлат дар дохили мамлакат функцияи дохилии давлат мебошад ва он нақши давлатро дар амалӣ гардонидани сиёсати дохилии мамлакат ифода менамояд. Функцияҳои дохилии давлат аз функцияҳои хочагидорию ташкилотчигӣ, маданию тарбиявӣ, таъмини қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ, таъмини риояи ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандон, муҳофизат ва ҳифзи ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандон, инчунин андозбанӣ ва назорати молиявӣ иборат мебошад. Функцияи дохилии давлат бо функцияи беруни он алоқамандии зич дорад. Сиёсати беруни давлат дар айни замон давоми сиёсати дохилии он мебошад.

Ба давлат функцияҳои зерини берунӣ хос мебошад: муҳофизати мамлакат, ҳамроҳшавӣ ба иқтисоди ҷаҳонӣ, ҳамкорӣ доир ба проблемаҳои глобалии ҳозиразамон, дастгирии тартиботи ҷаҳонӣ ва гайраҳо.

Функцияҳои давлат вобаста ба тараққиёти мамлакат инкишоф мёёбанд. Амалӣ гардидани онҳо дар ҳамаи соҳаҳои ҳаёти давлат боиси пешрафт ва мустаҳкам шудани иқтидори ҳар як давлат мегардад. Зоро ба воситаи онҳо вазифа ва мақсадҳои давлат амалӣ карда мешаванд. Масалан, бо амалӣ гардидани функцияи ташкилию хочагӣ вазифаҳои ташкил кардани истеҳсолот ва танзими иқтисодиёт бо мақсади гузаштан ба иқтисоди бозорӣ ба тартиб дароварда мешавад.

Нақш ва мавқеи давлат дар ҳаёти маданију тарбиявӣ низ меафзояд. Зоро барпо кардани давлати демокративу ҳуқуқбунёд на фақат пешрафти иқтисодӣ, балки маданияти баланди маънавии шаҳрвандонро низ талаб менамояд. Функцияи мазкур тарбияи одамонро дар рӯҳияи муносибати соғдилона ба меҳнат, эҳтироми шаклҳои гуногуни моликият, ватандӯстӣ, маърифати баланд ва амсоли инҳо таъмин мекунад.

Функцияи иҷтимоӣ мазмуни гуногун дошта, доираи васеи проблемаҳоро дар бар мегирад. Вале таъиноти асосии он дар таъмини беҳбудии ҷамъиятий ифода меёбад. Барои ин давлат кӯшиш ба ҳарҷ мениҳад, ки кафолати шуғли аҳолии қобили меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии шаҳсонеро, ки ба дастгирии давлат мӯҳтоҷанд, аз ҷумла маъюбон, мӯйсафедон, оилаҳои серфарзанд, бекорон ва ғайраҳоро таъмин намояд. Функцияи иҷтимоӣ сиёсати давлатиро дар соҳаи таҳсилот, илм, фарҳанг ва саломатии шаҳрвандон дар бар мегирад. Дар ин ҷо функцияи иҷтимоӣ дар шакли дастгирии давлатии муассисаҳои таҳсилотӣ, тарбиявӣ, илмӣ ва фарҳангӣ анҷом дода мешавад.

Дар ҳалли вазифаҳои барпо намудани давлати ҳуқуқбунёд функцияҳои таъмини қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ, муҳофизат ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон нақши калон мебозад. Ин функция бо дигар функцияҳои давлат алоқамандии зич дошта, барои мустақилона ба амал баровардани онҳо ҳаматарафа мусоидат менамояд. Давлат ба воситаи ҳуқуқ вазифаҳои иқтисодӣ, сиёсӣ ва идеологии худро дар ҳаёт татбиқ менамояд. Меъёрҳои ҳуқуқиро қабул

карда, ичрои онҳоро ба воситай механизми давлатӣ таъмин менамояд. Механизми давлатӣ низоми мақомоти гуногуни давлатӣ мебошад, ки ба воситай онҳо ичрои вазифа ва функсияҳои давлат амалӣ гардонида мешавад. Ба мақомоти давлатӣ *мақомоти ҳокимияти давлатӣ* (*Маҷлиси Олий ва маҷлисҳои маҳаллӣ*) ; *мақомоти идоракуни давлатӣ* (*Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ, ҳокимияти иҷроия*) ; *мақомоти судӣ ва прокуратура, мақомоти маҷбуркунӣ* (артиш, милиса, амният) дохил мешаванд, ки ба воситай онҳо ҳукмронии сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва идеологии давлат таъмин карда мешавад.

## Саволҳо

- 1.Давлат кай ба вучуд омад?
2. Кадом шаклҳои пайдоиши давлатро медонед?
- 3.Моҳияти давлат дар чӣ ифода меёбад?
- 4.Фарқи давлат аз ҷамъияти ибтидой дар чист?
5. Нишонаҳои давлат қадомҳоянд?
6. Давлат чист?
- 7.Навъҳои таърихии давлат ва моҳияти онҳо аз чӣ иборат аст?
- 8.Шаклҳои идоракуни давлатро номбар намоед.
- 9.Давлати президентӣ чист?
10. Давлати парламентӣ чист?
11. Вобаста ба соҳти ҳуд давлатҳо ба қадом намудҳо ҷудо мешаванд?
12. Низоми сиёсӣ ва намудҳо онро фаҳмонда дидед.
13. Дар бораи самтҳои фаъолияти давлат маълумот дидед.
14. Функсияи ҳокимияти давлатӣ чист?
15. Ба функсияҳои дохилии давлат қадом функсияҳо дохил мешаванд?
16. Ба функсияҳои берунии давлат қадом функсияҳо дохил мешаванд?

## **МАВЗЎИ 2. ДАВЛАТИ ҲУҚУҚБУНЁД**

### **1. Давлати ҳуқуқбунёд ва нишонаҳои он**

**Барпо намудани давлати демократии ҳуқуқбунёд мақсад ва вазифаи чумхурии соҳибистиклоли Тоҷикистон мебошад.** Мақсади аз ҷиҳати ҳуқуқӣ ба танзим даровардани ҳаёти ҷамъиятӣ низ аз он иборат аст, ки ҳуқуқ ва демократияро ба ҳам пайваста, давлати ҳуқуқӣ бунёд карда шавад. Ташкили чунин давлат орзуи деринаи бисёр мутафаккирони ҷаҳон мебошад. Вале ин роҳ душвор буда, паймудани он вакти зиёдро металабад. Барои ин ба вучуд овардани заминаҳои муайяни сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва ҳуқуқӣ зарур аст. Бе баланд бардоштани сатҳи иқтисодиву иҷтимоии ҳаёти ҷамъият, муҳайё намудани шароит барои ривоҷи ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон ва кафолати риояи онҳо, масъулияти давлат дар назди шаҳрванд ва шаҳрванд дар назди давлат барпо намудани давлати ҳуқуқбунёд аз имкон берун аст. Дар ҷамъияте, ки ҳуқуқи шаҳрвандон поймол карда мешавад, зӯроварӣ ва таҳдид ба ҳаёти шаҳрвандон ҷой дорад, ҳеч гуна давлати ҳуқуқбунёд соҳтан мумкин нест.

Барои бунёди давлати ҳуқуқӣ, пеш аз ҳама, ба вучуд овардани заманаи ҳуқуқӣ зарур аст. Дар кишвари мо Конститутсия (Сарқонун) ва як қатор қонунҳо қабул карда шудаанд, ки онҳо барои инкишофи муносибатҳои озодонаи шаҳрвандон ва ташкилотҳо дар соҳаҳои гуногуни ҳаёти ҷамъиятӣ ва барпо намудани давлати ҳуқуқбунёд роҳ мекушоянд. Ба ин гурӯҳ, пеш аз ҳама, Кодекси гражданӣ, Кодекси меҳнатӣ, Кодекси мурофиавии гражданӣ, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҷамъиятҳои саҳҳомӣ» ва монанди инҳо доҳил мешаванд. **Асоси ҳуқуқии бар-**

**по намудани давлати ҳуқуқбунёд дар Конститутси-яи Ҷумҳории Тоҷикистон** гузошта шудааст. Дигар меъёрҳои ҳуқуқӣ дар асоси он қабул карда шуда, бояд ба талаботи он мувофиқ бошанд.

Нишонаҳои асосии давлати ҳуқуқбунёд инҳо ме-бошанд:

**1. Бартарии ҳуқуқ ва волоияти қонун.** Дар тӯли ин-кишофи ҷамъият инсоният тадриҷан нақши ҳуқуқ ва бартарияти онро дар ҳаёти худ дарк намуда, кӯшиш кардааст, ки асос ва доираи фаъолияти давлатро низ ҳуқуқ муайян намояд, то ки орзуи деринаи башарият оид ба барпо намудани давлати ҳуқуқбунёд амалӣ гардад. Чунин давлат фаъолияти худро бояд дар асо-си қонунҳо ва меъёрҳои байналхалқӣ ба роҳ монад. Бартарияти ҳуқуқ ҳамзамон маънои онро дорад, ки ҳалли масъалаҳои ҷамъиятиву давлатӣ аз ҷиҳати ҳуқуқ танзим шуда, арзишҳои маънавӣ ва меъёрҳои ҳуқуқи умумиинсонӣ ва расман танзимшаванд дар пайвастагӣ бо тақсимоти ташкиливу ҳудудии ҷамъи-ят ва қонунӣ будани ҳокимияти оммавӣ истифода ва амалӣ карда шаванд. Заро танҳо иҷрои талаботи қонун ва тобеият ба нишондодҳои он метавонад ама-ли қонунро ҳаётӣ гардонида, волоияти онро таъмин намояд. **Бинобар ин, шаҳрвандон, ташкилоту муас-сисаҳо, ҳизбҳо ва иттиҳодияҳои ҷамъиятий ва худи давлат дар симои мақомоти ҳокимияти идорақунии давлатӣ, судҳо, прокурорҳо ва дигарон бояд фақат ба қонун итоат намоянд.** Фаъолияти шаҳрвандон ва ташкилотҳо дар ҳадду андозае, ки қонун иҷозат додааст ва манъ накардааст, яъне аз рӯи принсипи «он ҷизе, ки қонун манъ накардааст, равост», ба амал

бароварда мешавад. Вале ин принсип маъни онро надорад, ки рафтори субъектҳои ҳуқуқие, ки бархилофи қоидаҳои ахлоқ ва расму анъанаҳои миллӣ мебошад, ичозат дода мешавад.

Фаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ, судӣ ва мақомоти дигар низ бояд дар доира ва андозае, ки қонун ичозат додааст, амалӣ карда шавад. **Волоияти қонун ҳамчунин маъни онро дорад, ки ҳама дар назди қонун баробаранд.** Қонун дар давлати ҳуқуқбунёд ифодакунандай мақсаду мароми аъзои ҷамъият мебошад.

**2. Арзиши олий доштани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва кафолати онҳо нишонаи дуюми давлати ҳуқуқбунёд мебошад.** Таърихи башар - таърихи муборизаи инсон барои ноил шудан ба ҳуқуқ ва озодиҳое мебошад, ки аз азал ва табиатан ба ў тааллук доранд. Тавре ки дар моддаи якуми Эъломияи умумии ҳуқуки башар гуфта шудааст: «Тамоми одамон озод ба дунё меоянд ва аз лиҳози манзалат ва ҳуқуқ бо ҳам баробаранд». Мувофиқи моддаи сеюми ҳамин санад «ҳар фард ба зиндагӣ, ба озодӣ ва ба дахлназарии шахсӣ ҳуқуқ дорад».

Дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон омадааст, ки инсон, ҳуқуқ ва озодиҳои ўарзиши олий мебошанд. Ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд бевосита амалӣ шуда, мақсад, мазмун ва татбиқи қонунҳо, фаъолияти ҳокимияти қонунгузор, икроия, маҳаллӣ ва мақомоти худидоракуни ҳокимияти давлатиро муайян мекунанд ва ба воситаи ҳокимияти судӣ таъмин карда мешаванд. Давлат ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрвандро эътироф, риоя ва ҳифз менамояд (моддаҳои 5 ва 14 Конститутсия).

Хукуқ ва озодиҳои инсон аз лаҳзаи таваллуд ба худи ӯ тааллуқ дошта, аз тарафи давлат оғарида на-мешаванд. Ҳеч гуна шахси мансабдор чунин ҳуқуқу озодиҳоро ба инсон дода наметавонад. Давлат онҳоро дар Конститутсия, қонунҳо ва дигар меъёрҳои ҳуқуқӣ фақат мустаҳкам менамояд. Кафолати амалий гарди-дани ҳуқуқу озодиҳоро давлат бояд ба зиммаи худ гирад. Агар ҳуқуқу озодиҳои инсон пурра дар ихтиёри давлат ё ягон шахси мансабдори давлат бошад, дар ин сурат онҳо дахлнозазир шуда наметавонанд. Зеро дар чунин ҳолат давлат ё шахси мансабдор оғаран-даи ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон мешаванд, ки ин боиси маҳдуд гардидани онҳо мегардад. Таъмини ҳимояи ҳуқуқии шахсият вазифаи аввалиндарачаи давлати ҳуқуқбунёд мебошад. Дар баробари ҳамин, барпо намудани давлати ҳуқуқбунёд ҳарчи бештар барои мувофиқ омадани манфиати давлат ва шахс мусоидат менамояд, зеро ҳамаи шаҳрвандон дар ташкил намудани ҳокимияти давлатӣ иштирок ме-намоянд. Шаҳрвандон худро соҳиби ҳақиқии давлат ҳис намуда, мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва шахсони мансабдори онҳоро интихоб мекунанд. Фаъолия-ти мақомот ва шахсони мансабдор барои хизмат намудан ба ҷамъият ва шаҳрвандон равона карда мешавад.

**3. Масъулияти байниҳамдигарии давлат ва шахс.** Дар давлати ҳуқуқбунёд давлат ва шаҳрванд дар назди ҳамдигар одатан масъулияти (чавобгарии) баланд доранд. Тавре ки дар қ.3 моддаи 5 Конс-титутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон омадааст, давлат на танҳо ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро

эътироф мекунад, балки ўҳдадор аст, ки онҳоро риоя ва ҳифз намояд. Ҳамзамон давлат ва ҳамаи мақомоти он, шахсони мансабдор, шаҳрвандон ва иттиҳодияҳои онҳо вазифадоранд Конститутсия ва қонунҳои кишварро риоя ва ичро намоянд (моддаи 10 Конститутсия). Агар ба шахс дар натиҷаи амали ғайриқонуни мақомоти давлатӣ, иттиҳодияҳои ҷамъияти, ҳизбҳои сиёсӣ ва ё шахсони алоҳида зарари моддӣ ва маънавӣ расонида шавад, ин зарар бояд аз ҳисоби онҳо мувофиқи қонун рӯёнида ё ҷуброн карда шавад. Меъёри зикршудаи конститутсионӣ дар моддаҳои алоҳидаи қонунгузории амалкунанда таҷассуми худро меёбад. Аз ҷумла, дар моддаи 16 Кодекси гражданӣ омадааст: «Зиёне (зараре), ки дар натиҷаи амали (беамалии) ғайриқонуни мақомоти давлатӣ, мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ ё мансабдорони ин мақомот, инчунин дар натиҷаи қабули санади хилоғи қонун ё санади дигари ҳуқуқии мақомоти давлатӣ ё мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ ба шаҳрванд ё шахси ҳуқуқӣ расонида шудааст, бояд аз ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон ё мақомоти даҳлдори он ҷуброн карда шавад».

Ҳамин тартиб, доираи амали мақомоти давлатӣ, суд ва прокуратура ва дигар мақомот низ дар доираи қонун маҳдуд карда шудааст. Онҳо мисли ҳамаи шаҳрвандон ба қонун итоат менамоянд ва барои рафтори зиддиҳуқуқии худ дар назди қонун ҷавобгаранд. Ҳамзамон шаҳрванд низ барои рафтори зиддиҳуқуқии худ дар назди дигар шахсон, давлат ва ҷомеа ҷавобгар мебошад. Ў низ вазифадор аст ўҳдадориҳое, ки Конститутсия ва дигар қонунҳо муқаррар намудаанд,

риоя ва ичро намояд. Риояи Конститутсия ва дигар қонунҳо, эҳтироми хуқуқи озодӣ ва шаъну шарафи дигарон, ҳифзи Ватан, пардохти андозҳо ва ғайраҳо аз ҷумлаи ӯҳдадориҳои шаҳрванд мебошанд, ки барои риоя накарданӣ он шахс ба ҷавобгарӣ қашида мешавад.

**4. Нишонаи ҷаҳоруми давлати ҳуқуқбунёд таҷзияи ҳокимият ба мақомоти қонунгузор, ичроия ва судӣ мебошад.** Ҳарсе шоҳаи ҳокимият дар татбиқи фаъолияти худ мустақил мебошанд. Таҷзияи ҳокимияти ягонаи давлатӣ ба се шоҳаи мустақил яке аз принципҳои асосии ташкил ва фаъолияти мақомоти давлатӣ мебошад. Вай асоси конституционии худро дар бисёр кишварҳои дунё ёфтааст. Дар моддаи 9 (Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон омадааст, ки ҳокимияти давлатӣ, дар асоси таҷзияи он ба ҳокимияти қонунгузор, ичроия ва судӣ амалӣ мегардад. Мақсади ин принцип ноил шудан ба мустақилияти пурраи шоҳаҳои ҳокимият, роҳ надодан ба ҳама гуна сӯиистеъмоли ҳокимияти давлатӣ аз тарафи мақомоти он мебошад.

Ин чунин маъно дорад, ки худи ҳокимияти давлатӣ ягона ва тақсимнашаванд буда, танҳо шоҳаҳои он бояд аз ҳамдигар фарқ намоянд, ки онҳо дар ҷудо будани салоҳияти ҳар як шоҳаи ҳокимият ифода мейёбад.

Фаъолияти мақомоти ҳокимият дар доираи қонун ба роҳ монда мешавад ва ин ба онҳо имконият намедиҳад, ки аз ҳадди муқаррарнамудаи қонун берун бароянд. Ҳар як шоҳаи ҳокимият вазифаҳоеро ичро менамояд, ки ба доираи салоҳияти он дохил мешавад.

ванд. Ҳамаи се шохай ҳокимият муҳиманд. Онҳо ба ҳамдигар таъсир расонида ва барои барпо намудани давлати ҳуқуқбунёд хизмат меқунанд. Ҳокимияти қонунгузор аз тарафи ҳалқ интихоб карда шуда, истиқолияти давлатро ифода менамояд. Ҳокимияти икроия бо амалий намудани қонунҳо ва фаъолияти ҳочагию идоракунӣ машғул мешавад. Ҳокимияти судӣ ба сифати кафили барқароркунданаи ҳуқуқҳои вайронкардашуда баромад намуда, барои ҳама гуна сӯиистеъмолкунӣ ҷазо медиҳад. Дар давлати ҳуқуқбунёд фақат суд метавонад ҳама гуна баҳсҳои байни шаҳрвандон ва ҳокимијатро баррасӣ намояд. Суд танҳо ба қонун такя намуда, фаъолияти худро мустақилона ба амал мебарорад.

## **2. Ҷамъияти шаҳрвандӣ ва давлати ҳуқуқбунёд**

Ҷамъияти шаҳрвандӣ ва давлати ҳуқуқбунёд бо ҳамдигар алоқамандии зич доранд. Давлати ҳуқуқбунёдро дар он ҷое барпо намудан мумкин аст, ки дар он ҷой ҷамъияти шаҳрвандии инкишофёфта ва пуркуват мавҷуд бошад. Ҷамъияти шаҳрвандӣ соҳаи нисбатан мустақили новобаста аз давлат ҳаёти ҷамъияти мебошад, ки дар он гурӯҳҳои иҷтимоии гуногун, иттиҳодияҳои маданий, миллӣ, динӣ, худудӣ ва хислати дигар доштаи ифодакунданаи манфиатҳои ҳархелаи одамон амал менамоянд. Ҷамъияти шаҳрвандӣ чунин ҷамъиятест, ки дар он қонуни ҳуқуқӣ ҳукмрон буда, устувории озодии шахс, ҳуқуқ, шаъну шараф, қадру қимати он, инчунин ҷавобгарии тарафайни шахс ва давлат амал менамояд. Мағҳуми «ҷамъияти шаҳрвандӣ» имконият медиҳад, ки соҳаи сиёсӣ ва ғайрисиёсии

ҳаёти чамъиятī фарқ карда шуда, мафхумҳои давлат ва чамъият аз ҳамдигар чудо карда шаванд.

Чамъият аз организми мураккабе иборат аст, ки дар он одамони дорои манфиатҳои гуногун, талабот, хислатҳои гуногун ҳамкорӣ менамоянд. Ҳамзамон бо ин, одамон бо ҳамдигар дар алоқаҳои маданиӣ, тиҷоратӣ, манзилӣ, оилавӣ, меҳнатӣ ва ғайраҳо қарор доранд. Ба низоми чамъияти шаҳрвандӣ ба ғайр аз муносибатҳои сиёсӣ муносибатҳои иқтисодӣ, најодӣ, маънавӣ, иттилоотӣ, оилавӣ ва ғайраҳо доҳил мешаванд, ки новобаста аз давлат вучуд доранд ва инкишофт мейёбанд. Албатта, чамъият ва давлатро пурра аз ҳамдигар чудо кардан номумкин аст, зоро давлат маҳсули инкишофи чамъият ва шакли мавҷудияти он мебошад. Чудо намудани чамъияти шаҳрвандӣ аз давлат маъни онро дорад, ки соҳаи ҳаёти чамъиятие вучуд дорад, ки дар тобеият ва назорати давлат намебошад. Яъне давлат набояд ба ҳаёти хусусии одамон даҳолат намояд.

Ҳамзамон инсон дар чамъияти шаҳрвандӣ унсури асосӣ аст, vale вай наметавонад талаботи худро дар алоҳидагӣ ё бе алоқамандӣ бо одамони дигар қонеъ гардонад. Он чӣ ки ба муносибати байни шахс ва давлат тааллук дорад, ин пеш аз ҳама дар ичрои ӯҳдадориҳои шахс дар назди давлат, хусусан ӯҳдадории шахс оид ба итоат намудан ба қонун ва супоридани андоз ифода мейёбад. Агар шахс ӯҳдадориҳои худро дар назди давлат соғдилона ичро намояд, он гоҳ дар дигар мавридиҳо ҳаёти шахсии инсон бояд барои давлат фарқ надошта бошад ва давлат ҳақ надорад, ки ба он даҳолат намояд.

Давлат бояд ба чамъияти шаҳрвандӣ ва манфиати он хизмат намуда ва бо ҳамин манфиати умумии чамъиятро ифода намояд. Инкишофи нопурраи чамъияти шаҳрвандӣ мумкин аст шароитеро муҳайё созад, ки боиси фурӯ бурдани чамъияти шаҳрвандӣ аз тарафи давлат ё муқобил гузоштани он ба чамъият ва манфиати худро бо зӯрӣ ба чамъият бор кардан гардад. Барои ҳамин, на ҳама гуна чамъият чамъияти шаҳрвандӣ мебошад. Нишонаи асосии чамъияти шаҳрвандӣ - ин чамъияти дорои муносибатҳои иқтисодии инкишоффёта будани он мебошанд. Дар чунин чамъият шахс аз моликият чудо набуда, баръакс имконият дорад, ки ҳама гуна шакли моликиятро интихоб намояд, инчунин ҳақ дорад натиҷаи меҳнат ва қобилияти худро ба меҳнат ихтиёрдорӣ кунад. Салоҳияти давлат дар чунин чамъият барпо намудани шароити мӯътадил барои ташабbusnokӣ ва инкишофи фаъолияти соҳибкорӣ, муҳофизат ва ҳифзи моликият, таъмини рақобати озод, мубориза бар зидди ҷинояткорӣ ва муҳофизати тартибот мебошад.

Нишонаи дигари чамъияти шаҳрвандӣ эътирофи ҳуқуқ ва озодиҳои табиии инсон ва ҳифзи самараноки он мебошад.

Нишонаи сеюми чамъияти шаҳрвандӣ мавҷуд на будани манополизми идеологӣ дар чамъият мебошад. Дар чунин чамъият фикр, нуқтаи назар, ақида, мулоҳиза ва мағкураи гуногун раво мебошад. Чамъияти шаҳрвандӣ доираи гузаронидани фаъолияти гуногуни сиёсии ташкилотҳо, институтҳо ва иттиҳодияҳоро муайян менамояд. Вай ғояҳои пешқадам ва инсондӯс-

тонаро пеш бурда, тарзҳои демократии идоракунии корҳои ҷамъиятиро истифода мебарад.

Ҳусусияти фарқунандай ҷамъияти шаҳрвандӣ ошкоро ва худидора будани корҳои шахсӣ мебошад. Ошкоро будан аз ҷумла озодона ворид шудан ба ҳамаи манбаъҳои иттилоот (ба гайр аз сирри давлатӣ ва тиҷоратӣ), ошкоро гузаронидани ҳамагуна ҷорабиниҳоёе, ки ба ҳаёти ҷамъияти ҷобастаанд, озодии сухан, матбуот, танқид, озодии алоқаҳо бо ташкилотҳои байналмилалӣ ва ҳориҷиро дар назар дорад.

Ҳамин тавр, ҷамъияти шаҳрвандӣ - ин ҷамъияти ҳуқуқӣ, демократӣ, инсондӯст ва сулҳдӯстона буда, дар он барои ҳеч гуна зӯрӣ ба шаҳсият ҷой нест, баръакс дар он адолат, баробарӣ ва озодии пурра ҳукмрон аст.

### **Саволҳо:**

1. Моҳияти давлати ҳуқуқбунёд аз чӣ иборат аст?
2. Нишонаҳои асосии давлати ҳуқуқбунёдро номбар кунед.
3. Бартарии ҳуқуқ дар давлати ҳуқуқбунёд чӣ маънӣ дорад?
4. Волоияти қонун чист?
5. Арзиши олий доштани ҳуқуқу озодиҳои инсон дар чӣ ифода мейёбад?
6. Масъулияти тарафайни давлат ва шаҳсро фаҳмонда диҳед.
7. Моҳияти таҷзияи ҳокимиятро ба мақомоти қонунгузор, иҷроия ва судӣ баён намоед.
8. Ҷамъияти шаҳрвандӣ чист?
9. Фарқи давлат аз ҷамъияти шаҳрвандӣ дар чист?
10. Нишонаҳои ҷамъияти шаҳрвандиро номбар намоед.

## **МАВЗҮИ З. ҲУҚУҚ ВА МОҲИЯТИ ОН**

### **1. Мафхум, нишона ва навъҳои таърихии ҳуқуқ**

Инсон дар муносибат бо ҷамъият ва дигар одамон умр ба сар мебарад. Зоро дар ҷамъият зиндагӣ карда, берун аз он ҳаёт ба сар бурдан мумкин нест.

Дар вақти таҳсил, ҳаёти оилавӣ ва ҷамъиятий, дар ҷараёни фаъолияти меҳнатӣ бо ташкилоту муассисаҳо, инчунин дар вақти додугирифти байни ташкилотҳо алоқаҳои байнҳамдигарии мустаҳкам ба вучуд меоянд. Ҳама гуна муносибат ва фаъолияте, ки дар байни онҳо ба вучуд меояд, ба воситай қоидаҳои рафткор танзим мегардад. Аксарияти ин муносибатҳо ба воситай меъёрҳои ҳуқуқӣ ба танзим дароварда мешаванд. Мо дар фаъолияти ҳаррӯзаи худ бо қалимаи «ҳуқуқ» зуд-зуд дучор мешавем, ки ин бесабаб нест. Ҷомеа ва мардум ҳамеша кӯшиш менамояд, ки ҳуқуқро бо мафумҳои ҳақиқату инсоғ алоқаманд кунад. Моҳияти ҳуқуқ низ дар ҳамин ифода меёбад.

Ҳуқуқ моҳияти умумиҷтимоӣ дошта, беистисно ба манфиати ҳамаи одамон хизмат меқунад, ҷиҳатҳои ташкил кардан, ба тартиб овардан, устувор намудан ва инкишоф ёфтани алоқаҳои иҷтимоиро таъмин менамояд. Ҳамзамон моҳияти умумиҷтимоии ҳуқуқ ба таври мушахҳас дар фаҳмиши он ҳамчун меъёри озодӣ ифода меёбад. Инсон дар доираи ҳуқуқҳои худ озодона амал меқунад ва қонун озодии инсонро аз ҳама гуна сӯиқасд ҳифз менамояд. Маҳз ба тавассути ҳуқуқ некӣ меъёри ҳаёт гардида, бадӣ натиҷа ё оқибати вайрон кардани ин меъёр ба ҳисоб меравад.

Хукуқ дар давлати хукуқбунёд ҷавҳари ҳама гуна муносибатҳои ҷамъияти ва мазмuni ҳамаи қонунҳоро ташкил медиҳад. Бинобар ин, дарк кардани моҳият ва фарқи хукуқ ва қонун моҳияти баланди гуманистӣ дорад, зеро хукуқ ҳамчун меъёри муайянкунданаи сифати қонун ва муқарраркунданаи он мебошад, ки қонун хукуқи инсон, манфиат ва талаботи ўро то чӣ дараҷа ҳифз менамояд.

Хукуқ дар ҷомеа ба таври воқеӣ вучуд дорад ва вазифаи давлат аз он иборат аст, ки ҷиҳатҳои гуногуни онро муайян карда, ба шакли қонунӣ расмӣ гардонад. Аз ин ҷо формулаи «хукуқро ҷомеа оғаридааст ва қонунро давлат» фарқи хукуқ ва қонунро аниқ ифода менамояд. Ҳамзамон вақте ки мо дар бораи «хукуқ» ва «қонун» сухан меронем, мо на танҳо ягонагии мазмuni ҳукуқӣ ва шакли ҳукуқӣ, балки муҳолифати байни онҳоро низ дар назар дорем. Мазмuni ҳукуқие, ки дар қонун ифода наёфтааст, кафолати амалӣ шуданро надорад. Аз ин рӯ, он ба маънои амиқи қалима ҳукуқ намебошад.

Дар давлати хукуқбунёд қонунҳои ҳукуқӣ нақши муҳим мебозанд. Қонунҳо мумкин аст ғайриҳукуқӣ шаванд, агар мазмuni онҳоро сӯиистеъмоли ҳокимияти давлатӣ ташкил диҳад. Инро амалия ва таърихи давлатдории муосир низ нишон медиҳад. Дар бъазе мавридҳо давлат аз қудрати худ сӯиистеъмол карда, қонунҳои зиддиҳукуқӣ қабул менамояд. Чунин қонунҳо зоҳирان мумкин аст ҳамчун ҳукуқ баҳо дода шаванд. Вале онҳо танҳо шаклан, на мазмунан ҳукуқӣ мебошанд.

Вазифаи асосии ҳуқуқ танзими рафтори одамон, ташкилотдо ва муносибатҳои байни онҳо мебошад. Ин қоидаҳои рафтор ба ҳама ҳатмӣ мебошанд. Онҳо аз тарафи давлат қабул, муқаррар ва тасдиқ карда мешаванд. **Яъне ҳуқуқ низоми қоидаҳои ба ҳама ҳатмии рафтор буда, аз тарафи давлат қабул, муқаррар ва тасдиқ карда мешавад ва муносибатҳои муҳими ҷамъиятиро ба танзим медарорад.**

Дар таърихи инсоният замоне буд, ки на дастгоҳи маҷбуркунӣ ва на меъёрҳои ҳуқуқӣ мавҷуд буданд. Муносибатҳои байни одамон дар асоси тартибот ва қоидаҳои маҳсуси ахлоқӣ ба танзим дароварда мешуданд. Урғу одат, таомул, анъана, обру ва эҳтироми яқдигар асоси муносибатҳои аъзоёни ҷамъиятро ташкил мекард. Ин давраи инкишоф ба ҷамъияти ибтидой тааллук дошт. Дар ин ҷамъият баробарӣ, ҳамфирӯзӣ ва ҳаёти колективона ҳукмрон буд ва бинобар ин ба меъёрҳои ҳуқуқӣ низ эҳтиёҷ набуд.

Пайдоиши синфҳо, моликиятии хусусӣ ва давлат боиси ба вучуд омадани меъёрҳои ҳуқуқӣ гардид. Акунун синфи ҳукмрон ба воситаи дастгоҳи маҳсуси маҷбуркунӣ, ки «давлат» ном дошт, қонун ва меъёрҳои ҳуқуқро қабул менамуд. Ичрои онҳо барои ҳама ҳатмӣ буд ва бо маҷбурияти давлатӣ таъмин карда мешуд. Ҳамин тавр, давлат ва ҳуқуқ ба яқдигар зич алоқаманданд.

Ҳуқуқ бо як қатор нишонаву алломатҳояш аз дигар қоидаҳои рафтор (масалан меъёрҳои ахлоқ, воситаҳои таъсиррасонии идеологӣ ва ғайра) фарқ мекунад.

**Якум, ҳуқуқ маҷмӯи қоидаҳои ҳатмии рафтори одамон мебошад.** Вай аз меъёрҳои одоб ва ахлоқ, ки

ихтиёран ичро карда мешаванд, фарқ дорад. Ҳар гуна қоидаҳои рафтор меъёрҳои ҳуқуқӣ буда наметавонанд. Меъёрҳои ҳуқуқӣ аз тарафи давлат муқаррар карда мешаванд ва ичрои онҳо барои ҳама ҳатмӣ мебошад.

**Дуюм, ҳуқуқ низоми меъёрҳои ба ҳама баробар мебошад.** Вай ба ҳамаи шаҳрвандон, сарфи назар аз мансабу вазифа, миллат, нажод, синну сол ва мансубияти синфиашон баробар тааллук дорад. Ҳамаи онҳо ўҳдадоранд, ки талаботи меъёрҳои ҳуқуқиро ичро намоянд.

**Сеюм, ичрои талаботи меъёрҳои ҳуқуқӣ бо маҷбурияти давлатӣ таъмин карда шудааст.** Дар сурати ихтиёран ичро накардани талаботи меъёрҳои ҳуқуқӣ давлат ба вайронкунандагони меъёрҳои ҳуқуқ таъсир мерасонад ва ичрои онро ба воситай мақомоти ҳифзи ҳуқуқ маҷбуран таъмин менамояд. Кафолати давлатии ичрои ҳуқуқ дар ҳамин ифода меёбад.

Вобаста ба зербинои (базиси) иқтисодӣ ва иродай кадом синфро ифода намуданаш ҳуқуқ ба навъҳои муайян чудо мешавад. Навъҳои таърихии ҳуқуқ бо навъҳои таърихии давлат мувоғиқ мебошанд ва чунон ки гуфтем, ба муносибатҳои истеҳсолӣ (зербино) вобастагӣ доранд.

**Навъҳои таърихии ҳуқуқ чунинанд: навъи ҳуқуқи ғуломдорӣ, феодалиӣ, буржуазӣ ва сотсиалистӣ.** Ҳар як навъи таърихии ҳуқуқ вобаста ба мазмuni синфиӣ, зербинои иқтисодӣ ва рӯбинои сиёсии худ аз навъи дигар фарқ мекунад.

Дар ҳаёти воқеӣ ҳуқуқ вазифаи дорои хислати духеларо ичро менамояд. Ҳуқуқ, аз як тараф, воситай ҳукмронии сиёсӣ буда, аз тарафи дигар, васи-

лаи танзимкунандаи умумиҷтимоӣ, воситаи муқарраркунандаи тартибот дар ҷамъият мебошад. Аз ин ҷо таъиноти асосии ҳуқуқ таъмини тартибот дар ҷамъият бо дарназардошти манфиатҳои гуногуни табақа ва ғурӯҳҳо бо роҳи ноил шудани ризоият ва созиш мебошад. Ҳамзамон, ҳуқуқ функцияҳои муайянро низ ичро менамояд. Дар зери мағҳуми функцияи ҳуқуқ самтҳои асосии таъсири ҳуқуқ ба муносибатҳои ҷамъиятӣ, ки аз мазмун ва таъиноти он ба миён меояд, фаҳмида мешавад. Функцияҳои ҳуқуқро ба функцияҳои асосӣ ва иловагӣ ҷудо менамоянд. Функцияҳои танзимнамоӣ ва муҳофизатӣ функцияҳои асосии ҳуқуқ буда ба функцияҳои иловагӣ бошад, функцияҳои тарбиявӣ, идеологӣ, иттилоотӣ ва гайраҳо дохил мешаванд.

Функцияи танзимнамоӣ барои батартибдарорӣ ва банизомоварии муносибатҳои ҷамъиятӣ, муқаррар намудани қоидаҳои рафтори одамон равона карда шудааст. Ба воситаи функцияи мазкур ин ё он варианти рафтор муқаррар карда шуда, таъиноти асосии ҳуқуқ, ки батартибдарории муносибатҳои ҷамъиятӣ мебошад, амалӣ карда мешавад. Функцияи муҳофизатӣ барои ҳифз ва ҳимояи муносибатҳои ҷамъиятии ҳаётан муҳим равона карда шудааст. Ҳуқуқ чунин муносибатҳоро даҳлнапазир эълон намуда, муносибатҳои ба ҷамъият бегонаро маҳдуд ва барҳам медиҳад. Вазифаи ин функция таъмини талаботи қонунҳо ва муқаррар намудани низоми қонуният дар ҷамъият мебошад.

Вазифаи функцияи тарбия дар таъсири ҳуқуқ ба ирода, шуури одамон ва тарбияи онҳо дар рӯҳияи эҳтиром ба ҳуқуқ таҷассум мейбад. Ба ҳаёти ҷамъият

чорӣ намудани гояи инсондӯстӣ, бартарии ҳуқуқ ва озодии инсон, инчунин демократия мазмуни функсияи идеологиро ташкил медиҳад.

Функсияи иттилоотӣ имконият медиҳад, ки одамон оид ба талаботе, ки давлат доир ба рафтори шаҳс муқаррар менамояд, он объектҳое, ки давлат муҳофизат менамояд, қадом рафткор ва амал ба ҷамъият ғоидаовар ё бар хилоғи манфиати ҷамъият эътироф карда мешавад, огоҳ намояд.

Барпо намудани давлати ҳуқуқбунёд, демократӣ ва дунявӣ бо дарназардошти шароити ҳозира такмили танзими муносибатҳои ҳуқуқиро талаб менамояд. Бе инкишоғи меъёрҳои ҳуқуқӣ ва баланд бардоштани мавқеи онҳо дар танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ давлати ҳуқуқӣ бунёд кардан имкон надорад. Васеъ шудани ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон ҳимояи ҳаматарафаи ҳуқуқии онҳоро талаб мекунад. Дар баробари ин, дигаргунихо, ки дар соҳаҳои иқтисодиву сиёсӣ сурат мегиранд, ба осонӣ амалий намегарданд. Ин дигаргунихо дар назди ҳуқуқ талаботи нав ба нав мегузоранд. Ҳуқуқ бояд барои амалий гардидани онҳо шароити мӯътадил муҳайё намояд. Қонунҳои қабулшаванда барои ҳавасмандии моддии шаҳрвандоне, ки бо меҳнати ҳалоли худ ба натиҷаҳои ниҳоӣ сазовор мешаванд, бояд шароити мусоид фароҳам оранд. Дар ин самт ба ҳама гуна усулҳои идораи маъмурию фармондехӣ, ки дар соҳаи иқтисод вуҷуд доранд, хотима гузошта, мустақилият ва ташаббускории одамонро васеъ кардан ва дастгирӣ намудан аз ҷумлаи заруратҳои замони нав аст. Чунин талабот дар моддаи 12 Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон

зикр шудааст, ки мутобиқи он озодии фаъолияти иқтисодӣ ва соҳибкорӣ аз тарафи давлат кафолат дода мешавад.

Давлати ҳуқуқбунёд барои васеъшавии ҳуқуқҳои сиёсӣ низ имкониятҳои мусоид фароҳам меорад. Ҳуқуқ ва озодиҳои сиёсии шаҳрвандон дар боби дуюми Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва моддаҳои 18, 19 ва 20 Эъломияи умумии ҳуқуқи башар оид ба изҳори озодонаи фикр ва ақида, озодона дар маҷлисҳо ва иттиҳодияҳо ширкат намудан ва гайра ифода шудаанд. Дар баробари ин, фаромӯш набояд кард, ки ҳеч гуна ҳуқуқ бе ӯҳдадорӣ вучуд дошта на-метавонад. Ин принсип дар навбати худ масъулияти шаҳрвандонро дар бобати дарки оқибатҳои рафтори онҳо баланд мебардорад.

## **2. Мағхум ва намудҳои меъёрҳои ҳуқуқӣ**

Меъёрҳои ҳуқуқӣ қоидаҳои рафтори одамонро, ки бо ҳамдигар дар муносибатҳои гуногун қарор доранд, ба танзим медароранд. Амал ва рафтори одамон бояд ба талаботи меъёрҳои ҳуқуқӣ муово-фик бошад. Меъёрҳои ҳуқуқӣ аз тарафи давлат ва мақомоти ваколатдори он таҳия, қабул ва интишор шуда, қоидаҳои рафтори аъзои ҷамъиятро таҷассум менамоянд. Дар ин қоидаҳо ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои шаҳрвандон, ташкилотҳо, шахсони ваколатдори давлатӣ ва монанди инҳо муайян карда мешаванд. Дар солҳои охир меъёрҳои ҳуқуқии зиёде қабул карда шудаанд, ки онҳо муносибатҳои гуногуни ҷамъиятиро ба танзим дароварда, қоидаи рафтори одамонро

муайян менамоянд. Масалан, қонунҳои Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи мусоидат ба шуғли аҳолӣ», «Дар бораи вазъи ҳуқуқии узви Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Чумхурии Тоҷикистон», «Дар бораи интихоботи Маҷлиси Олии Чумхурии Тоҷикистон» ва ғайра. Ин меъёрҳои ҳуқуқӣ аз тарафи мақомотҳои ваколатдори давлат қабул ва дар амал ҷорӣ карда мешаванд.

Меъёрҳои ҳуқуқӣ аз дигар меъёрҳои иҷтимоӣ, масалан одат ва меъёрҳои ахлоқӣ бо мақсад ва вазифаҳое, ки онҳо иҷро менамоянд, фарқ карда мешаванд. Меъёрҳои ҳуқуқӣ, тавре ки гуфтем, аз тарафи давлат ва мақомоти ваколатдори он қабул карда шуда, дорои хислати барои ҳама ҳатмӣ мебошанд. Дар сурати иҷро карда нашудан бо роҳи мачбурияти давлатӣ иҷрои онҳо таъмин карда мешавад. Меъёрҳои ҳуқуқӣ ба доираи номуайяни одамон даҳл дошта, то мавриди бекор карда шуданашон амал менамоянд.

**Меъёрҳои ҳуқуқӣ ба меъёрҳои ваколатдоркунанда, ӯҳдадоркунанда ва манъкунанда чудо мешаванд.**

Меъёрҳои ваколатдоркунанда ба субъекти ҳуқуқ барои содир намудани амалиёти (рафтори) мусбат имконият медиҳад. Масалан, ҳар фард ҳуқуқ дорад дар дохили ҳар давлат озодона тағирири макон намояд ва маҳалли иқоматашро интихоб кунад. Ҳар фард ҳуқуқ дорад мамлакати худро тарк кунад ва ба мамлакати худ бозгардад (моддаи 13 Эъломияи умумии ҳуқуқи башар). Ё ин ки мувофиқи банди 3 моддаи 232 Кодекси гражданӣ ба соҳибмулк ваколат дода шудааст, ки нисбат ба молу мулки худ ҳама гуна амалро раво бинад, аз ҷумла онро фурӯшад, ба

иҷора диҳад ва аз он бо усули дигар истифода барад ё онро бо тарзи дигар ихтиёрдорӣ намояд.

**Меърҳои ӯҳдадоркунанда** иштирокчиёни муносабатҳои ҳуқуқиро ӯҳдадор менамоянд, ки амалиёти (рафтори) муайяни мусбиро содир намоянд. Масалан, полиси андоз ӯҳдадор мебошад, ки сирри давлатӣ ва хизматӣ, аз ҷумла сирри андозро нигоҳ дорад (моддаи 129 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон).

**Меърҳои манъкунанда** ба субъектҳои ҳуқуқ содир намудани рафтори муайянери, ки талаботи ҳуқукро вайрон менамояд, манъ мекунанд. Масалан, муовифики моддаи 22 Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳама гуна фарқгузорӣ, ичозат надодан ва ё қабул накардан ба кор аз рӯи аломатҳои мансубияти миллӣ, нажодӣ, ранги пӯст, ҷинсият, синну сол, ақидаи сиёсӣ, маҳалли таваллуд ва баромади иҷтимоӣ, ки дар соҳаи меҳнат баробарии имконияти одамонро барҳам медиҳад, манъ аст.

**Меърҳои ҳуқуқӣ дар фазо, замон ва ба доираи муайяни шахсон татбиқ карда мешаванд.** Доираи амали онҳо дар фазо бисёр васеъ мебошад. Амали қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар тамоми мамлакат ҷорӣ карда мешавад. Чунин ҳам мешавад, ки онҳо дар мавридиҳои дар ҳудуди ҳамон зикршуда дар як қисми муайяни мамлакат татбиқ карда мешаванд.

Санадҳои ҳуқуқии маҷlisҳои вакилони ҳалқ ва раисони онҳо, ки дар доираи ваколати онҳо бароварда мешаванд, танҳо дар ҳудуди ҳамон вилоят, шаҳр ё ноҳия татбиқ мегарданд.

**Меърҳои ҳуқуқӣ дар доираи вақт ва замони муайян ё ба муддати дуру дароз амал менамоянд,** ки

инро амали меъёрҳои ҳуқуқӣ дар замони муайян меноманд. Баъзе меъёрҳо, масалан Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи буҷети давлатӣ» дар давоми як сол, яъне дар давраи муайян амал менамоянд ва дигар меъёрҳо ба муддати номуайян амал мекунанд. Аксарияти меъёрҳо дорои чунин хислат мебошанд. **Меъёрҳои ҳуқуқӣ ба шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳрвандони ҳориҷӣ ва шаҳсони бешаҳрвандӣ татбиқ мегарданд. Онҳо дар мавриде, ки дар ҳуди меъёрҳои ҳуқуқӣ нишон дода шудааст ё баъди қабул ва нашри расмӣ амал мекунанд.**

### 3. Сарчашмаҳои ҳуқуқ

Меъёрҳои ҳуқуқӣ дар ягон шакли муайян ифода карда мешаванд. Онҳо дар ҳучҷатҳои ҳаттии расмӣ ифода ёфта, иҷрояшон барои ҳама ҳатмӣ мебошад. **Шакли зоҳирӣи ифодаёбӣ ва мустаҳкам кардани меъёрҳои ҳуқуқиро сарчашмаҳои ҳуқуқ меноманд.**

Сарчашмаҳои ҳуқуқ ба қонун ва санадҳои зерқонунӣ ҷудо мешаванд. **Қонун санади меъерии ҳуқуқи-ест, ки мутобиқи тартиби муқарраршуда аз тарафи мақомоти қонунгузор ва ё бо роҳи раъйпурсӣ қабул мегардад ва муносибатҳои муҳими ҷамъиятиро танзим мекунад.** Қонун қувваи баланди ҳуқуқӣ дошта, дигар санадҳои меъерӣ бояд дар асос ва мувофиқи он қабул карда шаванд. Қонун масъалаҳои ҳаётан муҳими мамлакатро ба танзим дароварда, ба ҳамаи одамон баробар татбиқ мегардад.

**Дар байни қонунҳо Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷои маҳсусро ишғол менамояд.** Дар он

асосҳои соҳти давлатӣ, ҳуқуқ, озодӣ ва ӯҳдадориҳои шаҳрвандон, салоҳияти Маҷлиси Олий, Президент ва амсоли инҳо мустаҳкам карда мешаванд. **Конститутсия дорои қувваи олии ҳуқуқӣ мебошад.** Ҳамаи қонунҳо ва меъёрҳои ҳуқуқӣ дар асос ва мувофиқи Конститутсия қабул карда шуда, дар сурати муҳолифат бо он эътибори ҳуқуқӣ надоранд.

Конститутсия калимаи лотинӣ буда, маънояш соҳт, муқаррар кардан мебошад. Вай ҳамчун қонуни асосии давлат на дар давлати ғуломдорӣ ва на дар давлати феодалий маълум набуд. Конститутсия ҳамчун қонуни асосии давлат аз вақти ба сари ҳокимият омадани синфи буржуазия, аниқтараш аз замони инқилобҳои буржуазӣ ба вучуд омад. Аввалин Конститутсия дар Франсия соли 1791 ва дар ИМА соли 1878 қабул карда шуд.

Барои қабули конститутсия қоиди маҳсус муайян карда шудааст. Конститутсияро асосан мақомоти олии ҳокимияти давлатӣ (парламент) ё мақомоти маҳсуси бо ин мақсад таъсисшуда (маҷлиси муассисон, маҷлиси миллӣ, конвент ва гайра) қабул мекунанд.

Баъзан конститутсия ва ҳатто тағириу иловаҳо ба он дар раъйпурсии умумӣ қабул карда мешаванд, масалан Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Барои таъини райъпурсӣ оид ба қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ворид кардани тағириу иловаҳо ба он ризоияти Президент ва ё овозҳои на кам аз се ду ҳиссаи вакилони Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон талаб карда мешавад, ки ин амал барои қабул ё тағиир додани

дигар қонунҳои ҷорӣ ҳос намебошад. **Дар Тоҷикистон ҳамагӣ 5 маротиба (солҳои 1929, 1931, 1937, 1978, 1994) Конституция қабул карда шудааст.**

Баъди ташкилшавии Ҷумҳурии Ҳудмухтори Тоҷикистон масъалаи тайёр кардани Конституцияи он ба миён гузошта шуд. Моҳи сентябри соли 1926 Президиуми КИМ Ҷумҳурии Ҳудмухтори Тоҷикистон «Дар бораи коркарди лоиҳаи конституцияи Ҷумҳурии Ҳудмухтори Тоҷикистон» қарор қабул намуд. Он бояд дар асоси Конституцияи ИҶШС ва Ҷумҳурии Ӯзбекистон қабул карда мешуд. Моҳи майи соли 1927 лоиҳаи Конституция тайёр карда шуд ва аввалин Конституцияи Тоҷикистон дар съезди II-и Шӯроҳои Ҷумҳурии Ҳудмухтори Тоҷикистон 28 апрели соли 1929 қабул карда шуд.

Дар он муваффақиятҳои халқи тоҷик дар ҳамаи соҳаи ҳаёти сиёсиву хочагӣ ва маданий инъикос шуда, ташкили Ҷумҳурии Ҳудмухтори Тоҷикистон, барқароршавии ҳокимияти Шӯроҳо ҳамчун типи нави давлат мустаҳкам карда шуд. Аммо ин Конституция на аз тарафи Анҷумани III-и Шӯроҳои Ҷумҳурии Ӯзбекистон тасдиқ гардиду на ба ҳукми амал даромад. Чунки дере нагузашта Ҷумҳурии Иттифоқии Тоҷикистон таъсис дода шуд ва ин Конституция бо ҳамин вазифаи таърихии худро иҷро кард. Аз ин рӯ, масъалаи тайёр кардани лоиҳаи Конституцияи нав ба миён омад. Лоиҳаи дуюмин Конституцияи Тоҷикистонро Анҷумани IV Шӯроҳо мухокима карда, онро тарафдорӣ намуд. Президиуми КИМ Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон таклифу пешниҳодҳои вакилони съезд ва комисариатҳои

халқиро ба инобат гирифта, бо қарори худ 20 декабри соли 1931 матни Конститутсияро дар таҳрири нав нашр намуд ва ба ҳукми амал даровард. Конститутсияи соли 1931 Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон давраи гузариш аз капитализм ба сотсиализмро ифода намуд. Аз ин рӯ, баъди ғалабаи сотсиализм дар Тоҷикистон зарурати тайёр кардани лоиҳаи нави Конститутсия - Конститутсияи давраи ғалабаи сотсиализм ба миён омад.

1 марта соли 1937 Анҷумани IV фавқулоддаи Шӯроҳои Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон Конститутсияи нави ҶШС Тоҷикистонро тасдиқ намуд. Дар он давраи нав - давраи ғалабаи пурраи сотсиализм ифода карда шуд.

Конститутсияи мазкур дар муддати 40 сол амал кард ва дар ин давра дар соҳтори иҷтимоӣ, сиёсӣ ва низоми иқтисодӣ, асосҳои ҳолати ҳуқуқии шаҳрвандон дигаргуниҳои куллӣ ба вучуд омаданд. Аз ин рӯ, масъалаи қабули Конститутсияи нав ба миён омад.

15 июня соли 1977 сессияи 7-уми ғайринавбатии Шӯрои Олии ҶШС Тоҷикистон комиссияи оид ба тайёр намудани лоиҳаи нави Конститутсияи Тоҷикистонро ташкил кард. 19 марта соли 1978 лоиҳаи Конститутсия барои муҳокимаи умумихалқӣ нашр карда шуд. 14 апрели соли 1978 сессияи 8-уми ғайринавбатии Шӯрои Олии ҶШС Тоҷикистон даъвати нуҳӯм Конститутсияи 4-уми ҶШС Тоҷикистонро қабул кард.

Баъди ба истиқлолият соҳиб шудани Ҷумҳурии Тоҷикистон Конститутсияи нави он 6 ноябри соли 1994 ба тариқи овоздиҳии умумихалқӣ (райъпурсӣ)

қабул карда шуд. Ба он 26 сентябри соли 1999 ва 22 июни соли 2003 ба тариқи раъйпурсии умумихалқӣ тағириу иловаҳо ворид карда шуданд. Рӯзи овоздиҳии умумихалқӣ (райъпурсӣ), яъне 6 ноябр ҳамчун иди умумимиллӣ эълон карда шуд, ки ҳар сол ҷашн гирифта мешавад.

Дар байни қонунҳо ҷои маҳсусро қонунҳои конститутсионӣ ишғол менамоянд. **Қонуни конституционӣ санади меъёрии ҳуқуқиест, ки қабули он дар Конституцияи пешбинӣ шуда, мутобики тартиби муқарраршуда аз тарафи мақомоти қонунгузор ва ё бо роҳи райъпурсӣ қабул карда мешавад ва муносибатҳои маҳсусан муҳими ҷамъиятиро ба танзим медарорад.** Қонунҳои конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи судҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Дар бораи интихоботи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Дар бораи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Дар бораи мақомоти прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва ғайра ба ин гуна қонунҳо мисол шуда метавонанд.

Кодексҳо санади меъёрии ҳуқуқии маҳсус ба шумор мераванд. **Кодекс қонуни ягона ва мураттабгаштai дорoi сатҳi баландi мантиқиест, ки тавассути он соҳаи муайяни муносибатҳои ҷамъиятий пурра, бонизом ва бевосита танзим карда мешавад.** Кодексҳо дорои соҳтори хоси дохилӣ буда, аз қисми умумӣ ва маҳсус иборат мебошанд. Масалан, Кодекси гражданиӣ, Кодекси андоз, Кодекси меҳнат, Кодекси мурофиавии ҳоҷагӣ ва ғайра.

**Дигар қонунҳо низ сарчашмаи ҳуқуқ шуда метавонанд.** Мисол, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар

бораи хочагии дехқонӣ (фермерӣ)», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи нақлиёт», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хочагиҳои ёрирасони шахсӣ» ва ғайра.

**Дар баробари қонунҳо дигар санадҳои ҳуқуқӣ низ ҳастанд, ки сарчашмаҳои ҳуқуқ ба ҳисоб мераванд. Онҳо санадҳои зерқонунӣ буда, ба қонун тобеъ мебошанд.** Фармонҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, фармонҳо, дастуруламалҳои вазоратҳо ва ғайра ба сифати сарчашмаҳои зерқонунӣ амал меқунанд. Мақомоти мазкур санадҳои дигар низ қабул меқунанд. Лекин онҳо хислати фардӣ (инфиродӣ) дошта, ҳамчун меъёри ҳуқуқӣ амал карда наметавонанд. Масалан, фармонҳо (амрҳо) дар бораи ба кор таъин кардан, аз кор озод кардан ва амсоли инҳо.

Санадҳои ҳуқуқии мақомоти намояндагӣ ва ралисони мақомоти икроияи ҳокимияти давлатӣ низ сарчашмаҳои ҳуқуқӣ буда метавонанд. Онҳо дар доираи ваколатҳое, ки қонунгузории амалкунанда ба онҳо додааст, қарор қабул менамоянд. Икрои ин қарорҳо аз тарафи ҳамаи ташкилотҳо, шаҳрвандон ва шахсони мансабдоре, ки дар ҳудуди ҳамон маҳал ҷойгиранд, ҳатмӣ мебошад.

Вақте сухан дар бораи меъёрҳои ҳуқуқӣ рафт, бояд дар хотир дошт, ки шаҳрвандон доир ба моҳият ва мазмuni меъёрҳои ҳуқуқ тасаввуроти аниқ доштанашон лозим аст, зоро баъзан надонистани мазмун ва моҳияти онҳо ё муносибати рӯякӣ нисбат ба қонун ва санадҳои зерқонунӣ боиси пайдо шудани тасавву-

рот ва муҳокимаҳои нодуруст доир ба сарчашмаҳои ҳуқуқ ва меъёрҳои ҳуқуқӣ мегардад. Бинобар ин бо матни аслии қонунҳо, фармонҳо, қарорҳо ва гайраҳо ҳаматарафа ва бодиққат шинос шудан лозим аст. Зеро ҳамаи онҳо дар матбуот чоп мешаванд.

Меъёрҳои ҳуқуқӣ дар натиҷаи фаъолияти ташкилии мақомоти ҳокимијати давлатӣ ва идоракунӣ эҷод карда мешаванд. Бо ҳуқуқэҷодкунӣ, ҳамчун қоида Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар маҳалҳо Маҷлиси вакилони халқ ва раисони онҳо машғул ҳастанд. Мақомоти идоракуни дравлатӣ дар мисоли Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, вазоратҳо ва кумитаҳои давлатӣ низ ҳуқуқи эҷод намудани санадҳои меъёрии ҳуқуқиро доранд. Дар баробари ин, бевосита худи халқ бо фаъолияти ҳуқуқэҷодкунӣ (қонунэҷодкунӣ) машғул шуда метавонад. Ин кор чунин ҷараён мегирад: лоиҳаи қонунҳои ниҳоят муҳим ба раъйпурсии умумихалқӣ пешниҳод карда мешавад ва лоиҳа баъди аз тарафи халқ қабул гардиданаш эътибор пайдо мекунад. Барои амалӣ гаштани онҳо ҳеч гуна тасдиқ лозим нест.

Мақсади асосии фаъолияти ҳуқуқэҷодкунӣ ба таври асоснок такмил додани қонунгузории амалкунанда мебошад. Дар ҷараёни чунин фаъолият меъёрҳои ҳуқуқии кӯҳнашуда бекор карда шуда, ба меъёрҳои ҳуқуқии амалкунанда тағиирот ворид карда мешаванд ё меъёрҳои ҳуқуқии нав қабул карда мешаванд.

**Ҷараёни қабули қонунҳо аз марҳалаҳои муайян иборат аст.**

**Марҳалаи аввал** аз тарафи субъектҳои дорои ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ пешниҳод намуда-

ни лоиҳаи қонун ба мақомоти қонунгузорӣ мебошад. Мутобики муддати 58 Конститутии Ҷумҳурии Тоҷикистон узви Маҷлиси миллӣ, вакили Маҷлиси намояндагон, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳукумати Тоҷикистон ва Маҷлиси вакилони халқи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадаҳшон ба сифати чунин субъектҳо баромад менамоянд.

**Марҳалаи дуюм** аз баррасии лоиҳаи Қонун дар кумита ва комиссияҳои мақомоти қонунгузорӣ (Маҷлиси Олий) иборат аст. Мақсад аз баррасӣ намудани лоиҳаи қонун таҳлили ҳаматарафаи мазмуни он ва дар шакли мукаммал ба Маҷлиси намояндагон ва Маҷлиси миллӣ пешниҳод намудани лоиҳа мебошад.

Муҳокимаи лоиҳаи қонун дар ҷаласаҳои палатаҳои Маҷлиси Олий (Маҷлиси намояндагон ва Маҷлиси миллӣ) **марҳалаи сеюми** фаъолияти қонунэҷод-куниро ташкил медиҳад. Мақсад аз чунин муҳокима дар асоси пешниҳодот ва мулоҳизаҳои вакилони алоҳида ва фраксияҳо (гурӯҳҳо) ба лоиҳаи қонун ворид намудани тағиӣиру иловаҳо мебошад. Бо дарназардошти мулоҳизаву дархостҳои пешниҳодшуда қонун метавонад дар қироати аввал ё дуюм қабул карда шавад, ки ин **марҳалаи чаҳоруми** ҷараёни қонунгузориро ташкил медиҳад. Қонунҳоро Маҷлиси намояндагон қабул мекунад. Қонунҳои муқаррарӣ бо тарафдории аксарияти шумораи умумии вакилон ва қонунҳои конституционӣ бо тарафдории на камтар аз се ду ҳиссаи шумораи умумии вакилони Маҷлиси намояндагон қабул карда мешаванд. Қонунҳо дар бораи буҷети давлатӣ ва авф танҳо аз тарафи

Маҷлиси намояндагон қабул карда мешаванд. Қонунхое, ки Маҷлиси намояндагон қабул намудааст, ба истиснои қонунҳо дар бораи буҷети давлатӣ ва авф, ба Маҷлиси миллӣ пешниҳод мешаванд. Маҷлиси миллӣ қонунҳои муқаррариро бо тарафдории аксарияти шумораи умумии аъзои худ ва қонунҳои конститутсиониро бо тарафдории на камтар аз се ду ҳиссаи аъзои худ ҷонибдорӣ мекунад.

Дар мавриди дастгирӣ наёфтани қонун аз ҷониби Маҷлиси миллӣ қонун такроран дар Маҷлиси намояндагон баррасӣ мешавад. Дар сурати ба қарори Маҷлиси миллӣ розӣ набудани Маҷлиси намояндагон қонун ҳамон вақт қабулшуда ҳисоб мешавад, ки агар Маҷлиси намояндагон онро такроран бо тарафдории на камтар аз се ду ҳиссаи шумораи умумии вакилон тасдиқ намояд.

Қонунҳои қабулкардаи Маҷлиси намояндагон баъди аз тарафи Маҷлиси миллӣ ҷонибдорӣ шудани онҳо барои имзо ва интишор ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда мешаванд. Агар Президент бо қонун ё қисми он розӣ набошад, қонунро дар муддати понздаҳ рӯз бо далелу эродҳо ба Маҷлиси намояндагон бармегардонад. Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон онро такроран баррасӣ менамоянд. Дар мавриде, ки баррасии такрории қонун дар матни пештар қабулшудааш бо аксарияти аз се ду ҳиссаи шумораи умумии аъзои Маҷлиси миллӣ ва вакilonи Маҷлиси намояндагон дастгирӣ ёбад, Президент дар муддати даҳ рӯз ба қонун имзо мегузорад ва онро интишор менамояд.

Ҳангоми баррасии қонуни аз тарафи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон баргардонидашуда, ки онро

пештар Маҷлиси намояндагон қабул кардааст, Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон онро такроран бо аксарияти на камтар аз се ду ҳиссаи овозҳо тарафдорӣ мекунанд. Агар Президент қонуни конституциониро баргардонад, Маҷлиси намояндагон ва Маҷлиси миллӣ онро такроран баррасӣ менамоянд. Агар баррасии такрории қонуни конституционӣ дар матни пештар қабулшудааш бо аксарияти аз чор се ҳиссаи шумораи умумии аъзои Маҷлиси миллӣ ва вакилони Маҷлиси намояндагон тасдиқ шавад, Президент дар муддати даҳ рӯз ба қонуни конституционӣ имзо мегузорад ва онро интишор менамояд (моддаи 62 Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон).

Қонунҳо дар нашрияҳо расмӣ ба таври ошкоро интишор карда мешаванд ва баъди интишор гардиданӣ онҳо дар ин нашрияҳо эътибори ҳуқуқӣ пайдо мекунанд. Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон баъд аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон имзо шуданашон бо забони давлатӣ на дертар аз понздаҳ рӯз дар рӯзномаи «Ҷумҳурият», инчунин дар «Маҷмӯи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва «Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон» интишор карда мешаванд.

Баъд аз интишори расмиашон қонунҳо эътибор пайдо мекунанд (моддаи 54 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ»). Рӯзи аз чоп баромадани матни пурраи расмии он дар нашрияи расмӣ рӯзи интишори расмии санади меъёрии ҳуқуқӣ ҳисобида мешавад (моддаи 59 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ»). Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, агар дар

онҳо мӯҳлати дигар муқаррар нашуда бошад, пас аз интишори расмӣ мавриди амал қарор мегиранд (моддаи 64 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ»).

#### **4. Мафхуми муносибатҳои ҳуқуқӣ ва таркиби он**

Доираи гуногуни муносибатҳои ҷамъиятие мавҷуд аст, ки инсон дар ҳаёти ҳаррӯзаи худ бо онҳо саруқор дорад. Ин муносибатҳо дар байни табақаҳо ва ғурӯҳҳои одамон оид ба муҳокимаи масъалаҳои муҳталифи ҳаёт ба вучуд меоянд. Вале на ҳамаи ин муносибатҳоро ҳуқуқ ба танзим медарорад. Масалан, муносибатҳои байни табақаҳо, муҳокимаи бозии футбол дар байни муҳлисон, эҳтироми якдигар ва амсоли инҳо аз тарафи ҳуқуқ ба танзим дароварда намешаванд. Ҳамаи ин муносибатҳо кори шахсии шаҳрвандон мебошад. **Агар муносибатҳои ҷамъиятий бо меъёрҳои ҳуқуқ ба танзим дароварда шаванд, он гоҳ онҳо муносибатҳои ҳуқуқӣ номида мешаванд.**

Муносибатҳои ҳуқуқӣ аз субъект, мазмун ва объект иборатанд. Иштирокчиёни муносибатҳои ҳуқуқӣ, ки дорои ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои муайян мебошанд, субъекти муносибатҳои ҳуқуқӣ мебошанд. Ба субъекти муносибатҳои ҳуқуқӣ шаҳрвандон, иттиҳодияҳо, ташкилотҳо, мақомоти давлатӣ ва давлат доҳил мешаванд. Шаҳрвандони ҳориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд метавонанд иштирокчиёни муносибатҳои ҳуқуқӣ бошанд.

Ба монанди ҳамаи дигар муносибатҳои ҷамъиятий муносибатҳои ҳуқуқӣ низ натиҷаи фаъолияти бошуу-

ронай инсон мебошанд. Алоқаҳои ҳуқуқӣ дар байни одамон бошуурина муқаррар карда мешаванд.

Иштирокчиёни онҳо дорои ҳуқуқ мебошанд. Дорои ҳуқуқ будани иштирокчиёни муносибатҳои ҳуқуқӣ дар навбати худ онҳоро вазифадор менамояд, ки ӯҳдадориҳои муайянро ба ҷо оварданд. Дорои ҳуқуқ ва ӯҳдадорӣ будан мазмуни муносибатҳои ҳуқуқиро ташкил медиҳад. Масалан, шаҳрванд барои тамошои консерт дар театр билет ҳарид. Ин рафтори ӯ маъмурияти театрро ӯҳдадор менамояд, ки ба шаҳрванд ҷои нишаст ва тамошои консертро таъмин намояд ва дар навбати худ шаҳрванд ӯҳдадор аст, ки қоидаҳои дар театр муқарраркардашударо риоя кунад. Аз ҷумла сари вақт вориди театр шавад, зеро дар сурати ба тамошо дер омадан ҳуқуқ надорад талаб намояд, ки консерт аз нав сар карда шавад. Дар сурати вориди тамошогоҳ шудан шаҳрванд ӯҳдадор аст, ки интизоми дохилиро риоя намояд, бо рафтори худ ба дигар тамошобинон ва рафти консерт ҳалал нарасонад. Дар акси ҳол маъмурият метавонад ӯро аз толори консерт берун созад ё дигар навъи ҷазори вобаста ба рафтори нодурусташ раво бинад.

Тавре ки дида мешавад, аксарияти муносибатҳое, ки дар байни шаҳрванд ва маъмурияти театр ба вучуд меоянд, муносибатҳои ҳуқуқӣ мебошанд. Шаҳрванд ҳуқуқҳои муайянери соҳиб мешавад, ки онҳоро давлат муҳофизат менамояд. Дар баробари ин, ӯ вазифадор мешавад, ки ӯҳдадориҳои муайянро ба ҷо орад.

Чунин муносибатҳои ҳуқуқӣ дар байни мактаб-бачагон ва мактаб низ ба вучуд меоянд. Ҳар як мактаббача ваколатдор аст, ки ӯҳдадориҳои муайянро

ичро намояд. Ў бояд амволи мактабро эҳтиёт кунад. Агар вай амволи мактабро шиканад ва ё аз кор барорад, падару модараш тибқи муқаррароти қонунҳои амалкунанд вазифадор мешаванд, ки маблағи онро чуброн намоянд.

Муносибатҳои ҳуқуқӣ на танҳо дар байни шаҳрвандон ва ташкилотҳо ба вучуд меоянд. Ташкилотҳо, мақомоти давлатӣ ва умуман давлат низ иштирокчиёни онҳо шуда метавонанд. Дар байни ташкилотҳо оид ба муомилоти мол, расонидани хизматрасонӣ, ичрои кор ва амсоли инҳо муносибатҳои ҳуқуқӣ ба вучуд меоянд.

Ҳамин тариқ, дар байни субъектҳои ҳуқуқӣ доир ба ягон чиз (амвол, ашё), молумулк муносибатҳои ҳуқуқӣ ба вучуд меоянд. Воситаҳои истеҳсолот, ашё ва маҳсулоти истеъмолӣ, пул, хизмат, қофази қимматнок, сирри тиҷоратӣ, муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ (ҳаёт, саломатӣ, шаъну шараф) ва амсоли инҳо объекти муносибатҳои ҳуқуқӣ мебошанд.

Шахсоне, ки талаботи меъёрҳои ҳуқуқиро вайрон намекунанд, бо рафттору кирдори худ боиси эҳтироми дигарон мебошанд, низ дар фаъолияти худ ба муносибатҳои ҳуқуқӣ дохил мешаванд ва дар доираи муҳити муносибатҳои ҳуқуқӣ кору фаъолият мекунанд. Вале аксарияти онҳо чунин рафттори худро бевосита пай намебаранд. Зоро рафттори онҳо дар доираи қонунгузорӣ буда, бо манфиатҳои шахсони дигар ва ҷамъият мувоғиқ мебошад.

## **5. Соҳаҳои ҳуқуқи Ҷумҳурии Тоҷикистон**

Муносибатҳои ҳуқуқӣ ниҳоят гуногун мебошанд. Онҳо дар соҳаҳои гуногуни ҳаёти ҷамъият ба вучуд

меоянд. Мо бо онҳо дар оила, фаъолияти кишоварзӣ, муомилоти гражданӣ, дар рафти меҳнат, ба амал баровардани фаъолияти соҳибкорӣ, дар соҳаи фаъолияти мақомоти давлатӣ ва гайра дучор мешавем. Вобаста ба ин, меъёрҳои батанзимдарории онҳо низ фарқ менамоянд. Агар шаҳрванд аз мағозаи тиҷоратӣ мол харад, он гоҳ ин муносибатҳоро ҳуқуқи гражданӣ ба танзим медарорад. Агар шаҳрванд фаъолияти худро дар асоси шартномаи меҳнат бо корхона ба роҳ монад, он гоҳ чунин муносибатҳоро ҳуқуқи меҳнатӣ ба танзим медарорад ва гайра. Яъне вобаста ба муносибатҳои сифатан якхелае, ки ин ё он соҳаи ҳуқуқ меомӯзад, меъёрҳои батанзимдарории онҳо низ гуногун мешаванд.

**Меъёрҳои ҳуқуқие, ки муносибатҳои ҷамъиятии сифатан якхеларо ба танзим медароранд, соҳаи ҳуқуқ номида мешаванд. Ҳамаи соҳаҳои ҳуқуқ якҷоя ниҳоми ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ташкил мебидҳанд.**

Соҳаҳои ҳуқуқи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз инҳо иборат мебошанд: ҳуқуқи давлатӣ (конститутсионӣ), ҳуқуқи маъмурӣ, ҳуқуқи гражданӣ, ҳуқуқи меҳнатӣ, ҳуқуқи соҳибкорӣ, ҳуқуқи оиласӣ, ҳуқуқи молиявӣ, ҳуқуқи кишоварзӣ, ҳуқуқи ҷиноятӣ, ҳуқуқи мурофиавии ҷиноятӣ ва гайраҳо. Оид ба ин соҳаҳои ҳуқуқ шумо дар китоби синфи 9-ум маълумот ҳоҳед гирифт.

## **6. Ҳуқуқвайронқунӣ ва ҷавобгарии ҳуқуқӣ**

Рафтори шаҳрванд бояд ба талаботи меъёрҳои ҳуқуқӣ мувофиқ бошад. Рафтори ба ҳуқуқ мувофиқи

одамон моҳияти тартиботи ҳуқуқиро ташкил мебошад. Аз ин рӯ, давлат, ҷамъият ва аъзои он ба рафттори одамоне, ки ба талаботи меъёрҳои ҳуқуқӣ ҷавоб медиҳад, ҳавасманд мебошанд. Ҷамъият ба воситаи рафттори ба ҳуқуқ мувофиқ идора карда шуда, фаъолияти ҳаётан мӯътадили он ба роҳ монда мешавад. Ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои шаҳрвандон низ дар асоси рафттори ба ҳуқуқ мувофиқ ба амал бароварда мешаванд. Баръакс, рафтторе, ки ба талаботи ҳуқуқ ҷавоб намедиҳад, ҳуқуқвайронқунӣ ё рафттори бархилофи ҳуқуқ мебошад.

**Ҳуқуқвайронқунӣ кирдori гунаҳкорона ва зиддиҳуқуқии шахсе мебошад, ки ба ҷамъият, давлат ё шахсони алоҳида зарар мерасонад.** Вай дар натиҷаи содир кардан ё накардани ягон амали гунаҳкоронае, ки бархилофи меъёрҳои ҳуқуқӣ мебошад, ба вучуд меояд. Агар шаҳрванд мунтазам интизоми меҳнатро вайрон намояд, ба кор дер ояд, дуздӣ кунад, қоидаҳои ҳаракат дар роҳро вайрон кунад ва дигар кирдорҳои ба ҳамин монандро содир намояд, ин маъни онро дорад, ки ба ҳуқуқвайронқунӣ роҳ додааст. Саркашӣ аз ичрои ӯҳдадориҳои ҳуқуқӣ маъни вайрон кардани талаботи меъёрҳои ҳуқуқиро дорад. Пас, ҳуқуқвайронқунӣ риоя накардани талаботи меъёрҳои ҳуқуқӣ аст. Ҳама гуна ҳуқуқвайронқунӣ ба ҷамъият, давлат ва шахсони алоҳида хатарнок ва зааровар мебошад. Бинобар ин, меъёрҳои ҳуқуқӣ онҳоро маҳкум менамоянд.

**Ҳуқуқвайронқунӣ ба ду намуд чудо мешавад: чиноят ва кирдori ношоям. Ҷиноят хатарноктарин навъи ҳуқуқвайронқунӣ мебошад.**

Чунин хуқуқвайронкуниеро кирдори ношоям меноманд, ки ба муносибатҳои идоракунӣ, меҳнатӣ, молумулкӣ, молиявӣ ва дигар муносибатҳо сӯйқасд менамояд. **Кирдори ношоям аз чиноят бо дараҷаи барои ҷамъият ҳавфнокиаш фарқ менамояд.** Чиноят ҳама вақт ҳатарноктар мебошад. Дараҷаи барои ҷамъият ҳавфнокӣ вобаста ба объекте, ки хуқуқвайронкунанда ба он сӯйқасд менамояд, андозаи зарар ва шахсияти хуқуқвайронкунанда муайян карда мешавад. Агар шахс ба дуздии моликияти давлатӣ ва шахсӣ, одамкушӣ роҳ дихад, ба дигар шахсон зарари ҷисмонӣ расонад, авбошиӣ ва амсоли инҳоро содир намояд, пас ин амалҳои ў чиноят ҳисобида мешавад. Зоро рафтори ў ба ҷамъият ва одамон ҳатари калон дорад. Аммо агар шахс ба кор дер ояд, қоидai роҳгардиро вайрон намуда, аз ҷароғаки сурҳ гузарад ва дигар рафтторҳои ба ҳамин монандро содир намояд, он гоҳ ў кирдори ношоям содиркарда эътироф мешавад. Чунки дараҷаи ҳавфнокии рафтори ў камтар буда, ба ҷамъият зарари начандон калон мерасонад.

**Аз кирдори ношоям то чиноят як қадам роҳ аст.** **Барои ҳамин одам бояд қӯшиш намояд, ки аз ҳурдӣ бо рафтори хубу одоби намунавӣ сазовори эҳтироми дигарон бошад.** Далелҳо шаҳодат медиҳанд, ки баъзе шахсон ҳанӯз аз ҳурдӣ ба кирдорҳои ношоям даст мезананд. Интизомро вайрон карда, ба дарс дер меоянд. Бо муаллимон дағалӣ намуда, дар дарсҳо бетартибӣ мекунанд ва бо ҳамин рафтори худ дар синф ҳолати ғайрикориро ба вучуд меоранд. Дар вақти танаффус бо ҳамсинфони худ ҷанҷол мекунанд, баъд аз дарс ба нӯшидани нӯшокиҳои спиртӣ машғул мешаванд.

Бо рафиқони калонсоли худ беэхтиромӣ карда, кирдорҳои ношоям содир менамоянд. Ҳамин тарик, роҳ ба сӯи чиноят аз худсарӣ (беинтизомӣ), рафторҳои хурди ношоям, беэхтиёти ба дигарон ва дағалӣ сар мешавад. Сабаби аксарияти ҳуқуқвайронкуниҳо паст будани дараҷаи шуурнокии ҳуқуқвайронкунандагон, беинтизомӣ, беаҳамияти, нашъамандӣ, майпарастӣ ва беандешагӣ нисбат ба оқибатҳои рафтори худ мебошад. Набудани ҳисси ҷавобгарии шахсӣ, надонистан ва нафаҳмидани қонун, инчуни ин бечазо мондан ва дигар ҳолатҳо низ сабаби ҳуқуқвайронкуни шуда метавонанд.

Шахсе, ки талаботи меъёрҳои ҳуқуқро вайрон кардааст, ба ҷавобгарии ҳуқуқӣ кашида мешавад. **Таҳти маҷбурияти давлатӣ аз тарафи ҳуқуқвайронкунандагон иҷро гардидани ўҳдадориҳоро ҷавобгарии ҳуқуқӣ меноманд.** Ҷавобгарӣ ба маъни хуқуқиаш ҷавобгарӣ барои ҳуқуқвайронкуни мебошад. Агар шаҳрванд дар ҳолати масти ба кор ояд, авбошӣ содир намояд, ба молумулк ва шахсияти дигарон зарар расонад, ҳақорат ва тӯҳмат кунад, инчуни дигар рафторҳои ба ҳамин монандро содир намояд, он гоҳ ӯ ба ҷавобгарии ҳуқуқӣ кашида мешавад.

Ҷавобгарии ҳуқуқӣ ҳама вақт бо маҳрум намудани манфиатҳои шахсӣ, молумулкӣ ё маҳдуд намудани онҳо вобастагӣ дорад. Ин маҳрумкуниҳо аксуламали табиии ҷамъият, давлат ва зараре мебошад, ки шахси ҳуқуқвайронкунанда ба дигарон расонидааст. **Ҷавобгарии ҳуқуқӣ ба намудҳои зерин ҷудо мешавад:** ҷавобгарии маъмурӣ, интизомӣ, гражданиӣ ва чиноятӣ.

Оид ба намудҳои ҷавобгарӣ дар бобҳои дахлдори китоби “**Асосҳои давлат ва ҳуқуқи Ҷумҳурии Тоҷикистон**” барои синфи 9 маълумот ҳоҳед гирифт.

Риояи талаботи ҳуқуқӣ вазифаи конститутсионии ҳар як шаҳрванд мебошад. Дар баробари ин, ҳар як шаҳрванд вазифадор аст, ки қонунҳои қишвари ҳудро ба хубӣ донад. **Надонистани қонун ва дигар санадҳои ҳуқуқӣ шаҳрвандонро аз ҷавобгарӣ озод намекунад (моддаи 42 Конститусия).** Ҳуб донистани қонун ва санадҳои ҳуқуқӣ инсонро дар рӯҳияи ҳулқу атвори ҳуб тарбия намуда, масъулияти ўро баланд мебардорад. Ногузир ва ҳатмӣ будани ҷавобгарӣ барои вайрон намудани қонун ва санадҳои зерқонунӣ воситаи асосии пешгирий ва решакан намудани ҳуқуқвайронкунӣ мебошад.

### **Саволҳо:**

1. Моҳияти ҳуқуқ дар чӣ ифода меёбад? 2. Фарқи «ҳуқуқ» ва «қонун» дар чист? 3. Ҳуқуқ чист? 4. Нишонаҳои фарқунандай ҳуқуқро аз дигар қоидаҳои рафткор номбар намоед. 5. Кадом типҳои таърихии ҳуқуқро медонед? 6. Функцияҳои ҳуқуқ чист? 7. Инкишофи ҳуқуқ дар давраи ҳозира чӣ тавр сурат мегирад? 8. Меъёрҳои ҳуқуқӣ чист? 9. Намудҳои меъёрҳои ҳуқуқро номбар кунед. 10. Сарчашмаҳои ҳуқуқ чист? 11. Қонун чист? 12. Фарқи конститутсиия аз дигар меъёрҳои ҳуқуқӣ дар чист? 13. Қонуни конститутсионӣ чист? 14. Кодекс чӣ гуна санади меъёрии ҳуқуқист? 15. Ҷараёни қонунгузорӣ аз кадом марҳилаҳо иборат аст? 16. Қабули қонунҳо чӣ гуна сурат мегирад? 17. Тартиби қабули қонунҳои конститут-

сионй чй гуна мебошад? 18. Муносибатҳои ҳуқуқӣ чист? 19. Намудҳои муносибатҳои ҳуқуқиро номбар намоед. 20. Кадом соҳаҳои ҳуқуқи Ҷумҳурии Тоҷикистонро медонед? 21. Ҳуқуқвайронкунӣ чист? 22. Ҷавобгарии ҳуқуқӣ чист? 23. Намудҳои ҷавобгарии ҳуқуқиро номбар намоед.

## **МАВЗҮИ 4. ШУУРИ ҲУҚУҚЙ ВА МАДАНИЯТИ ҲУҚУҚЙ**

### **1. Мафхум, таркиб ва намудхой шуури ҳуқуқй**

Ҳуқуқ ҳамчун зухуроти ичтимој ин ё он шакли муносибати одамонро нисбат ба худ ифода менамояд. Чунин муносибат мумкин мусбат ё ин ки манфй бошад. Агар инсон арзиш ва зарурати ҳуқуқро дар чомеа дарк намояд, он гоҳ муносибат ба ҳуқуқ мусбат мебошад ва баръакс агар инсон ҳуқуқро ҳамчун падидай бефоида ва нолозим шуморад, он гоҳ муносибати худро ба ҳамаи он чизхое, ки предмети батанзимдарории ҳуқуқ мебошад, дар ин ё он шакл бо таври манфй ифода менамояд. Ин муносибат вобаста ба дарки мохияти ҳуқуқ метавонад самаранок, оқилона ва пуртасир бошад.

Бояд дар назар дошт, ки шуури ҳуқуқй яке аз шаклхой шуури чамъиятй мебошад. Вай дар алоқамандй бо шаклхой дигари шуури чамъиятй вучуд дошта метавонад. Шуури ҳуқуқй, пеш аз ҳама, бо ахлоқ вобастагии зич дорад. Зеро одамон ба мохият ва мафхуми қонунҳо, рафтори қонунй ва фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ аз рӯй меъёрхой ахлоқй баҳо медиҳанд. Шуури ҳуқуқй бо ҷаҳонбинии фалсафӣ, ақидаҳои сиёсиву мафкуравӣ ва динӣ зич алоқаманд аст. Чунки тасаввуроти инсон доир ба олам, қонунҳои умумии инкишофи табиат ва чомеа, таносуби шуур ва ҳаёт дар шуури ҳуқуқй инъикос мегардад. Муносибат ба ҳуқуқ бисёр вақт вобаста ба ақидаи сиёсӣ муайян карда мешавад. Ин хусусан ба муносибати

марксистӣ-ленинӣ нисбат ба ҳуқуқ хос буд. Зеро аз нигоҳи фаҳмиши марксистӣ-ленинӣ ҳуқуқ ифодаи иродай синфи ҳукмрон дар қонун буда, қонун ҳамчун чораи сиёсӣ маънидод карда мешуд.

Ба шуури ҳуқуқӣ дин низ таъсир мерасонад. Зеро одамони дорои эътиқоди динӣ ба ҳуқуқ аз нигоҳи фаҳмиши динӣ баҳо медиҳанд.

Агар мо ҳуқуқро ҳамчун воқеияти объективӣ баҳо диҳем, он гоҳ бояд мавҷудияти аксуламали субъектии одамонро ба ҳуқуқ, ки шуури ҳуқуқиро ташкил медиҳад, эътироф намоем. Шуури ҳуқуқӣ ҳамрадифи ногузири ҳуқуқ мебошад. Зеро ҳуқуқ танзимкунандаи муносибати байни одамон мебошад. Аз тарафи дигар, ҷараёни эҷоди қонунҳо ба фаъолияти бошууронаи одамон алоқаманд аст. Аз ин ҷо ҳуқуқ натиҷаи маҳсули чунин фаъолият мебошад. Он чиз низ маълум аст, ки ҷараёни ба ҳаёт татбиқ шудани ҳуқуқ одатан натиҷаи фаъолияти бошуурона ва ирдавии одамон мебошад. Фаъолияти ҳуқуқэҷодкуни Мачлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон мисоли равшани кори бошуурона шуда метавонад. Ба сифати фаъолияти шуур инчунин татбиқи ҳуқуқ дар ҳаёти ҳар яки мо мисол шуда метавонад. Зеро ҳангоми содир намудани амали дорои аҳамияти ҳуқуқӣ мо на матни санади меъёрий, балки тасаввуротеро, ки оид ба он дар шуури мо пайдо шудааст, ба инобат мегирем. **Шуури ҳуқуқӣ маҷмӯи тасаввурот ва ҳиссииёте мебошад, ки муносибати инсонро ба ҳуқуқ ва зухуроти ҳуқуқӣ дар ҳаёти ҷамъиятий ифода менамояд.**

Таъсири шуури ҳуқуқӣ дар бунёди ҳаёти ҷамъиятий ниҳоят калон аст. Ҳусусияти характерноки шуури

хуқуқӣ ҳамчун қисми таркибии механизми танзими хуқуқӣ дар он ифода меёбад, ки вай ҳам дар марҳалаи хуқуқэҷодкунӣ ва ҳам дар марҳилаи татбиқи хуқуқ амал мекунад. Вай дар ҳамаи механизми танзими хуқуқӣ, ба монанди меъёри хуқуқ, муносибатҳои хуқуқӣ, санади татбиқи хуқуқ ба ин ё он дараҷа иштирок мекунад. Шуури хуқуқӣ дар марҳалаи татбиқи хуқуқ, дар ҷараёни амалӣ намудани хуқуқ ва ӯҳдадориҳои хуқуқӣ дар ҳаёт нақши муҳим мебозад. Аз сатҳ, сифат, ҳарактер ва мазмуни шуури хуқуқӣ то дараҷае рафтори одамон дар ҷомеа (қонунӣ, гайриқонунӣ, заарнок ва хатарнок) вобастагӣ дорад. Маҳз ба туфайли шуури хуқуқӣ одамон ба қонунӣ ё зиддиҳуқуқӣ будани рафтори хеш баҳо медиҳанд.

Бояд гуфт, ки дар ҷомеаи имрӯза шуури хуқуқӣ бояд мазмуни гайримафқуравӣ ва гайрисиёсӣ дошта бошад. Инсон ба ҳодисаҳои хуқуқӣ на аз нигоҳи манфиатҳои мафкураи ҳизбӣ, сиёсӣ, гурӯҳӣ ё давлатӣ, балки бо дарназардошти арзишҳои башарӣ бояд баҳо дихад.

Таркиби шуури хуқуқӣ, пеш аз ҳама, аз идеологияи (мафкураи) хуқуқӣ иборат мебошад. Ба мафкураи хуқуқӣ мағхум ва тасаввурот оид ба хуқуқ ва зухуроти хуқуқӣ дар ҷамъият дохил мешавад. Сатҳ ва сифати нишондоди чунин тасаввурот метавонад гуногун бошад - аз оддӣ, муқаррарӣ, рӯяқӣ то ба илмиву назариявӣ. Ба мафкураи хуқуқӣ ҳам муҳокимарониҳои шаҳс, таҷрибаи ҳаётидоштаи роҳбари маҳалла ва ҳам асари илмию назариявии эҷоднамудаи олими соҳаи хуқуқ тааллуқ дорад.

Нақши мафкураи хуқуқӣ дар танзими хуқуқӣ хеле муҳим аст. Дар асоси ақида, назария ва таълимоти

хукуқи фаъолияти хукуқчодкунӣ ба роҳ монда шуда, ҷараёни татбиқи хукуқ амалӣ карда мешавад. Дар ҷомеаи ҳозира мафкураи хукуқӣ инъикоси бевоситаи фаҳмиши мусбат ва муфиди башар буда, асоси конституционии худро дорад. Мувофиқи Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар Тоҷикистон ҳаёти ҷамъиятӣ дар асоси равияҳои гуногуни сиёсӣ ва мафкуравӣ инкишоф меёбад». (қ.1. м.8.). «Мафкураи ҳеч як ҳизб, иттиҳодияи ҷамъиятӣ, динӣ, ҳаракат ва ғурӯҳе наметавонад ба ҳайси мафкураи давлатӣ эътироф шавад». (қ.2. м.8). Яъне мафкураи хукуқӣ дар кишвари мо ифодакунандаи ҳеч гуна манфиат набуда, балки инъикоскунандаи арзишҳои хукуқии умунибашарӣ мебошад.

Дар таркиби шуури хукуқӣ унсури дигар низ мавҷуд аст, ки онро *психологияи ҳукуқӣ* меноманд. Эҳсос ва ҳиссиёт ба таркиби шуур доҳил мешавад ва барои ҳамин инсон наметавонад дар соҳаи танзими хукуқӣ танҳо фикрронии оқилонаро ба инобат гирад. Психологияи хукуқӣ, ки одатан аз шиносоии одам ба хукуқ оғоз мегардад, бо таъсири муҳити хукуқии амалкунанда ташаккул меёбад. Дар назар бояд дошт, ки психологияи хукуқӣ воқеяи тавассути эҳсос дарк намуда, дар сатҳи фаҳмиши хукуқии ҳамарӯза қарор дорад ва бо ҳамин сабаб тағийирпазир ё зудивазшаванда мебошад. Тобиши эҳсосии мусбат ё манғӣ ба хислат ва рафтари дуруст ё нодурусти хукуқӣ таъсир мерасонад.

Таҳлили муносибати одамон ба қонун ва дигар санадҳои меъёрии хукуқӣ имконият медиҳад дар шуури хукуқӣ унсурҳои дигари таркибири чудо намоем,

ки ба онҳо унсури *иттилоотӣ, баҳодиҳӣ ва иродавӣ* дохил мешавад. Унсури иттилоотӣ нишонаи дар шуури инсон мавҷуд будани маълумот оид ба қонун ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ мебошад. Сатҳи иттилоотии шуури ҳуқуқӣ қисми таркибии шуури ҳуқуқӣ мебошад, зоро бе иттилоот оид ба қонун ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ наметавонад муносабат ба онҳо вучуд дошта бошад.

Инсон оид ба санади меъёрии ҳуқуқӣ маълумот гирифта, онро бо арзишҳои шахсии худ муқоиса мекунад ва ба он баҳо медиҳад. Вобаста ба тасаввуроти инсон доираи рафтори ўдар соҳаи ҳуқуқӣ ташаккул меёбад. Аз тарафи дигар, фаҳмиши моҳияти ҳуқуқ аз тарафи инсон барои амалӣ намудани мақсад ва манфиати инсон мусоидат менамояд. Зоро фаҳмиши бошурунаи моҳияти ҳуқуқ аз ҷониби инсон ба ўимконият медиҳад, ки дар амалӣ шудани ҳуқуқ амалӣ шудани мақсаду манфиати худро бубинад.

Дар асоси унсурҳои иттилоотӣ ва баҳодиҳӣ унсури дигари таркиби шуури ҳуқуқӣ - *ирода* ташаккул меёбад. Инсон қонунро дониста ва онро баҳо дода, ба хулоса меояд, ки дар ҳолатҳои пешбининамудай қонун ўчӣ кор карда метавонад - қонунро барои амалӣ намудани вазифаҳои шахсии худ истифода барад ё ичро накунад, ё ин ки қонунро қатъиян риоя намояд ё дигар санади меъёрии ҳуқуқиеро ёбад, ки ба манфиат ва талаботи ўчавобгӯ бошад. Ҳамаи ин лаҳзаҳо ба унсури иродавии шуури ҳуқуқӣ дохил мешавад.

Албатта шуури ҳуқуқӣ дар ҳаёти воқеӣ дар шакли яклухт ифода мейбад. Ҷудо намудани унсурҳои

таркибӣ дар шуури ҳуқуқӣ танҳо барои фаҳмиши нақш ва чои он дар ҳаёти инсон ва ҷамъият мусоидат менамояд.

Барои он ки моҳияти шуури ҳуқуқӣ дуруст фаҳмида шавад, зарур аст ки намудҳои гуногуни он мавриди таҳлил қарор дода шавад. Вобаста ба дараҷаи эътирофи зарурати ҳуқуқ, дарки моҳияти он ва дигар зуҳуроти ҳуқуқӣ дар ҷомеа шуури ҳуқуқӣ ба се намуд ҷудо карда мешавад.

**Шуури ҳуқуқии муқаррарӣ** ба шумораи бештари аъзои ҷамъият ҳос буда, дар асоси ҳаёти ҳаррӯзани шаҳрвандон дар соҳаи танзими ҳуқуқӣ ташаккул мейёбад. Одамон дар ин ё он шакл бо навиштаоти ҳуқуқӣ дучор мешаванд, аз ахбори омма маълумот мегиранд, фаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ, аз ҷумла Маҷлиси намояндагонро мушоҳида менамоянд, рафтори кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқро назорат мекунанд ва ғайра. Барои одамони ин сатҳи шуури ҳуқуқӣ донистани принсипҳои умумии ҳуқуқ ҳос буда, ақидаҳои ҳуқуқии онҳо бо тасаввуроти ахлоқӣ зич алоқаманд мебошад.

Дар ҷараёни тайёрии маҳсус ва дар рафти амалий намудани фаъолияти ҳуқуқии таҷрибавӣ **шуури ҳуқуқии қасбӣ** ба миён меояд. Субъектҳои ин сатҳи шуури ҳуқуқӣ дорои дониши маҳсус оид ба қонунгузории амалкунанда буда, маҳорату малакаи татбиқи онро доранд. Ба чунин субъектҳо шахсоне дохил мешаванд, ки факултет ва донишкадаҳои ҳуқуқиро хатм намуда, донишҳои ҳуқуқиро дар ҷараёни фаъолияти амалии худ истифода мекунанд.

**Барои муҳаққиқон ва корқунони илмие, ки бо таҳқиқи масъалаҳои танзими ҳуқуқии муносибатҳои ҷамъиятӣ машғуланд, шуури ҳуқуқии илмиву назариявӣ хос мебошад.**

Вобаста ба субъекте, ки дорои шуури ҳуқуқӣ мебошад, шуури ҳуқуқӣ ба *инфиродӣ ва дастаҷамъӣ* чудо карда мешавад. Шуури ҳуқуқии инфиродӣ ба шахси алоҳида тааллуқ дошта, ба сатҳи тафаккур ва ҷаҳонбинии ў ва хислатҳои шахсии ҳар як шахс вобаста мебошад.

Шуури ҳуқуқии дастаҷамъӣ хислати гурӯҳӣ, оммавӣ ва ҷамъиятӣ дорад. Вобаста ба ин, онро ба шуури ҳуқуқии гурӯҳӣ, шуури ҳуқуқии оммавӣ ва шуури ҳуқуқии ҷамъиятӣ чудо менамоянд. Шуури ҳуқуқии гурӯҳӣ ба гурӯҳу табақаҳои алоҳидаи иҷтимоӣ хос буда, тасаввур ва ҳисси ин ё он гурӯҳи иҷтимоӣ, синф, табақа ва ҷамъомади қасбиро ба ин ё он масъалаи танзими ҳуқуқии муносибатҳои ҷамъиятӣ ифода менамояд. Шуури ҳуқуқии гурӯҳӣ аз шуури ҳуқуқии оммавӣ фарқ дорад. Шуури ҳуқуқии оммавӣ ба гурӯҳи муваққатӣ ва ноустувори одамон хос буда, ҳангоми гирдиҳамоӣ, намоишҳо ва роҳпаймоиҳои осоишта зоҳир мегардад. Шуури ҳуқуқии ҷамъиятӣ ба тамоми аҳолии қишвар, қитъа ва давраи таърихии муайян тааллуқ дорад. Масалан, шуури ҳуқуқии буржуазӣ, сотсиалистӣ ва ғайраҳо. Ба он мағкураи ҳалқиятҳо ва миллатҳоро низ дохил намудан мумкин аст.

## **2.Маданияти ҳуқуқӣ**

Маданияти ҳуқуқӣ яке аз намудҳои маданияти ҷамъиятӣ буда, барои таснифи ҳамаи низоми ҳуқуқии

кишвар аз нүқтаи назари муайян истифода мегардад. Вай вазъи сифатии ҳаёти ҳуқуқии ин ё он чомеаро муайян намуда, дониши аҳолиро оид ба қонун муайян мекунад, дар кадом ҳолат қарор доштани эҳтироми қонунҳоро аниқ намуда, инчунин нишонаи чигунагии фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва ҷараёни қабули санадҳои меъёри ҳуқуқӣ мебошад.

Маданияти ҳуқуқии ҷамъият, пеш аз ҳама, аз сатҳи инкишофи шуури ҳуқуқии аҳолӣ вобаста мебошад. Яъне маданияти ҳуқуқӣ аз он, ки аҳолӣ то чӣ дараҷа арзишҳои ҳуқуқиро медонад ва оид ба муносибатҳои ҳуқуқӣ маълумот дорад, муносибати аҳолӣ ба қонун, суд, дигар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ чӣ гуна мебошад, ақидаву мағхумҳои ҳуқуқӣ то чӣ андоза дар шуури одамон акс ёфтаанд, вобаста мебошад.

Сатҳи инкишофи шуури ҳуқуқӣ мумкин аст танҳо дар фаъолияти воқеии ҳуқуқӣ ва рафтори ҳуқуқии одамон ифода ёбад. Барои ҳамин унсури дуюми таркибии маданияти ҳуқуқӣ сатҳи инкишофи фаъолияти ҳуқуқӣ мебошад. Вай аз фаъолияти омӯзишии донишҷӯён ва шунавандагони факултаҳо ва донишкадаҳои ҳуқуқӣ, инчунин аз фаъолияти ҳуқуқэҷодкунӣ ва татбиқи он иборат аст. Ҳамзамон маданияти ҳуқуқии ҷамъиятро дар бисёр ҳолатҳо рафтори воқеии ҳуқуқии шаҳрвандон, фаъолияти онҳо оид ба амалӣ намудани ҳуқуқ, дараҷаи дониши ҳуқуқҳои худи онҳо ва дар сари вақт ичро намудани ӯҳдадориҳо, инчунин, тамоми амалҳои манъшуда ва то чӣ дараҷа ҳуқуқҳои худро пурра истифода бурданӣ одамон муайян менамояд.

Унсури сеюми маданияти ҳуқуқии ҷамъият сатҳи инкишофи низоми санадҳои меъёри ҳуқуқӣ дар

мачмұғ мебошад. Ҳама гуна санадҳои меъёрии хуқуқій бояд ба талаботи тасаввурот оид ба адолатнокій, баробарі ва озодии дар шуури чамъияти ҳукмрон ҹавобгү бошанд. Санади меъёрии хуқуқій аз нүқтаи назари шакл бояд мукаммал, бемухолифат, ба қадри имкон күтох, аниқ ва ба ахолій ғаҳмо, ба Конститусия мутобиқ бошад ва дар сарчашмаи ба ахолій дастрас ба нашр расонида шавад ва ғайра.

Чудо намудани унсурхои таркибии маданияти хуқуқій шартій мебошад, зеро фаъолияти хуқуқие вучуд надорад, ки чудо аз шуури хуқуқій амалій карда шавад ва ҳамзамон шуури хуқуқій танҳо дар фаъолияти хуқуқій ва натичаи он - санади меъёрии хуқуқій ифода мейбад. Ҳамзамон қысмҳои таркибии маданияти хуқуқій бе инсон, гурӯхи одамон ва ахолій дар ягонагай вучуд дошта наметавонад. Маданияти хуқуқии гурӯххои ичтимой вә касбій, инчуунин, аз сатҳи ин-кишофи фардҳои алоҳида вобаста мебошад. Аз ин лихоз, маданияти хуқуқии ахолій, маданияти хуқуқии гурӯхій вә маданияти хуқуқии шахсиро бояд аз ҳам чудо кард. Маданияти хуқуқии шахсій сатҳи дониши хуқуқии шахсій, муносибати онро ба арзишҳои хуқуқій, ба қонун ва дарацаи нишондоди хуқуқиро оид ба риояи навиштачоти хуқуқій ифода менамояд. Оид ба маданияти хуқуқии шахс аз рўи рафтори ў дар соҳаи хуқуқ ва танҳо дар сатҳи инфиродій баҳо додан мумкин аст.

### **Саволҳо:**

1. Шуури хуқуқій чист? 2. Таркиби шуури хуқуқій аз кадом унсурхо иборат мебошад? 3. Кадом намудҳои

шуури хукуқиро медонед? 4. Дар бораи шуури хукуқии инфириодӣ ва дастаҷамъӣ маълумот диҳед. 5. Дар бораи маданияти хукуқӣ маълумот диҳед. 6. Унсурҳои таркибии маданияти хукуқиро номбар намоед.

## МАВЗҮИ 5. ҲУҚУҚ ВА АХЛОҚ

Муносибатҳои байни одамон на танҳо ба воситаи меъёрҳои ҳуқуқӣ, инчунин тавассути меъёрҳои ахлоқӣ низ ба танзим дароварда мешаванд. Аз давраҳои қадим одамон рафтори худро бо меъёр ва қоидаҳое, ки худи онҳо дар ҳаёт санчидаанд ва он меъёру қоидаҳо манфиати умумии онҳоро ифода мекарданд, мувоғиқ мекарданд. Онҳо мефаҳмиданд, ки худсарӣ, инкор намудани манфиати дигарон барои ҳамаи онҳо номунои мувоғиқ ва хатарнок мебошад. Таъриҳ гувоҳ аст, ки ба ҳама гуна оғатҳо ва тоҳтутоҳои дигарон ҳамон ҳалқҳое тоб оварда тавонистаанд, ки ба меъёрҳои умумӣ, қоидаҳо ва одатҳо қатъиян риоя намуда, таҷрибаи бисёрасраи фаъолияти якҷояи меҳнатӣ, молумулкӣ, оилавӣ ва амсоли инҳоро дуруст истифода кардаанд.

Ахлоқ, одат, анъана, яъне меъёрҳои ахлоқӣ, тасаввурот оид ба некӣ ва бадӣ, адолат ва беадолатӣ, бовиҷдонӣ ва бевиҷдонӣ ва амсоли онҳо қоидаҳои аввалини рафтори одамон буданд. Одамон вайрон-кунандагони чунин қоидаҳоро маҳкум мекарданд. Бо мурури инкишофи ҷамъият ва мураккаб шудани муносибатҳои байни одамон меъёрҳои ахлоқӣ имконияти пурра танзим кардани муносибатҳои гуногуни ҷамъиятро аз даст доданд. Пайдоиши давлат ва синфҳо, инкишофи муносибатҳои хочагӣ боиси мураккабшавии ин муносибатҳо гардид. Акнун меъёрҳои ахлоқӣ на ҳамаи муносибатҳои байни одамон ва давлатро ба танзим дароварда метавонистанд. Ба ин сабаб, тадриҷан намудҳои нави меъёрҳои иҷтимоӣ

- меъёрҳои ҳуқуқӣ ба вучуд омаданд. Барои вайрон намудани ин меъёрҳо давлат ҷазо медод. Ҳамин тарик, ҳуқуқ ҳамчун батартибдарорандай рафтори одамон нисбат ба меъёрҳои ахлоқӣ дертар ба вучуд омад.

Ахлоқ ва ҳуқуқ якҷоя қоидаҳои рафтори одамонро танзим мекунанд. Дар айни замон, баъзе рафтори одамон фақат аз тарафи ахлоқ ва дигарашон аз тарафи меъёрҳои ҳуқуқӣ ба танзим дароварда мешаванд. Аммо дар аксар мавридҳо ҳуқуқ ва ахлоқ дар ягонагӣ муносибатҳои ҷамъиятиро ба танзим медароранд. Он рафторе, ки зидди талаботи меъёрҳои ҳуқуқӣ мебошад, рафтори зиддиахлоқӣ аст. Авбошӣ, дуздӣ, дашном, тӯҳмат, озор додани дигарон ва ба ин монанд рафтори ношоям на фақат ба воситай меъёрҳои ахлоқӣ маҳкум карда мешаванд, балки барои чунин рафтор шахсони гунаҳкор ба ҷавобгарии ҷиноятӣ низ қашида мешаванд.

Ҳуқуқ ва ахлоқ якдигарро пурра менамоянд. Ҳуқуқ амалий шудани ахлоқро таъмин менамояд ва ахлоқ ба баландшавии самаранокии ҳуқуқ мусоидат мекунад. Дар баробари ҳамин, меъёрҳои ҳуқуқӣ нисбат ба меъёрҳои ахлоқӣ то дараҷае аниқ ифода ёфта, дар қонунҳо, фармонҳо, қарорҳо, низомномаҳо ва дигар санадҳои зерқонунӣ навишта мешаванд. Онҳо муносибатҳои муайянро возеху равshan ва дар ягонагӣ ифода менамоянд.

Меъёрҳои ахлоқӣ нисбат ба меъёрҳои ҳуқуқӣ доираи васеи муносибатҳои ҷамъиятиро дар бар мегиранд. Чунин рафтори одамон, ба монанди дурӯғгӯй, ҳасисӣ, ҳасудӣ, беэҳтиромӣ ба дигарон аз тарафи

меъёрҳои ҳуқуқӣ ба танзим дароварда намешаванд. Асоси меъёрҳои ҳуқуқиро меъёрҳои ахлоқӣ ташкил медиҳанд. Одамон ҳангоми қабули қонунҳои алоҳида ба меъёрҳои ахлоқӣ такя менамоянд.

Ҳуқуқ ба ахлоқ такя карда, муносибатҳои ҷамъиятиро ба танзим медарорад. Ахлоқ дар танзими муносибатҳои ҷамъиятий ба ҳуқуқ ёрӣ мерасонад. Онҳо дар ягонагӣ бераҳмӣ, дағалӣ, дуздӣ, хиёнат, зӯроварӣ, фиреб ва амсоли инҳоро манъ менамоянд. Дар баробари ҳамин, ахлоқ маҷмӯи қоида ва меъёрҳои рафттори одамон нисбат ба якдигар ва ҷамъият мебошад.

Вале бояд қайд кард, ки меъёрҳои ахлоқӣ бар хилофи меъёрҳои ҳуқуқӣ хислати ҳатмӣ ва қонунӣ надоранд. Аз ин рӯ, барои иҷрои онҳо мақомоти давлатӣ ҳуқуқи маҷбур кардан надорад. Риояи меъёрҳои ахлоқӣ бо таъсири афкори ҷамъиятий ва эътиқоди ҳуди шахс таъмин карда мешавад. Дар баробари ин, раванди аз ҷиҳати маънавӣ солим гардонидани ҷамъият ниҳоят мураккаб ва дурудароз мебошад. Барои ин мо бояд ба ҳама гуна фиребгарӣ, бераҳмӣ, ҳудписандӣ, бешармӣ, номувофиқии сухан ва кор ва муносибати бадбинона ба инсон ҳарҷӣ зудтар хотима дихем. Эҳтиром ба шахсият, ҳуқуқ ва ҳаёти инсон, озодии виҷдон, ҳисси соҳибихтиёрӣ, мустақилияти иқтисодӣ метавонад ба пешрафти кишвари мо ёрӣ расонад. Тараҳҳум, меҳрубонӣ, шарм, пушаймонӣ, эҳсонкорӣ барин хислатҳои ҳамидаи инсонӣ, ки ҳусусияти умунибашарӣ доранд, бояд раҳнамои ҳар як шахс дар кору зиндагӣ бошанд. Зоро тавре ки шоири бузурги тоҷику форс Саъдии Шерозӣ гуфтааст:

Банī одам аъзои яқдигаранд,  
Ки дар оғариниш зи як гавҳаранд.  
Чу узве ба дард оварад рӯзгор,  
Дигар узвҳоро намонад қарор.

**Саволҳо:**

1. Қоидаҳои аввалини рафтори одамон аз чиҳо иборат буданд? 2. Ҳуқуқ ва ахлоқ кай пайдо шудаанд? 3. Ягонагӣ, алоқамандӣ ва фарқияти ахлоқ ва ҳуқуқро фаҳмонда дихед.

## **МАВЗҮИ 6. ЧУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН, СОХТ ВА РУКНҲОИ ДАВЛАТДОРИИ ОН**

### **1. Давлатдории халқи тоҷик дар замони қадим, асрҳои миёна ва давраи нав**

Анъанаи давлатдории тоҷикон таърихи беш аз дуюнимҳазорсола дорад, ки таърихшиносон онро шартан ба замони қадим, асрҳои миёна ва давраи нав чудо кардаанд.

Бинобар маълумоти сарчашмаҳои таърихӣ ҳанӯз дар ҳазорсолаи III пеш аз милод дар ҷанубу гарби Эронзамин давлати Элам вучуд дошт, ки дар қатори давлатҳои тараққикардаи замони қадим - Бобул ва Шом (Ассирия) меистод. Дар асри XVI пеш аз милод дар саргҳои дарёҳои Даҷла ва Фурӯт давлате бо номи Митан, дар асри XII пеш аз милод дар шимолу гарби Эронзамин давлати Мана ба вучуд меоянд. Дар яке аз сарчашмаҳои мӯътамади адабиву таърихии халқи тоҷик - «Авасто» мағҳумҳои «даҳю» ба мазмуни вилоят ва «даҳюсасти» ба маъни иттиҳоди вилоятҳо дучор мешавад. Манбаъҳои асотирий пайдоиши аввалин нишонаҳои маъмурияти давлатиро ба давраи Кайқубод нисбат медиҳанд.

Дар асрҳои X-IX пеш аз милод подшоҳии Боҳтар бо иқтидори иқтисодиву ҳарбиаш дар радифи давлатҳои Мод ва Ассирия қарор дошт. Давраи мушиҳҳаси ташаккули аҷдоди халқи тоҷик дар ҳазораи якуми то солшумории мо, пеш аз ҳама дар қаламрави аввалин давлати умумиэронии Ҳаҳоманишиҳо (соли 550 пеш аз милод) ҷараён ёфтааст. Дар ин давлат тамоми халқиятҳои қадими эронӣ, ки баъдан дар

асоси онҳо халқи точик ташаккул ёфт, - сүгдиён, бохтариҳо, тахориҳо, хоразмиҳо, марғониён, портҳо, сақҳо ва ғайра зиндагӣ мекарданд ва асосгузорони ин давлат - Куруши Кабир ва Доро буданд. Ин давлат минтақаи хеле васеъро аз Халичи Форс дар ҷануб то дарёи Сир дар шимол, дар шарқ аз Бадаҳшон ва дар гарб то баҳри Ҳазар ва Шарқи Наздик дар бар мегирифт. Мақсади лашкаркашиҳои Куруши Кабир, чунонки таърихшиносон ҳулоса кардаанд, на мақсади истилогарона, балки дар ҳайати як давлати мутамарказ муттаҳид намудани халқиятҳо ва қавму қабилаҳо буд. Соҳти давлатдории империяи Ҳахоманишиҳо барои ҳамон давра намунаи олии давлатдорӣ ба ҳисоб мерафт.

Ҳокимияти олӣ дар дasti шоҳаншоҳ буда, ҳукими ў тағиیرназарӣ ва иҷрои он ҳатмӣ буд. Шӯрои машваратӣ вучуд дошт, ки масъалаҳои фавқулоддаи давлатдорӣ, аз қабили эълони ҷанг сулҳ ва интихоби вориси таҳту тоҷро ҳал мекард. Артиши доимамалкунандаро бевосита ҳуди шоҳ идора мекард. Идораи маъмурӣ аз се девон ё вазорат - девони молия, суд ва артиш (корҳои ҳарбӣ) иборат буда, сарварони онҳоро ҳуди шоҳ таъин менамуд. Тамоми қаламрав ба 24 воҳиди марзиву маъмурӣ тақсим мешуд, ки онҳоро ҳшатрапия ё сатрапияҳо меномиданд. Чунин соҳтори сиёсиву маъмурӣ хеле самаранок буда, ба туфайли он империяи Ҳахоманишиҳо 200 сол арзи вучуд кардааст.

Наҳустин Эъломияи ҳуқуқи башар ба Куруши Кабир тааллуқ дорад, ки таърихи 2500-сола дорад. Маҳз дар ҳамин санади қадимаи ҳуқуқӣ бори наҳуст

арзишҳои башарие, аз қабили манъ будани ҷабру ситам, барҳам додани ғуломӣ, бе пардохти арзиши воқеӣ нагирифтани моли каси дигар, озодии интихоби дину мазҳаб, фардияти чиноят ва ҷазо, ҳуқуқи озодона интихоб намудани ҷои зист, хусусияти инфиродӣ доштани амали чинояткорона ва сазовори ҷазо эътироф намудани танҳо шахси содирнамудаи чиноят ва ғайра инъикос шудаанд, ки то ҳол қимати ҳудро гум накардаанд. Меъёрҳои ин Эъломия бо ибораҳои «ман то рӯзе, ки зинда ҳастам» ё «то рӯзе, ки подшоҳ ҳастам» оғоз ёфта, сипас андешаҳои арзишманди марбут ба ҳуқуқи инсон ифода карда мешаванд.

Иқтибоси зерин аз матни Эъломияи Куруши Кабир ифодакунандай моҳияти низоми демократии давлатдорӣ аст: «Ман эълон мекунам, ки ҳар кас озод аст, ҳар дину оинро, ки майл дорад, баргузинад (интихоб кунад) ва дар ҳар ҷо, ки меҳоҳад, сукунат намояд. Ва ҳар касбу кореро, ки меҳоҳад, интихоб намояд, танҳо ба шарте ки ҳаққи касеро поймол на намояд ва зараре ба ҳуқуқи дигарон нарасонад»<sup>1</sup>.

Дар ин меъёр се арзиши демократӣ - озодии дину мазҳаб, озодии интихоби ҷои зист, поймол накардани ҳаққу ҳуқуқи каси дигар инъикос ёфтааст. Ин меъёрҳо мундариҷаи асосии Эъломияи умумии ҳуқуқи башар аз 10-уми декабри соли 1948-ро ташкил додаанд, ки барои тамоми кишварҳои узви СММ сарчашмаи арзишҳои инсонӣ ва раҳнамои ҳуқуқӣ ба шумор мераванд.

---

1 Матни Эъломияи ҳуқуқи башари Куруши Кабир //Маҷаллаи фарҳанги Ориёно. Шумораҳои 7-8. - Душанбе, 2000

Аз чумлаи давлатҳои қадими ачдодони мо - Бохтар буд, ки дар асрҳои VII-VI пеш аз милод вучуд дошта, қисми ҷанубии Тоҷикистони имрӯза ва вилояти Сурхондарёи Ӯзбекистон, шимоли Афғонистон, хулоса, беш аз 27 шаҳр - давлатҳои хурдро дар бар мегирифт. Кишти ғалладона, боғу токпарварӣ, оҳангарӣ, заргарӣ, боғандагӣ ва обёрии сунъӣ шуғли асосии боҳтариҳои қадим буданд.

Боҳтар ба музофотҳои хурд-хурд тақсим шуда, ҳокимони он дар масъалаҳои идоракунӣ соҳибихтиёр буданд, аз номи ҳуд пул сикка мезаданд ва дастаҳои ҳарбӣ низ доштанд. Дар асри IV милодӣ Боҳтар аз ҷониби Искандари Мақдунӣ забт карда шуд ва дар ҳудуди он давлати Юнону Боҳтар ба вучуд омад.

Таҳминан дар як замон бо давлати Боҳтар, яъне то аввалҳои асри VI пеш аз милод дар ҳудуди имрӯзai Осиёи Миёна давлати Суғд арзи вучуд дошт, ки то асри IX милодӣ побарҷо буд. Ин давлат дар ҳавзаҳои Зарафшон ва Қашқадарё воқеъ гардида, пойтаҳташ Мароқанд (Самарқанд) ба шумор мерафт. Шакли давлатдории Суғд конфедеративӣ буд, яъне Суғд аз иттиҳоди шаҳр - давлатҳое иборат буд, ки дар атрофи як марказ муттаҳид шуда буданд, ба монанди Мароқанд, Бухоро, Насаф, Яғноб, Масҳо (ҳозира Маҷҷӯҳ), Шош (Тошканд), Марғиён (Марғелон), Диззак ва гайра. Шоҳи тамоми Суғдро ихшид меномиданд. Тарзу усули давлатдорӣ дар Суғд хеле пешқадам буд. Ташкили корҳои идорӣ ва ҳочагӣ дар асоси қонунҳои умунидавлатӣ сурат мегирифт. Тамоми фаъолияти идораҳо чи дар марказ ва чи дар маҳалҳо ба қайд гирифта мешуд, ҳуҷҷатҳои

давлатӣ дар ҳазинаҳои маҳсус - бойгониҳо нигоҳ дошта мешуданд.

Қонунгузории чиноятӣ барои чиноятҳои вазнин ва дуздӣ ҷазоҳои саҳтро пешбинӣ мекард. Масалан, барои кӯштор на фақат худи чинояткор, балки тамоми авлоди ӯро ба қатл мерасониданд, барои дуздӣ дасту по мебуриданд ва ё бадарға мекарданд. Аз кӯҳи Муғ (худуди ноҳияи имрӯзаи Айнӣ) бисёр ҳуччатҳо пайдо карда шудаанд, ки мувофиқи хулосаи таърихнигорон он ҳуччатҳоро ҳокими Панҷакент - Деваштич ҳангоми ҳучуми арабҳо бо мақсади аз нобудшавӣ эмин доштани ба он ҷо бурда будааст. Яке аз намунаҳои аҳднома эмин доштан никоҳ, ки дар садаи XX дастоварди муҳими ҳуқуқи оила ба шумор меравад, аз ҳамин кӯҳи Муғ дарёфт шудааст. Эҳсоси ватанҳоҳӣ ва часорати сугдиён ба дараҷае буд, ки ҳатто Искандар бо урдуи бешумораш наставонист онро тасхир кунад. Оқибат ӯ дуҳтари яке аз ашрофони бонуфузи Суғд Оксиарт - Рухшонаро ба занӣ гирифта, қаҳрамони мардумӣ Спитаменро ба воситай як гурӯҳ массагетҳои хоин ба қатл расонид ва соли 327 Панҷакент - охирин паноҳгоҳи сугдиёнро ишғол кард.

Дар радифи Боҳтар, Суғд, Хоразм ва Марғиён Уструшана (Сурушана, Истаравшан) низ давлати қадими аҷдодони тоҷик ба шумор мерафт, ки дар «Авасто» ҳамчун кишвари дураҳшон зикр шудааст. Ин давлат аз қадим аз ҷиҳати ҷуғрофӣ дар ҷорроҳаи корвонгузар воқеъ гардида, дар давоми 1500 сол самти шимолии «Роҳи абрешим» аз ҳудуди он мегузашт.

Давраи муҳими таърихи давлатдории тоҷикон ба замони Сосониён (солҳои 226-651 милодӣ) рост меояд, ки 425 сол давом кардааст. Ин империяи бузург аз Ҳаличи Форс то дарёи Ому доман паҳн карда буд. Давраи аввалини ташаккули забони адабии имрӯза - форсии дарӣ ва ташаккули ҳалқи тоҷик дар қalamрави давлати Сосониён сурат гирифтааст. Шаҳрҳои Бухору Самарқанд, Ҳучанду Марв, Балху Ҳирот гаҳвораи ташаккули ҳалқи тоҷик, забон, адабиёт, фарҳанг ва давлатдории миллий ба шумор мерафтанд. Маҳз дар ин давра Борбади Марвазӣ, ки соли 1990 1400-солагии зодрӯзаш дар кишварамон бошукуҳ қайд карда шуд, гули сари сабади дарбори Сосониён буд. Матни пурраи «Авесто» низ дар ҳамин давра тартиб дода шудааст.

Давлати Сомониён - нахустин давлати мутамаркази тоҷикон (солҳои 819-999) ба шумор меравад. Саромади ин сулолаи ҳукмрон - Сомонхудот буда, набераҳои ў - Нӯҳ дар Самарқанд, Аҳмад дар Фарғона, Яхӯ дар Чоч ва Истаравшан ва Илёс дар Ҳирот солҳои 819-820 ҳоким таъин шуда буданд. Ташаккул ва ба авчи баланд расидани ин давлатдорӣ бо номи Исмоили Сомонӣ (Исмоил ибни Аҳмад (849-907) алоқаманд аст. Маҳз тавассути маҳорати баланди давлатдорӣ,adolatpeshagӣ ва донишу заковат Исмоил тавонист, ки солҳои 892-907 давлати бузургеро барпо намояд, ки ба ҳайати он Мовароуннаҳру Ҳурисон, ҳавзаи дарёҳои Ому, Зарафшону Сир (аз Афғонистони Марказӣ ва Ҳурисони Эрон дар ҷануб, Ҳоразму Исфичобу Ҳафтруд дар шимол, дар

гарб то баҳри Хазар, дар шарқ то Помиру Олой) ворид гаштанд.

Сомониён дастгоҳи мутамаркази давлатиро бунёд карда буданд, ки иборат аз 10 девон буда, идоракуни соҳаҳои гуногуни иқтисодиёт, корҳои шаҳрвандию ҳарбӣ, хазинаи давлатӣ, алоқа ва ғайраро дар бар мегирифт ва сарвари девонҳоро «Ҳочиби бузург» меномиданд. «Савон-ул-ҳикмат» - китобхонаи бузурги аҳди Сомониён шӯҳрати ҷаҳонӣ дошт. Зиндагӣ ва эҷодиёти Абӯабдулло Рӯдакӣ, Ибни Сино, Фирдавсӣ, Балъамӣ, Берунӣ, Закариёи Розӣ, Муҳаммади Хоразмӣ ва даҳҳо шаҳсиятҳои барҷастаи илму адаби тоҷик дар ҳамин айём сипарӣ гаштааст. Забони давлатӣ - забони тоҷикӣ буда, ҳатто баъди таназзули давлати Сомониён то асри XIX низ дар таркиби давлатҳои дигар ҳамчун забони коргузории давлатӣ мавриди истифода қарор доштааст.

## **2. Давраи шӯравии рушди давлатдории тоҷикон**

Давраи дигари давлатдории тоҷикон аз нимаи дуюми асри XIX то соли 1991- марҳилаи нави эҳёи давлати миллии тоҷиконро фаро мегирад. Чунон ки дар боло зикр намудем, баъди таназзули давлати Сомониён ҳалқи тоҷик аз давлатдории миллӣ маҳрум монда буд ва дар ҳудуди давлатдориҳои бегона зиндагӣ мекард. То замони ҳамроҳ шудан ба Россияи шоҳӣ дар ҳудуди Осиёи Марказӣ се давлати истибдодии феодалий - Аморати Бухоро, хонига-

риҳои Қўқанд ва Хива вучуд доштанд ва аҳолии ин давлатҳоро асосан тоҷикон ташкил медоданд. Дар нимаи дуюми асри XIX Россияи подшоҳӣ ба забти сарзаминҳои Осиёи Марказӣ машғул шуда, хонигарии Қўқандро барҳам дод ва Аморати Бухоро ва хонигарии Хиваро вассали худ эълон намуд.

Соли 1867 дар заминҳои ба ихтиёри Россия ҳамроҳшуда генерал - губернатори Туркистон таъсис дода шуд. Ноҳияҳои шимоли Тоҷикистон ва қисми зиёди Бадаҳшон, инчунин вилоятҳои Самарқанду Фарғона ба генерал - губернаторӣ муттаҳид шуда, Бухорои шарқӣ ва қисмати ғарбии Бадаҳшон ба ҳайати Аморати Бухоро ворид карда шуданд. Баъди шикасти Империяи Россия ва ғалабаи Инқилоби Октябр масъалаи эҳёи давлати миллии тоҷикон бо сабаби вазъи мураккаби сиёсиву иҷтимоӣ, ҷангӣ дурударози гражданӣ ва афзалияти сиёсати пантуркистӣ, бесаводии қисми зиёди сокинони ин сарзамин ва паст будани худшиносии иҷтимоӣ зери хатари ҷиддӣ қарор гирифта буд.

Дар ҳудуди Осиёи Марказӣ соли 1918 аввал Ҷумҳурии Муҳтори Шӯравии Сотсиалистии Туркистон ва соли 1920 ҷумҳуриҳои Ҳалқии Шӯравии Бухоро ва Ҳоразм таъсис ёфтанд. Моҳи октябри соли 1924 Иҷлосияи дуюми Комитети Иҷроияи Марказии ИҶШС қарор кард, ки дар ин сарзамин бо мақсади ташкили ҷумҳуриҳои миллӣ тақсимоти миллииву ҳудудӣ гузаронида шавад.

Дар натиҷаи ин тақсимот бо қарори КИМ ИҶШС аз 27 октябри соли 1924 дар қаламрави Осиёи Марказӣ

ЧШС Ўзбекистон, ЧШС Туркманистон, Ҷумхурии Мухтори Шўравии Сотсиалистии Тоҷикистон дар ҳайати Ўзбекистон, Ҷумхурии Мухтори Шўравии Сотсиалистии Қазоқистон, вилояти мухтори Қароқириғиз (Қирғизистон) дар ҳайати ҶШСФР ва вилояти мухтори Қароқалпоқистон дар ҳайати ҶМШС Қазоқистон таъсис дода шуданд.

Ҳамин тавр, санаи таъсиси ҶМШС Тоҷикистон 27-уми октябри соли 1924 мебошад. Ба ҳайати он вилоятҳои Душанбе, Қўрғонтеппа, Қўлоб, Панҷакент, Ўротеппа, Фарм (водии Раши имрӯза) ва ВМКБ дохил шуданд ва ҳамон вақт аҳолии ҶМШС Тоҷикистон 739,5 ҳазор нафар ва масоҳаташ 135,6 ҳазор километрро ташкил медод.

Бояд гуфт, ки дар ин тақсимоти милливу ҳудудӣ дар масъалаи ба назар гирифтани манфиат ва талаботи воқеи тоҷикон ба давлати миллӣ ва шумораи аслии тоҷикон ба камбузиҳои ҷиддӣ роҳ дода шуд. Сиёсати нодурусти миллӣ ба дараҷае буд, ки ҳатто Комиссариати корҳои миллии ҶМШС Туркистон барои амалӣ намудани тақсимоти миллӣ ба ҷуз шӯбахои ўзбекиву туркманий, қирғизӣ ва миллатҳои хурд ташкили шӯбайи тоҷикиро раво надид<sup>2</sup>.

Ҳамагӣ се рӯз пеш аз ҳалли тақдири миллати тоҷик Тоҷикистон бо овози машваратӣ дар ҳайати Ч. Имомов, А. Ҳочибоев ва М. Сайдҷонов ба комиссияи тақсимот дохил карда шуд ва ба намояндаго-

---

2 Дар ин бора муфассал ниг.:Тахиров Ф.Т. История государства и права Таджикистана.Т.2,ч.1.(1917-1929); Набиева Р., Зикриёев Ф. Таърихи ҳалқи тоҷик. - Душанбе: Сарпараст, 2001.

ни зикршуда аз ҷониби пантуркистон фишори зиёд оварда мешуд.

Марказҳои фарҳангу тамаддуни ҳалқи тоҷик - Буҳорову Самарқанд, сарзамиනҳои дар тӯли садсолаҳо тоҷикнишин ба эътибор гирифта нашуданд, аҳолии тоҷикро дар баъзе шаҳрҳо дар ҳуҷҷатҳо саросар ӯзбек нишон дода, дар натиҷа ҳуқуқи мардуми тоҷик ба ҳудмуайянкунии миллӣ поймол карда шуд.

26-уми ноябри соли 1924 дар Тошканд мақоми роҳбарикунандаи Ҷумҳурии Муҳтор - Кумитаи инқилобӣ дар ҳайати раис - Нусратулло Махсум ва муовинонаш - Б. Додобоев ва Р. Бобоҷонов таъсис ёфт ва Душанбе пойтаҳти ҷумҳурӣ интихоб карда шуд.

Дар таърихи давлатдории нави тоҷикон санаи 28-уми апрели соли 1929 бо қабул шудани нахустин Конститутсияи ҶМШС Тоҷикистон хотирмон аст. Инчунин дар моҳи сентябрی соли 1929 бо қарори Анҷумани III Шӯроҳои ҶШС Ӯзбекистон округи Ҳуҷанд бо ноҳияҳои Ҳуҷанд, Коғибодому Ашт ва Исфара ба ҳайати ҶМШС Тоҷикистон доҳил карда шуд ва бо ҳамин шумораи аҳолӣ ба 1 миллиону 200 ҳазор нафар расид, ки ин барои таъсиси ҷумҳурии мустақили иттифоқӣ асос гардид. 16-уми октябрی соли 1929 Анҷумани сеюми фавқулоддаи Шӯроҳои Тоҷикистон дар бораи ташкили ҶШС Тоҷикистон қарор ва изҳорот қабул намуд ва ниҳоят бо қарори Анҷумани VI Шӯроҳои ИҶШС моҳи марта соли 1931 Тоҷикистон ҳамчун ҷумҳурии иттифоқӣ ба ҳайати ИҶШС пазируфта шуд.

Аз моҳи октябрی соли 1929 то рӯзи эълон шудани Эъломияи истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон

- 24-уми августи соли 1990 - марҳилаи инкишофи Тоҷикистон дар ҳайати Иттиҳоди Шӯравӣ буд. Бо вуҷуди набудани истиқлолияти давлатӣ дар ин давра ҳама соҳаҳои ҳаёти кишвар - илму маориф, фарҳанг, иқтисоду иҷтимоӣёт, соҳтмон, тиб ва гайра инкишоф ёфтанд. Таҳлили муфассали ин даваро Шумо метавонед аз китобҳои таъриҳ мутолиа кунед. Аз ислоҳоти давра ба давраи ҳуқуқ танҳо ҳамин далел шаҳодат медиҳад, ки вобаста ба давраҳои тараққиёти иҷтимоиву иқтисодии ИҶШС дар Тоҷикистон 4 маротиба - солҳои 1929, 1931, 1937 ва 1978 Конститусия қабул шудааст.

Дар оғози солҳои 90-ум дар саросари Иттиҳоди Шӯравӣ ҷунбиши истиқлолхоҳӣ ва мубориза барои бунёди давлатҳои миллӣ авҷ гирифт ва ҷомеаи Тоҷикистон низ аз ин ҳаракати умумииятифоқӣ дар канор намонд. Тоҷикистон бештар ба давлатдории наъзҳтиёҷ дошт, зоро байд аз таназзули охирин давлати мутамаркази тоҷикон - Давлати Сомониён миллати тоҷик ҳазор сол аз давлату давлатдорӣ маҳрум буд. Ба қавли Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э.Ш.Раҳмонов «мо дар тӯли ҳазор сол сиёсати давлатии ҳифзи тамомияти марз ва сиёсати ваҳдати миллӣ надоштем, зоро давлат надоштем. Дар чунин вазъ давлати мо ҳамон маҳалли мо буд ва сиёсати давлати мо ҳифзи якпорчагии маҳалли мо ва суннатҳои хоси маҳаллӣ буд»<sup>3</sup>. Ҳамин тавр, таъриҳ имконияти хубе фароҳам овард, ки тоҷикон дубора соҳиби дав-

---

3 Э. Ш. Раҳмонов. Тоҷикистон: даҳ соли истиқлолият, ваҳдати миллӣ ва бунёдкорӣ. Иборат аз 3 ҷилд. Ҷилди 2. - Душанбе, 2001. - С. 418.

лати миллии худ шаванд ва имрӯз мову шумо дар чунин давлати соҳибистиклол, ки номаш Ҷумҳурии Тоҷикистон аст, зиндагӣ мекунем.

### **3. Эъломияи истиқолияти давлатии Тоҷикистон ва оғози бунёди Ҷумҳурии Тоҷикистон**

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳаритаи сиёсии ҷаҳони имрӯза ҳамчун давлати соҳибихтиёру соҳибистиклол ва дорои ҳамаи алому руқнҳои давлатдорӣ - умумияти забону ҳудуд ва фарҳанг, ҳалқи дорои тамаддуни оламшумул, рамзҳои давлатӣ - Суруди миллӣ, Парчами давлатӣ ва Нишони давлатӣ, пойтахт, асъори миллӣ - сомонӣ ва яке аз марказҳои тамаддуни ҷаҳонӣ дар Машриқзамин арзи ҳастӣ дорад, ки ин боиси ифтихори ватандории ҳар яки мову шумо мебошад.

Ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ғарб ба шарқ ба масофаи 700 км ва аз шимол ба ҷануб ба масофаи 350 км тӯл қашидааст. Дар шимол Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Ӯзбекистон ва қисман бо Ҷумҳурии Қирғизистон, дар ҷанубу шарқ дар тӯли 430 км бо Ҷумҳурии Мардумии Чин ва 1030 км бо Ҷумҳурии Исломии Афғонистон ҳамсарҳад аст. Масоҳати Ҷумҳурии Тоҷикистон 143,1 ҳазор километри квадратӣ буда, 93 фоизи онро кӯҳсор ва танҳо 7 фоизашро водиҳо ташкил медиҳанд.

Аҳолии Тоҷикистон қариб 7 млн. нафар ва пойтахти он шаҳри Душанбе мебошад. Забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон забони тоҷикист ва беш аз 70 фоизи аҳолии кишварро тоҷикон ташкил медиҳанд.

Шакли идорақунии Тоҷикистон чумхурии президен-тӣ буда, сарварии давлатро Эмомалӣ Шарифовиҷ Раҳмонов ба ўҳда дорад, ки аз тарафи шаҳрвандони дорои ҳуқуқи интихоботӣ соли 1999 интихоб гардидааст.

Дар сатҳи байналмилалӣ Тоҷикистон ҳамчун субъекти комилхуқуқ нуфузу эътибори хоса дошта, аз ҷониби беш аз 130 давлати ҷаҳон ба расмият шинохта шудааст.

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 1992 узви Созмони Милали Муттаҳид буда, дар 15 давлати хориҷӣ сафоратхонаҳо дорад ва дар ҳудуди кишвар намояндаҳои 30 ташкилоти байналхалқӣ, 9 намояндаҳои муассисаву ташкилотҳои СММ фаъолият доранд.

Аз ин маълумоти муҳтасар маълум аст, ки Тоҷикистон имрӯз як давлати комилан мустақил аст ва роҳу равиши тараққиёт, самтҳои рушди сиёсати дохилий ва хориҷии худро мустақилона муайян мекунад.

Аввалин санади ҳуқуқие, ки истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистонро эълон кард, Эъломияи истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон буд, ки 24-уми августи соли 1990 дар Ичлосияни дуюми Шӯрои Олии ҶШС Тоҷикистон (даъвати 12-ум) қабул шудааст. Дар моддаи 1-уми Эъломия таърифи мағҳуми истиқлолияти давлатӣ - «ягонагӣ ва ҳукмравоии ҳокимияти давлатӣ дар тамоми ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ва соҳибихтиёрии он дар муносибатҳои хориҷӣ» сабт

гардид<sup>4</sup>. Ин таърифи истиқолият қадами чиддие ба сўи мустақилияти комил буд.

Бо вучуди он, ки дар Эъломия Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳайати ИҶШС ва дар доираи салоҳияти он тасаввур мешуд, бо вучуди ин андешаҳое баён гардиданд, ки моҳиятан ифодакунандаи давлати озоду мустақил буданд. Чунончи, хуқуқи ҷумҳурий ба сарватҳои миллӣ, замин ва бойгариҳои зеризаминӣ, низоми бонкӣ, мустақилона муайян кардани сиёсати молия, қарз, нарх ва ғайра. Инчунин ҳама ҳизбҳои сиёсӣ, ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва ҳаракатҳои оммавӣ баробарҳукуқ эълон шуданд. **Бори нахуст андешаи таҷзияи ҳокимијат ба шоҳаҳои қонунгузорӣ, иҷроия ва судӣ баён гардид.**

Ҳодисаҳои моҳи августи соли 1991 дар пойтаҳти ҳамонвақтаи ИҶШС - шаҳри Москва, рух додани табаддулоти давлатӣ бо номи «ГКЧП» (Комитети давлатии вазъи фавқулодда) ва шикасти он ҳама ҷумҳуриҳои ҳамонвақтаи ИҶШС-ро водор намуданд, ки масъалаи истиқолияти худро бо дарназардошти шикасти воқеии ИҶШС аз нав баррасӣ намоянд.

Ҳамин тариқ, Изҳороти Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи истиқолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» дар Иҷлосияи гайринавбатии Шӯрои Олии ҶТ аз 9-уми сентябри соли 1991 қабул гардида, тавассути ин санад истиқолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф карда шуд. Баъд аз

---

4 Эъломияи истиқолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон. //Маҷмӯаи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ҷилди 1. - Душанбе, 2002. - С. 8-10.

ин, Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи эълон шудани истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» қарори маҳсус қабул кард, яъне изҳороти мазкур бо Қарори Шӯрои Олии ҶТ қонунӣ гардонида шуд.

Худи ҳамон рӯз, яъне 9-уми сентябри соли 1991 Қонуни ҶТ «Дар хусуси даровардани тағйироту ило-ваҳо ба Конститутсияи (Қонуни Асосии) Ҷумҳурии Тоҷикистон» қабул гардида, истиқлолияти воқеии Тоҷикистон дар сатҳи меъёри конститутсионӣ расмӣ гардонида шуд.

Муҳимтарин меъёрҳои ҳуқуқии Эъломияи истиқлолияти давлатии ҶТ ҳамчун санади нахустини ҳуқуқии давлати тозабунёди Тоҷикистон аз инҳо иборат буданд:

- ҳукмравоии Конститутсия ва қонунҳои ҶТ дар ҳудуди ҷумҳури;
- моликияти давлатии ҶТ эълон шудани ҳама корхонаву муассисаҳои давлатӣ, воситаҳои асосии истехсолӣ, муомилоти фондҳо ва дигар молу мулк.

Ҳамин тарик, дар таърихи давлати Тоҷикистон санаи 9-уми сентябри соли 1991 рӯзи бунёди Ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф шудааст. Ҳар сол дар ин рӯзи муборак аҳли ҷомеаи Тоҷикистон ҷашни истиқлолро бо шукӯҳу шаҳомати хоса қайд мекунад ва ин рӯз тибқи қонун рӯзи истироҳат эълон шудааст.

Маънии истиқлолиятро сарвари давлат мӯҳтарам Э.Ш. Раҳмонов хеле дақиқ шарҳ додаанд: «Истиқлолият шиносномаи ҳастии давлати комилхукуқ ва соҳибиҳтиёри тоҷикон дар ҷомеаи ҷаҳонист,

ки низоми давлатдорӣ, сиёсати дохилию хориҷӣ, сиёсати иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии хешро мустақилона пеш мебараад».<sup>5</sup>

#### **4. Ҷумҳурии Тоҷикистон: асосҳои соҳтори қонституціонӣ ва руқнҳои давлатдорӣ**

Аз соли 1991- соли бунёди Ҷумҳурии соҳибистиколи Тоҷикистон то соли 1994 - қабули нахустин Конституціяи давлати мустақили Тоҷикистон вазъи сиёсиву иҷтимоии мамлакат хеле мураккаб буд. 24-уми ноябрی соли 1991 бори аввал дар таърихи Тоҷикистони давраи нав раъйпурсии умумихалқӣ барои интихоби Президенти кишвар баргузор шуд ва Раҳмон Набиевич Набиев аз ҷониби кулли шаҳрвандони мамлакат ба ҳайси сарвари давлат интихоб гардид.

Дар назари аввал чунин менамуд, ки ҳокимияти сиёсӣ мувофиқи талаботи демократия барқарор ва суботи сиёсӣ дар кишвар таъмин шудааст, аммо муқовимати сиёсӣ хеле авҷ гирифта, гирдиҳамоҳои моҳҳои апрел- майи соли 1992, таъсиси Ҳукумати муросои миллӣ, силсилаи зӯровариҳо ва фишорҳо ба Сарвари давлат ва вакилони ҳалқ, ниҳоят задухӯрдҳои дохилӣ оқибат боиси сар задани ҷанги гражданий гардиданд. **Моҳҳои май-ноябрی соли 1992 Тоҷикистон дар ҳолати бӯхрони шадиди сиёсиву иҷтимоӣ қарор гирифта, бесомониву беконунӣ ҳукмфармо гардид.**

---

<sup>5</sup> Э.Ш. Раҳмонов. Тоҷикистон: даҳ соли истиқлолият, ваҳдати миллӣ ва бунёдкорӣ. Ҷилди 3. - Душанбе, 2001. - С. 668

Ниҳоят, 16-уми ноябри соли 1992 дар Хуҷанд Ичлосияни таърихии XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба кори худ шурӯъ кард ва тавассути ҳамин ичлосияни сарнавиштсоз барои ҳомӯш кардани оташи ҷанги граждани замина гузошта шуд. Рӯзи 19-уми ноябри соли 1992 дар ҳамин ичлосия интихоботи Раиси Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор шуд, ки бо тарафдории 186 вакил аз 197 вакили ҳузурдошта Эмомалӣ Шарифовиҷ Раҳмонов Раиси Шӯрои Олӣ ва Сарвари давлати Тоҷикистон интихоб гардид.

Мардуми шарифи Тоҷикистон савганди Э.Ш.Раҳмоновро дар он лаҳзаҳои таъриҳӣ бо маҳруми тамом шуниданд: «Ман кори худро аз сулҳ оғоз ҳоҳам кард. Мо ҳама бояд ёру бародар бошем, то ки вазъиятро ором намоем...»

Натиҷаи фаъолияти ҷонбозиҳои содиқонаи Э.Ш.Раҳмонов буд, ки сулҳу субот ва ризоияти миллӣ дар кишвар пойдор гардида, давлат аз ҳавфи нобудӣ начот дода шуд. Минбаъд тавассути часорату заковат ва хираду адолатпешагии Э.Ш.Раҳмонов 27-уми июни соли 1997 дар шаҳри Москва Созишиномаи умумии истиқори сулҳ ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон ба имзо расид, ки баъди он кишвар ба маҷрои ҳаёти осоишта ва созандагӣ қадам ниҳод.

Аз тариқи раъйпурсии умумихалқӣ 6-уми ноябряи соли 1994 қабул шудани Конститутсия саҳифаи дурахшони китоби таърихи давраи истиқдоли Тоҷикистон аст. Ба ҷонибдории Конститутсия 94,4 фоизи шаҳрвандони дорои ҳукуки интихоботӣ овоз дода, моҳиятан роҳи тараққиёти ояндаи худро муайян

намуданд. Конститутсияи соли 1994 дар таърихи Тоҷикистон назир надорад, чунки то ин вақт соҳти давлатдорӣ тамоман дигар буд. Акнун Конститутсияро ба тарҳи биное шабоҳат додан мумкин буд, ки аз рӯи он соҳтмонро оғоз кардан лозим меомад.

Конститутсия ҳаҷман як китоби начандон қалон аст, аммо дар он мундариҷа ва моҳияти тамоми соҳаҳои зиндагӣ ва дурнамои инкишофи давлату давлатдорӣ: шакли идоракунӣ, ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, мақомоти ҳокимияти давлатӣ, хулоса, муҳимтарин самтҳо ва равияҳои рушди ҷомеа ва давлат инъикос ёфтаанд.

Он аз муқаддима, 10 боб ва 100 модда иборат аст.

Дар муқаддима аз номи ҳалқи Тоҷикистон қабул шудани Конститутсия зикр мешавад, ки комилан дурӯст аст. Ин ҳучҷати тақдирсозро на гурӯҳи одамон, балки аксарияти мутлақи шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ба тарзи умумӣ, мустақим, баробар ва бо овоздиҳии пинҳонӣ, яъне аз рӯи талаботи ҷомеаи демократӣ қабул кардаанд.

Боби аввал «Асосҳои соҳтори конститутсионӣ» ном дошта, аз 13 модда иборат аст. Дар ин боб ҳусусиятҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун давлат, рамзҳои давлатӣ, масъалаҳои дахлназарии инсон ва шаҳрванд, соҳибихтиёри ва сарчашмаи ягонаи ҳокимияти давлатӣ будани ҳалқ, таҷзияи ҳокимияти давлатӣ, соҳти марзиву маъмурии давлат, кафолати гуногун будани равияҳои сиёсӣ ва мағкуравӣ, чудо будани дин аз давлат, эътибори олий доштани Конститутсия ва мустақиман амал кардани меъёрҳои

он, қисми таркибии низоми ҳуқуқии Тоҷикистонро ташкил додани санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, самтҳои асосии сиёсати хориҷӣ, гуногуншаклии моликият ва моликияти истисноии давлат муқаррарар карда шудаанд.

Боби дуюми Конститутсия «Ҳуқуқ, озодӣ, вазифаҳои асосии инсон ва шаҳрванд» ном дошта, дар он аз вазъи ҳуқуқии инсон ва шаҳрванд, роҳу усулҳои кафолати онҳо, инчунин вазифаҳои асосии инсон ва шаҳрванд сухан меравад. Ин боб аз 34 модда иборат аст.

Боби сеюм «Маҷлиси Олий» ном дошта, аз 16 модда иборат мебошад. Дар он ҳусусиятҳои парламенти Тоҷикистон, роҳу усулҳои интихоботи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ваколатҳои аъзои парламент ва вазъи ҳуқуқии онҳо, шаклҳои фаъолияти ҳар яке аз палатаҳои парламент, салоҳияти Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон ҳангоми гузаронидани маҷлисҳои якҷоя, салоҳияти Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон дар алоҳидагӣ, субъектҳои ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ, роҳу равиши қабули қонунҳо ва ҷараёни қонунгузорӣ, инчунин, дигар масъалаҳои вобаста ба фаъолияти қонунгузории парламенти Ҷумҳурии Тоҷикистон шарҳ дода шудаанд.

Боби чаҳорум аз 9 модда иборат буда, ба вазъи ҳуқуқии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун сарвари давлат ва ҳокимияти иҷроия (Ҳукумат) баҳшида шудааст.

Боби панчум масъалаҳои сохтор, тарзи фаъолият, ваколат ва мавқеи Ҳукуматро дар низоми ҳокимияти давлатӣ дар бар мегирад.

Боби шашуми Конститутсия вазъи ҳуқуқии ҳокимияти маҳаллиро фаро гирифтааст.

Дар боби ҳафтум вазъи ҳуқуқии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадаҳшон дар ҳайати Ҷумҳурии Тоҷикистон танзим шудааст. Ҷиҳати характерноки боби мазкур аз он иборат аст, ки Конститутсия танзими салоҳияти Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадаҳшонро дар соҳаҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ ва ваколатҳои дигари вилоятро ба қонуни алоҳидаи конститутсионӣ ҳавола кардааст.

Боби ҳаштуми Конститутсия ба яке аз шоҳаҳои мустақили ҳокимияти давлатӣ - суд бахшида шудааст. Дар он принсипҳои муҳимтарини адолати судӣ, ваколати судяҳо ва мӯҳлати фаъолияти онҳо, шартҳо ва қоидаҳои интихоб ва таъин кардани судяҳо ба мақомоти гуногуни судӣ, салоҳияти Суди конститутсионӣ ва масъалаҳои марбут ба даҳлопазирии судяҳо инъикос ёфтаанд.

Боби нӯҳуми Конститутсия «Прокуратура» ном дорад. Ба мақомоти прокуратура бахшида шудани боби алоҳида шаҳодати мавқеи хоси он дар бобати таҳқими қонуният мебошад.

Ниҳоят, боби охирин ва даҳуми Конститутсия тартиби ворид кардани тағиӣу иловаҳоро ба он дар бар мегирад. Раванди демократиқунонии ҳаёти чомеа ва пешрафти давлатро бо дарназардошти характери дунявӣ ва иҷтимоии он моддаи садуми Конститутсия кафолат медиҳад.

Воқеан, асосҳои соҳти конститутсионӣ гуфта, чиро дар назар дорем? Инҳо принсипҳо ё усулҳои роҳбарикунанде мебошанд, ки фаъолияти ҷомеа ва давлат дар асоси онҳо ба роҳ монда мешавад. Принсипҳои демократизм, ҷумҳурият, волоияти қонун, иқтисоди бозорӣ, давлати иҷтимоӣ, дунявӣ, гуногунандешии сиёсӣ ва мағкуравӣ ба ҷумлаи ин принсипҳо дохил мешаванд.

Муҳимтарин ҳусусиятҳои Тоҷикистон ҳамчун давлат дар моддаи 1-уми Конститутсия зикр шудаанд: соҳибихтиёрий, демократӣ, ҳуқуқбунёдӣ, дунявӣ ва ягона. Маънои соҳибихтиёрий хеле васеъ аст, яъне он ҳам ба ҳалқ ҳамчун сарчашмаи ҳокимијат тааллуқ дорад. Соҳибихтиёрии Тоҷикистон, пеш аз ҳама, дар он ифода меёбад, ки давлат самтҳои асосии сиёсати дохилий - роҳу усулҳои тараққиётро дар соҳаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ, қонунијат ва ғайра, дар сиёсати ҳориҷӣ роҳу усулҳои муносибат бо давлатҳои ҳориҷӣ ва умуман ҷомеаи ҷаҳониро мустақилона муйян менамояд.

Дар масъалаи соҳибихтиёрии ҳалқ бояд дар ёд дошт, ки ҳалқ баёнгари соҳибихтиёрист ва ҳокимијати ҳудро бевосита (яъне дар раъйпурсӣ ва овоздиҳӣ) ва ё ба воситай вакilonи ҳуд амали мегардонад. Мағҳуми ҳалқ дар қисми сеюми моддаи 6-уми Конститутсия шарҳ дода шудааст, яъне тамоми шаҳрвандони Тоҷикистон, сарфи назар аз миллаташон ҳалқи Тоҷикистон ҳисоб меёбанд. Соҳибихтиёрии ҳалқ боз дар он ифода меёбад, ки аз номи вай танҳо Президент, Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷаласаи якҷояи ҳуд

ҳуқуқи сухан гуфтан доранд. Чаро? Сабаб ин аст, ки Сарвари давлатро тамоми шаҳрвандон бо тарзи умумӣ, мустақим, баробар ва бо овоздиҳии пинҳонӣ интихоб мекунанд, яъне ў ба маънии пуррааш вакили олии халқ аст. Аъзо ва вакили парламентро низ халқ тавассути овоздиҳии умумихалқӣ интихоб менамояд. Раъйпурсии умумихалқӣ ва интихобот ифодаи олии ҳокимияти бевоситаи халқ аст.

Акнун дар хусуси демократия сухан меронем. **Демократия калимаи юнонӣ буда, маънояш ҳокимияти халқ аст.** Ҳокимияти халқ дар ду шакл зоҳир мегардад: дар шакли **демократияи бевосита**, яъне қабули қарору қонунҳо ё ҳалли масъалаҳои ҳаётан муҳим дар интихобот ва раъйпурсиҳо ва дар шакли демократияи намояндагӣ, яъне ба воситаи мақомоти аз тарафи халқ бевоситаи интихобшудаи намояндагӣ.

Яке аз шаклҳои дигари демократия ҳамин аст, ки шаҳрвандон ҳуқуқ доранд дар иттиҳодияҳои ҷамъиятий, ҳизбҳо, асосиатсияҳо, маҳфилҳо, гурӯҳҳо ва файраҳо муттаҳид шаванд ва ба ин восита дар амалий гардонидани ҳокимият иштирок намоянд.

Маънии давлати ҳуқуқбунёд низ хеле васеъ аст. Чунин тарзи давлатдорӣ орзуи чомеаи инсонӣ аз қадимулайём аст. **Давлати ҳуқуқбунёд чунин давлатест, ки фаъолияти ҳама - ҳам давлату мақомоти он ва ҳам кулли шаҳрвандон ба ҳуқуқ тобеъ мебошад.** Ҳамчун давлати ҳуқуқбунёд эътироф шудани Тоҷикистон маънии ба ҳуқуқ ва, пеш аз ҳама, ба Конститутсия тобеъ будани фаъолияти мақомоти давлатиро дорад.

Тоҷикистон аз рӯзи қабули Конститутсияи соли 1994 инҷониб давлати ҳуқуқбунёд месозад ва аллакай

бисёр нишонаҳои он дар ҳаёт татбиқ шудаанд. Хонандагони азиз агар танҳо ба номгӯи қонунҳое, ки дар китоби «Маҷмӯи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон» чоп шудаанд, бодиққат нигаранд, хоҳанд фаҳмид, ки ягон соҳаи ҳаёти ҷомеа ва давлат нест, ки оид ба танзими он қонун қабул нашуда бошад.

Яъне қонун ба ҳайси танзимгари муносибатҳои ҷамъияти паҳлӯҳои гуногуни зиндагӣ ва кору фаъолияти мову шуморо мураттаб месозад. Масалан, барои хонандай мактаби миёна ва донишҷӯи мактаби олий донистани Қонуни ҶТ «Дар бораи маориф» ва Қонуни ҶТ «Дар бораи таҳсилоти олии касбӣ ва таҳсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимӣ» хеле зарур аст, чунки ин санадҳо ҳама масъалаҳои вобаста ба таҳсилро фаро мегиранд ва дар ин санадҳо ҳуқуқу манфиатҳои хонандагону донишҷӯён равшану возех ифода ёфтаанд.

**Аломатҳои асосии давлати ҳуқуқбунёд инҳоянд: волоияти қонун, арзиши олий доштани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва кафолати онҳо, таҷзияи ҳокимият ва масъулияти байниҳамдигарии давлат ва шахс.** Ин аломатҳо дар боби аввали Конститутсия, инчунин дар бисёр қонунҳои дигар инъикос ёфтаанд.

Маънои дунявӣ ҷандон душвору мураккаб нест. **Давлати дунявӣ чунин давлатест, ки дар он ягон дину мазҳаби аз ҷониби давлат эътирофшуда вучуд надорад ва ҳеч як дину мазҳаб ҳатмӣ ё худ афзалиятнок ҳисобида намешавад.** Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ягон дини расмӣ вучуд надорад, ҳама дину мазҳабҳо аз ҳуқуқи баробари вучуд доштан бархурдоранд. Шаҳрвандони Тоҷикистон, сарфи назар аз он, ки ба

кадом дин пайравӣ мекунанд, комилан баробархуқӯқ мебошанд. Дар ягон ҳӯҷати давлатӣ диндор будан ё набудани шаҳс қайд карда намешавад. Дар Тоҷикистон бо вуҷуди он ки беш аз 90 фоизи шаҳрвандон дини исломро пайравӣ мекунанд, лекин ин дин аз ҷониби давлат ҳамчун дини асосӣ ё расмӣ эътироф намешавад. Ташкилотҳои динӣ аз давлат ҷудо мебошанд ва ҳуқуқи ба кори давлат даҳолат карданро надоранд. Тамоми муносибатҳои вобаста ба ташкилотҳои диниро Қонун ба танзим медарорад.

**Тоҷикистон давлати ягона мебошад. Маънои ягона будани Тоҷикистон дар он ифода меёбад, ки мақомоти олии намояндагӣ, иҷроия ва судии барои тамоми қишвар умумӣ дорад, як Конститутсия, як низоми қонунгузорӣ ва шаҳрвандии ягона дорад. Дар Тоҷикистон низоми ягонаи пул, сиёсати ягонаи қарз ва андоз ҷорист. Ғайр аз ин, қисмҳои таркибии давлати ягона (вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо) дорон ҳуқуқи соҳиб-иҳтиёри буда наметавонанд. Вобаста ба тобеият аз мақомоти марказӣ давлатҳои ягона - мутамарказ ва ғайримутамарказ мешаванд. Тоҷикистон аз ин ҷиҳат давлати мутамаркази ягона аст, зоро сарварони мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ аз марказ таъйин карда мешаванд. Масалан, раиси Вилояти Муҳтори Қӯҳистони Бадаҳшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳияро Президент таъян ва озод мекунад ва ба тасдиқи Маҷлиси даҳлдори вакилони халқӣ пешниҳод менамояд. Мувофиқи моддаи 7-уми Конститутсия Тоҷикистон аз Вилояти Муҳтори Қӯҳистони Бадаҳшон, вилоятҳо, шаҳрҳо, ноҳияҳо, шаҳракҳо ва деҳаҳо иборат аст. **Дигар ҳусусияти давлати ягона аз****

**он иборат аст, ки қувваи мусаллаҳи ягона дорад, ки аз ҷониби мақомоти марказии ҳокимияти давлатӣ идора карда мешавад.**

Тоҷикистон дар қисми 2-юми моддаи 1-уми Конституцияи Тоҷикистон давлати иҷтимоӣ эътироф шудааст. Ҳусусияти иҷтимоӣ доштани давлати Тоҷикистон дар он зоҳир мешавад, ки сиёсати дохилии он ба фароҳам овардани шароит ҷиҳати зиндагии арзанда ва инкишофи озодонаи шаҳсият нигаронида шудааст. Таъмини некӯаҳволии ҷамъият дар асоси адолати иҷтимоӣ - принсиipi асосии давлати иҷтимоист. Мағҳуми некӯаҳволии ҷамъият дар муҳайё кардани шароит барои кор ва гирифтани музди сазовор барои кор, вазъи хуби манзил ва ғизо, ба ҳама дастрас будани ёрии тиббӣ, маориф, шаклҳои гуногуни иттилоот ва гайра ифода мейбад.

**Дигар ҳусусияти асосҳои соҳти конституционии Тоҷикистон дар гуногун будани равияҳои сиёсӣ ва мағкуравист. Ҳеч як мағкура ҳамчун мағкураи ҳукмрон ё мағкураи давлатӣ эътироф шуда наметавонад.** Гуногуни мағкуравӣ маънои онро дорад, ки ҳар як шаҳс, гурӯҳи иҷтимоӣ, ҳизби сиёсӣ, иттиҳодияти ҷамъиятий метавонад назария ва ақидаҳои сиёсии худро бемонеа таҳия ва инкишоф диҳад, онҳоро тарғибу ташвиқ намояд. Ҳамон мағкурае роҳ дода намешавад, ки миллатгароӣ, наҷодпарастӣ, бадбинӣ ва ҳусумат, зӯран сарнагун намудани соҳти конституционии Тоҷикистонро тарғиб намояд.

Дар Тоҷикистон иттиҳодияҳои ҷамъиятие ҳастанд, ки мағкураи онҳо комилан мухолифи яқдигар аст,

масалан, Ҳизби коммунистӣ ва Ҳизби наҳзати ислом. Аммо азбаски онҳо дар доираи қонунҳои кишвар фаъолият мекунанд, ҳуқуқи озодона тарғиб карданни мафкураи худро доранд. Намояндагони ҳизбҳои сиёсӣ дар парламент низ фаъолият мекунанд, онҳоро мардум аз рӯи ақидаҳои сиёсӣ ва мавқеашон дар ҷомеа ба сифати вакил интихоб кардаанд. Аз ин рӯ, онҳо ҳуқуқи комил доранд, ки манфиати интихоб-кунандагони худро ба воситаи ваколатҳое, ки қонун ба онҳо додааст, ҳимоя ва пешбарӣ кунанд.

**Ниҳоят, яке аз ҳусусиятҳои дигар - принсиipi иқтисоди бозорӣ. Баробархуқуқӣ ва ҳифзи ҳуқуқии ҳама шаклҳои моликият, аз ҷумла моликияти ҳусусӣ асоси ин принципро ташкил медиҳад.**

**Рамзҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон - Парчами давлатӣ, Нишони давлатӣ ва Суруди миллӣ - рамзҳои истиқлолият ва соҳибхтиёри давлат буда, симои воқеӣ ва таърихии онро дар шакли ба ҳуд хос инъикос менамоянд.** Онҳо рукнҳои асосии муқаддасоти миллӣ ба шумор мераванд. Ба дидани Парчаму Нишон ва шунидани Суруди миллӣ ифтихори ватандорӣ ва эҳсоси маъсулияти ҳар як шаҳрванд дар назди Ватан боло мегирад. Дар тамоми кишварҳои ҷаҳон аз ҷониби шаҳрвандон нисбат ба рамзҳои давлатӣ садоқату эҳтиром ба ҷо оварда мешавад. Беэҳтиромӣ нисбат ба рамзҳои давлатӣ бо қонуни ҷиноятӣ сазовори ҷазо дониста мешавад.

**Рамзҳои давлатӣ** дар низомномаҳои даҳлдор инъикос ёфтаанд, ки онҳоро Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ кардааст. Тибқи Низомнома дар бораи Парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо Қарори Маҷлиси Олии ҶТ аз 11 декабри соли

1999 тасдиқ шудааст, Парчами давлатӣ матои рост-кунчаест, ки дар рӯи он се раҳи рангаи ба таври уфуқӣ ҷойгирифта кашида шудааст: раҳи боло ранги сурх дошта, паҳнои он ба раҳи сабзи поён баробар мебошад, раҳи сафеди мобайни якуним баробари паҳнои ҳар яке аз раҳҳои ранга аст. Дар рӯи раҳи сафед, дар мобайни Парчам бо зарҳал рамзи точи тансиқшуда ва дар болои он ҳафт ситора дар шакли нимдоира тасвир шудааст.

**Парчами давлатӣ** дар биноҳое афрохта мешавад, ки дар онҳо намояндагони ҳар се шоҳаи ҳокимиияти давлатӣ фаъолият мекунанд, чунончи қароргоҳи расмии Президенти ҶТ, Маҷлиси Олии ҶТ, Ҳукумат, судҳо, мақомоти иҷроияи ҳокимиияти давлатӣ дар маҳалҳо, инчунин дар давраи гузаронидани иҷлоси-яҳои маҷлиси Олӣ, Маҷлисҳои вакилони ҳалқи вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо ва маҷлисҳои намояндагони ҷамоатҳо. Низомномаи мазкур истифодай тасвири Парчамро ба мақсади ороиши низ иҷозат додааст, ба шарте ки ороиши он ба асли тасвири парчам муов-фиқат кунад ва нисбат ба он беҳурматӣ зоҳир карда нашавад.

**Нишони давлатӣ** аз тасвири точи тансиқшуда ва нимдоира аз 7 ситорае, ки бо нурҳои офтоби аз паси кӯҳҳои барғпӯш тулӯйкунанда рӯи онро гирифтааст ва бо ҷанбаре оро ёфтааст, ки атрофашро аз тарафи рост ҳӯшаҳои гандум ва аз тарафи чап шоҳаҳои пахтаи шукуфон ихота кардаанд, иборат мебошад. Болои ҷанбара бо тасмаи сераҳа печонида шуда, дар қисми поён рӯи курсӣ китоби боз ҷой гирифтааст. Нишон ранга буда, тоҷ, офтоб, кӯҳҳо, ҳӯшаҳои ган-

дум, китоб, курсӣ бо зарҳал тасвир ёфтаанд, появу баргҳои ниҳолҳои пахта сабз, раҳҳои тасмаҳо сурҳ, сафед ва сабз, муқоваи китоб сурҳ аст. Бояд гуфт, ки мавриди истифодаи Нишони давлатӣ нисбат ба Парчаму Суруди миллӣ васеътар аст, чунончи шинносномаҳои ҳар яки мову шуморо маҳз Нишони давлатӣ оро медиҳад, инчунин дар ҳама мӯҳру бланкҳои ҳучҷатҳои мақомоти давлатӣ тасвири Нишон ҷой дода шудааст.

Агар Парчаму Нишони давлатӣ танҳо ба дидан ҳисси эҳтиром ва ифтихори моро бедор намоянд, шунидани Суруди миллӣ ҳаяҷони касро дучанд ме-гардонад. Суруди миллӣ рамзи давлатдории миллӣ аст. **Тибқи Низомномаи Суруди миллӣ, ки он бо Қарори Маҷлиси Олии ҶТ аз 11-уми декабри соли 1999 тасдиқ шудааст, эҳтироми Суруди миллӣ ва азёд донистани он вазифаи муқаддаси ҳар шаҳрванди кишвар мебошад.**

Ҳар кишваре, ки соҳиби истиқлолияти давлатӣ аст, соҳиби пойтаҳт низ мебошад. Пойтаҳт мавқеи ҷойгиршавии мақомоти олии ҳокимият, маркази фарҳанг ва инчунин макони ҷойгиршавии намояндағиҳои дипломатии давлатҳои хориҷӣ ба шумор меравад. Мувофиқи Конститутсияи ҶТ ва Қонуни ҶТ «Дар бораи статуси пойтаҳти Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 13 декабря соли 1996 шаҳри Душанбе пойтаҳти Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ва шаҳри дорои аҳамияти ҷумҳурияйӣ ҳисоб мейбад.

Оиннома ва Нишони пойтаҳт аз мавқеи маҳсус доштани он дар ҳаёти кишвар гувоҳӣ медиҳад.

**Забон муқаддастарин рукни давлатдории ҳар миллати дунёст. Маҳз бо шарофати истиқлол ва худшиносии миллӣ забони тоҷикӣ мақоми давлатӣ пайдо кард ва дар Конституцияи Тоҷикистон (моддаи 2) ба сифати забони давлатӣ эътироф гардид. Ёдрас шудан лозим аст, ки ҳалқи тоҷик аз ҷумлаи ҳалқҳоест, ки забони хеле қадима дорад. Давраи ниҳоии ташаккули забони тоҷикӣ ба асрҳои IX-X рост меояд. Бо вучуди набудани давлатдорӣ дар тӯли асрҳои зиёд забони тоҷикӣ дар аксар кишварҳои Шарқ ба сифати забони коргузории давлатӣ истифода мешуд ва бузургтарин дастовардҳои илму адаби дорои шӯҳрати ҷаҳонӣ бо ҳамин забон оғарида шудаанд. Қабул шудани Қонуни забон дар таърихи 22 июли соли 1989 ба эҳёи фарҳангӣ нави давлатдорӣ мусоидат кард. Дар Қонуни мазкур манфиати миллатҳои ғайритоҷик оид ба истифодай забони модариашон ба эътибор гирифта шуда, забони русӣ ҳамчун забони муюшироти байни миллатҳо эътироф шудааст.**

**Асьори миллӣ - сомонӣ нишонаи дигари устувории истиқлоли давлатист.** Асьори миллӣ ба рушди иқтисоди миллӣ мусоидат карда, муносибатҳои ин соҳаро ба танзим медарорад. Вазъи мӯътадили иқтисодиёти кишвар дурустии иқдоми Сарвари давлатро дар ҳусуси ба муомила баровардани асьори миллӣ-сомонӣ собит мекунад.

### **Саволҳо:**

1. Рукнҳои давлатдориро номбар кунед. 2. Давлатҳои қадимтарини аҷдодони мо қадомҳо буданд

ва дар кадом миңтақаҳо сукунат доштанд? 3. Сохти давлатдории империяи Ҳаҳоманишиҳо чӣ гуна буд? 4. Нахустин Эъломияи ҳуқуқи башар ба кӣ тааллук дошт? 5. Давлатҳои Боҳтару Суғд дар кадом асрҳо вучуд доштанд? 6. Давлати Сосониён чӣ гуна давлат буд ва чанд сол ҳукмронӣ кардааст? 7. Давлати Сомониён чӣ гуна сохти давлатӣ дошт? 8. ҶМШС Тоҷикистон кай ва дар чӣ гуна вазъи сиёсӣ ташкил ёфт? 9. Тоҷикистон дар ҳайати ИҶШС чанд маротиба Конститутсия қабул кардааст? 10. Таърифи мафҳуми истиқлолияти давлатиро тибқи Эъломияи истиқлолияти Тоҷикистон шарҳ диҳед. 11. Конститутсияни соли 1994 аз чанд боб иборат аст ва кадом масъалаҳоро дар бар мегирад? 12. Ҳусусияти иҷтимоӣ доштани Тоҷикистонро шарҳ диҳед. 14. Ба фикри шумо, ҷаро рамзҳои давлатӣ муқаддас эълон шудаанд?

# МАВЗЎИ 7. СОХТИ СИЁСӢ, ИҚТИСОДӢ ВА ИЧТИМОИИ ЧУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН

## 1. Сохти сиёсӣ

Ҳамон тавре ки аз унвони давлат, яъне Ҷумҳурии Тоҷикистон бармеояд, шакли идоракуни Тоҷикистон **шакли чумҳурияйӣ** мебошад. Шакли идоракуни чумҳурияйӣ чунин тарзи ташкили ҳокимияти давлатӣ мебошад, ки дар он мақомоти олии ҳокимияти давлатӣ тавассути интихобот ташаккул мейбанд. Аломатҳои асосии шакли идоракуни чумҳурияйӣ аз инҳо иборатанд:

- ба мӯҳлати муайян интихоб шудани Сарвари давлат ва дигар мақомоти марказии ҳокимияти давлатӣ;
- таҷзияи ҳокимият ба мақомоти қонунгузор, икроия ва судӣ;
- ҳавобарии хуқуқии Сарвари давлат дар ҳолатҳое, ки қонун пешбинӣ кардааст;
- ҳатмӣ будани икрои қарорҳои ҳокимияти олии давлатӣ барои ҳамаи дигар мақомоти давлатӣ;
- ҳифзи афзалиятноки манфиатҳои шаҳрвандони давлат;
- масъулияти байниҳамдигарии шахс ва давлат.

Чунонки аз мундариҷаи ин аломатҳо маълум мешавад, шакли чумҳурияйии идоракуни давлат дар таърихи башарият аз ҳама пешқадам аст. Ҷумҳурии Тоҷикистон баробари ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ **шакли идоракуни президентиро** тавассути раъйпурсии умуниҳалқӣ 6-уми ноябри соли 1994

бо қабули Конститутсияи Тоҷикистон маъқул доност.

Шакли идорақунии президентиро аз мазмуни меъёрҳои зерини Конститутсия фаҳмидан мумкин аст: дар моддаи 64-уми Конститутсияи ҶТ навишта шудааст, ки «Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Сарвари давлат ва ҳокимияти икроия (Ҳукумат) аст». Яъне Президенти кишвар дар як вақт ҳам Сарвари давлат ва ҳам Раиси Ҳукумат мебошад, ки чунин ҳолат танҳо ба ҷумҳурии президентӣ хос аст.

Дар кишвари мо Президент тавассути интихоботи умумӣ ва мустақим, бо тарзи баробар ва овоздиҳии пинҳонӣ аз ҷониби тамоми ҳалқ ба мӯҳлати ҳафт сол интихоб мешавад. Ин тарзи интихобот низ ба шакли идорақунии президентӣ хос аст.

Ҷиҳати сеюмаш ҳамин аст, ки Ҳукумат пурра ба Президент тобеъ буда, аз фаъолияти худ ба ў мунтазам ҳисбот медиҳад. Файр аз ин, тибқи моддаи 69-уми Конститутсия Президенти ҶТ Сарвазир ва аъзои Ҳукуматро ба вазифа таъин ва аз вазифа озод мекунад. Чунин вазъият низ дар давлатҳои шакли идорақуниашон президентӣ вучуд дорад. Ҳусуси-ятҳои номбурда аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки шакли идорақунии ҶТ, яъне шакли ҷумҳурии президентӣ, ба шароити кунунӣ ва дурнамои пешрафти Тоҷикистон хеле мувофиқ аст.

Ҷиҳати аз ҳама муҳим дар ин шакли идорақунӣ ба шохаҳои мустакил тақсим шудани ҳокимияти давлатист. Чунин таҷзияи ҳокимияти давлатӣ ба демократиқунонии ҳаёти чомеа ва иштироки васеи мардум дар амалӣ гардонидани ҳокимият шароити

мусоид фароҳам меорад. Ғайр аз ин, чунин соҳти давлатдорӣ бо принсиҳи давлати иҷтимоии ҳуқуқӣ будани Тоҷикистон мувоғиҷат мекунад.

Дар ҷумҳурии мо ҳама шаклҳои моликият, аз ҷумла моликияти ҳусусӣ инкишофи озодона дорад. Аммо иқтисоди бозории мо ба иҷтимоёти қишвар нигаронида шудааст. Дар қисми дуюми моддаи якуми Конститутсия Тоҷикистон давлати иҷтимоӣ эълон гардидааст. Давлатҳое, ки худро иҷтимоӣ эълон кардаанд, қӯшиши зиёде мекунанд, ки барои рушди соҳаҳои гуногуни ҳаёти иҷтимоиву иқтисодӣ ва фарҳангӣ, инчунин барои пешрафти соҳаҳое, ки ба шароити зист ва некӯаҳволии мардум дахл доранд, тадбирҳои амалий андешанд. Махсусан, соҳаҳои таъминоти иҷтимоӣ, тандурустӣ, нафақа-ву сугурта, нақлиёт ва алоқа, маориф, беҳдошти муҳити зист бо шароити зиндагии мардум робитаи бевосита дошта, ғамхории ҳамаҷонибаи давлатро тақозо мекунанд.

Дар Тоҷикистон аз соли 1994 инҷониб бо вусъат ёфтани раванди қонунгузорӣ ва устувор шудани қонуният, фаъолияти мӯътадили мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва аз ҳама муҳимаш - пойдор шудани сулҳу суботи умумӣ пояҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ гузошта шуда истодаанд. Бояд гуфт, ки ҷомеаи шаҳрвандӣ ин ҷомеаи одамони озод буда, онҳо аз ҳама ҳуқуқҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ва сиёсӣ бо имкониятҳои баробар истифода мекунанд ва мансубият ба нажоду миллат ва эътиқод фарқе надорад. Принципҳои муҳими ҷомеаи шаҳрвандӣ - кафолати хифзи ҳуқуқҳои шаҳсият, даҳолат накарданӣ давлат

ба ҳаёти шахсии шаҳрвандон, озодии сухан, ақида ва матбуот, инчунин хусусияти демократӣ доштани ҳокимият аст. Зиндагӣ дар чунин ҷомеаи озоду пешрафта аз қадимулайём аҳли илму адаб ва олимонро ба ҳуд ҷалб кардааст. Ҳанӯз дар Юнону Рими қадим файласуфони машҳур Афлотун ва Сисерон оид ба бартарияти ин тарзи зиндагӣ ақидаҳо баён карда буданд. Мулоҳизаи олимони пешинро ҳулоса карда, ба таври умумӣ **чор унсури ҷомеаи шаҳрвандиро ҷудо қардан мумкин аст. Инҳо - хирад, озодӣ, некӯаҳволӣ ва адолат мебошанд.**

Хусусиятҳои ҷомеаи шаҳрвандиро Президенти Тоҷикистон мӯҳтарам Э.Ш.Раҳмонов ҳангоми сӯҳанронӣ дар ҷаласаи Шӯрои ҷамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистон 11-уми марта соли 2002 ҳеле аниқ ва муҳтасар баён кардаанд, ки ин хусусиятҳо - моликияти хусусӣ, демократияи сиёсӣ, маданияти демократӣ ва оромиву субот дар ҷомеа ба шумор мераванд.

Дар шароити имрӯзай инкишофи Ҷумҳурии Тоҷикистон бисёр унсурҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ба назар мерасанд. Ҷунончи, ҳуқуқҳои фитрии инсон мувофиқӣ моддаи 5-уми Конститутсия даҳлнопазир эълон шудаанд. Ғайр аз ин, давлат ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро на фақат эътироф, балки риоя ва ҳифз менамояд.

Гуногуншаклии моликият, озодии фаъолияти иқтисодӣ ва инкишофи муносибатҳои бозорӣ дар асоси рақобати солим ҷиҳати муҳими ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ ба ҳисоб меравад. Дар моддаи 12-уми Конститутсия навишта шудааст, ки «асоси иқтисодии Тоҷикистонро шаклҳои гуногуни моликият ташкил

медиҳад». Дар кишвари мо ҳама навъҳои моликият, аз ҷумла моликияти хусусӣ, ҳукуқи баробари мавҷудият доранд.

Яке аз хусусиятҳои асосии ҷомеаи шаҳрвандӣ - дар асоси равияҳои гуногуни сиёсӣ ва мафкуравӣ инкишоф ёфтани ҳаёти ҷамъиятӣ мебошад. **Мувофиқи моддаи 8-уми Конститутсия ҳеч як мафкура, аз ҷумла мафкураи динӣ, ба сифати мафкураи давлатӣ эътироф намешавад.** Ин ақида чунин маънӣ дорад, ки дар интихоби мафкура, пайравӣ кардан ба ин ё он назарияву ақида ва таълимоти сиёсӣ ҳар шаҳрванди Тоҷикистон комилан озод аст. Инчунин, ҳар шаҳрванд ҳукуқи комил дорад, ки ба қадом дину мазҳабе, ки майл дорад, пайравӣ намояд. Дар 15 соли охир дар Тоҷикистон ҳизбҳои сиёсӣ, ҷунбишҳои оммавӣ, ташкилотҳои гайридавлатӣ ва иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, иттифоқҳои қасбӣ ва эҷодӣ, созмонҳои хайрия ва муассисаҳои хусусӣ хеле зиёд ташкил ёфтаанд. **Фаъолияти озодонаи иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва иштироки фаъолонаи онҳо дар ҳаёти сиёсӣ ва идораи давлатӣ яке аз шартҳои муҳими ҷомеаи шаҳрвандӣ ва давлати ҳуқуқбунёд аст.** Дар Тоҷикистон даҳҳо санадҳои ҳуқуқӣ қабул шудаанд, ки барои фаъолияти оммаи васеи мардум дар соҳаҳои гуногуни ҳаёти ҷамъиятӣ шароит фароҳам меоранд.

Озодии сухан ва матбуот ҳамчун воситаи муҳими ташаккули афкори ҷамъиятӣ аз хосияти демократӣ доштани давлати Тоҷикистон гувоҳӣ медиҳад. Алҳол дар мамлакати мо баробари матбуот ва нашрияҳои давлатӣ, инчунин, даҳҳо рӯзномаву маҷаллаҳои ху-

сусӣ, телевизион ва радиоҳои гайридавлатӣ фаъолият мекунанд. Дар моддаи 30-юми Конститутсия зикр шудааст, ки **ба ҳар қас озодии сухан, нашр, ҳуқуқи истифодаи воситаҳои ахбор кафолат дода мешавад**. Меъёри дигари конститутсионӣ - манъ будани сензураи давлатӣ ва таъқиб барои танқид кафолати давлатии озодии ақида ба шумор меравад.

Ҳамин тавр, соҳти сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба талаботи низоми демократии давлатдории муосир созгор буда, дурнамои инкишофи давлат ва ҷомеаи Тоҷикистонро таъмин мекунад.

## 2. Соҳти иқтисодӣ

Иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шаклҳои гуногуни моликият асос ёфтааст. Дар моддаи 12-уми Конститутсияи ҶТ гуногуншаклии моликият ҳамчун асоси иқтисодиёти Тоҷикистон эътироф шудааст. Тибқи қисми дуюми ҳамин модда давлат фаъолияти озоди иқтисодӣ, соҳибкорӣ, баробарҳуқуқӣ ва ҳифзи ҳуқуқии ҳамаи шаклҳои моликият, аз ҷумла моликияти хусусиро кафолат додааст. Мазмuni ин меъёри конститутсионӣ чунин аст, **ки ягон шакли моликият аз нигоҳи қонун нисбат ба шакли дигар бартарӣ дошта наметавонад**. Барои ривоҷи шаклҳои гуногуни моликият аз ҷониби парламенти кишвар санадҳои зиёди меъёрии ҳуқуқӣ қабул шудаанд, ки бо татбиқи онҳо соҳаҳои гуногуни иқтисодиёти кишвар ба таври мӯътадил тараққӣ мекунанд.

Қонунҳои амалкунанда ба ҳар шаҳрванди Тоҷикистон ҳуқуқ додааст, ки соҳиби моликият бошад

ва молу мулкашро ба мерос гузорад. Бекор кардани ҳуқуқи шахс ба моликият манъ карда мешавад. Дар ин бора дар моддаи 32-юми Конститутсияи мамлакат чунин меъёр вучуд дорад: «**Ҳеч кас ҳақ надорад ҳуқуқи шахсро ба моликият бекор ё маҳдуд кунад. Молу мулки шахсро барои эҳтиёҷоти ҷамъият дар асоси қонун ва розигии соҳиби он бо пардоҳти арзиши пуррааш давлат гирифта метавонад.**»

Чунонки маълум аст, Ҷумҳурии Тоҷикистон асосан давлати кишоварзӣ буда, маҳсулоти асосии он аз замин рӯёнида мешавад. Дар бисёр давлатҳои ҷаҳон замин ба моликияти хусусии шаҳрвандон дода шудааст. Дар Тоҷикистон бошад, замин дар баробари сарватҳои зеризаминӣ, об, фазо, олами набототу ҳайвонот ва дигар боигарихои табиӣ моликияти истисноии давлат ба шумор меравад. Аммо давлат кафолат додааст, ки мардум аз замин ва дигар боигарихои табиӣ пурсамар истифода барад. Масалан, мувофиқи Қонуни ҶТ «Дар бораи ичора» шаҳрвандон метавонанд бо роҳи ба ичора гирифтани замин онро коркард намуда, вазъи иқтисодии ҳудро беҳтар намоянд. Файр аз ин, барои афзун намудани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ва истифодаи оқилонаи замин фармонҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 1995 ва соли 1997 дар бораи чудо намудани мутобиқан 50 ва 25 ҳазор гектар замин барои ҳоҷагиҳои ёрирасони шахсии шаҳрвандон интишор гардидаанд ва ин иқдоми Сарвари давлат ба ислоҳоти соҳаи кишоварзӣ ва заминдорӣ ибтидо гузошт.

Яке аз шаклҳои асосии амалигардонии ҳуқуқҳои иқтисодии шаҳрвандони Тоҷикистон фаъолияти

соҳибкорӣ мебошад. Соҳибкорӣ фаъолияти мустақилонаи мувофиқи қонун бақайдгирифташудае мебошад, ки барои мунтазам ба даст овардани фоида аз истифодай молу мулк, истеҳсол ва фурӯши мол, ичрои кор ё хизматрасонӣ равона карда шудааст. Соҳибкорӣ дар кишвари мо мувофиқи қонунҳои амалкунанда, аз ҷумла Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳимоя ва дастгири давлатии соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 10 майи соли 2002, метавонад бо истифодай меҳнати кироя ва бе истифодай он, бо таъсиси шахси ҳукуқӣ ва бе таъсиси он амалӣ гардонида мешавад.

Ҳамаи шаҳрвандони Тоҷикистон, инчунин шахсони ҳориҷӣ ва бешаҳрванд, ташкилотҳои тиҷоратӣ ва ғайритиҷоратӣ, инчунин ташкилотҳои ҳориҷӣ ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул шуда метавонанд. Соҳибкор дар пешбуруди фаъолияти иқтисодӣ комилан озод аст. Ӯ ҳукуқи мустақилона ба муомилот баровардани молҳои истеҳсолкарда ва бадастовардаашро дорад. Дар муносибат бо давлат соҳибкор танҳо дар асоси шартнома фаъолият дошта метавонад. Кам кардани бекорӣ ва ба вуҷуд овардани ҷойҳои корӣ дар соҳаҳои гуногун - соҳтмон, саноат, кишоварзӣ ва хизматрасонӣ, инчунин, ба вуҷуд овардани рақобати молҳои ватанӣ бо молҳои ҳориҷӣ самтҳои асосии фаъолияти соҳибкорӣ дар Тоҷикистон мебошанд. Бояд гуфт, ки даҳолати мақомоти ҳокимиияти давлатӣ ба фаъолияти соҳибкорон хеле маҳдуд аст. Ҳусусан, ба соҳибкорон додани дастур барои ичрои ин ё он навъи кор ва хизматрасонӣ,

инчунин, муайян кардани нархҳо ба молҳои фурӯҳ-ташавандай соҳибкорон манъ карда шудааст.

### 3. Соҳти иҷтимоӣ

Соҳти иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз принсипи давлати иҷтимоӣ будани он бармеояд. Дар ин хусус дар моддаи якуми Конститутсия гуфта мешавад: «**Тоҷикистон давлати иҷтимоӣ буда, барои ҳар як инсон шароити зиндагии арзанда ва инкишифи озодонаро фароҳам меорад**».

Дар давлати иҷтимоӣ ғамхорӣ ба соҳаҳои муҳими марбут ба фаъолияти оммаи васеи мардум дар мадди аввал аст. Ин соҳаҳо аз он ҷиҳат муҳиманд, ки шаҳрвандон ҳар рӯз бо онҳо саруқор мегиранд, масалан, соҳаҳои нигаҳдории тандурустӣ, маориф, ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ - нафақа, сугурта ва гайра. Фароҳам овардани шароит барои таҳсил имкон медиҳад, ки наврасону ҷавонон новобаста аз вазъи иҷтимоӣ ба омӯзиш ҷалб карда шаванд. Дар низоми мактабҳои олий вобаста ба талаботи иқтисоди бозорӣ ва вазъи иқтисодии табақаҳои гуногуни чомеа шаклҳои ройгон ва шартномавии таҳсил ба роҳ монда шудаанд. Ҷавонон дар масъалаи интихоби шакли таҳсилашон ройгон ҳароҷоти таҳсилро худи давлат пардоҳт мекунад. Давлат барои гурӯҳҳои муайяни шаҳрвандон истифодаи ройгони хизматрасонии тиббиро муқаррар кардааст. Нафақаҳӯрон, иштирокчиёни ҶБВ, гурӯҳҳои муайяни маъюбон ва ятимон аз хизматрасонии тиббӣ ба таври имтиёзном истифода мекунанд.

Масъалаи табаият ё худ шаҳрвандӣ ба робитаи ҳуқуқии инсон бо давлат алоқаманд аст. Ин робита дар маҷмӯи ҳуқуқу вазифа ва масъулияти ҳамдигарии онҳо ифода мейбад. Мувофиқи моддаи 2-юми Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон» шахсе шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад, ки аз рӯзи қабули Конститутсия шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ё ин ки мутобиқи ҳамин қонун ба ў шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон дода шудааст. Шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо роҳҳои зерин ба даст оварда мешавад: аз рӯи таваллуд, аз рӯи тартиби бақайдгирии он, дар натиҷаи қабул шудан ба шаҳрвандӣ, дар натиҷаи барқарор шудан ба шаҳрвандӣ ва бо роҳи интихоби шаҳрвандӣ.

Бояд гуфт, ки дар Тоҷикистон шаҳрвандии ягона вучуд дорад ва мансубияти шаҳрванди Тоҷикистон ба шаҳрвандии давлати дигар эътироф карда на-мешавад. Яке аз нишонаҳои асосии шаҳрванди ҶТ доштани шиноснома мебошад. Шиноснома санади муҳимест, ки шаҳсияти шаҳрвандро тасдиқ мекунад. Ҳама шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба синни 16-солагӣ расидаанд, ҳуқуқдоранд, ки соҳиби шиноснома шаванд.

Яке аз ҳусусиятҳои инсонпарваронаи қонунгузории амалкунандай мо ин аст, ки ба шаҳрвандони Тоҷикистон, ки дар хориҷа кору зиндагӣ мекунанд, масъалаи қатъ гаштани шаҳрвандиро раво намеби-над. Шаҳрвандоне, ки дар хориҷи кишвар истиқомат доранд, бояд дар намояндагиҳои консулии Тоҷикистон аз қайд гузаранд. Инчунин, ба шаҳрвандони

хориchie, ки гирифтори вайронкуни хуқуки инсон шудаанд, давлат паноҳгоҳи сиёсӣ дода метавонад. Бояд таъкид кард, ки шаҳрвандон дар масъалаи тарки шаҳрвандӣ комилан озоданд, вале аз ҳудуди мамлакат баромада рафтан ҳанӯз маъни тарк кардани шаҳрвандиро надорад. Дар Тоҷикистон ҳалли масъалаҳои шаҳрвандӣ бевосита ба салоҳияти Сарвари давлат гузошта шудааст. Маҷмӯи корҳоро оид ба масъалаи шаҳрвандӣ комиссияи маҳсус ҳал меқунад, ки дар назди Президенти кишвар таъсис дода шудааст.

Бояд гуфт, ки асоси иҷтимоии давлатро гурӯҳҳои гуногуни иҷтимоӣ - коргарон, кишоварзон, ҳунармандон, хизматчиёни давлатӣ, соҳибкорон, тоҷирон, хизматчиёни ҳарбӣ, нафақаҳӯрон, кӯдақону наврасон, ҷавонон ва ғайра ташкил медиҳанд. Табақаҳои номбаршуда яке нисбат ба дигаре афзалият ё маҳдудият надорад. Вазъи хуқукии онҳоро қонунҳои амалкунанда танзим меқунад.

Ҳар яке аз соҳаҳои иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон - маориф, илм, нигаҳдории тандурустӣ, фарҳанг, ҳифзи иҷтимоӣ ва ғайра тавассути қонунҳое фаъолият меқунанд, ки муносибатҳои муҳимтарини ҳамин соҳаҳоро фаро мегиранд. Чунончи, барои танзими муносибатҳои соҳаи маориф Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», барои танзими муносибатҳо дар соҳаи фарҳанг Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фарҳанг» ва барои танзими муносибатҳои соҳаи нигаҳдории тандурустӣ бошад, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳифзи саломатии аҳолӣ» қабул карда шудаанд. Ин

қонунҳо ва санадҳои дигари ҳуқуқие, ки соҳаҳои гу-  
ногуни иҷтимоиёти давлатро ба танзим медароранд,  
дар маҷмӯъ сиёсати иҷтимоии Ҳукумати Ҷумҳурии  
Тоҷикистонро муайян месозанд.

### **Саволҳо:**

1. Шакли идоракуни Ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ гуна аст?
2. Аломатҳои шакли идоракуни ҷумҳуриявиро номбар кунед.
3. Мундариҷаи шакли идоракуни президентиро аз қадом меъёрҳои Конститутсия фаҳмидан мумкин аст?
4. Давлати иҷтимоӣ чӣ гуна хусусиятҳо дорад?
5. Гуногуншаклии моликият дар қадом моддаи Конститутсия зикр шудааст?
6. Принципҳои ҷомеаи шаҳрвандиро номбар кунед.
7. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаёти ҷамъиятий дар асоси қадом равияҳо ҷараён мегирад?
8. Ба фикри Шумо, озодии сухан ва матбуот чӣ зарурат дорад?
9. Мазмуни моддаи 12-уми Конститутсияро шарҳ дихед.
10. Моликияти истисноии давлат гуфта, қадом навъи моликият дар назар дошта мешавад?
11. Масъалаҳои шаҳрвандиро қадом санади ҳуқуқӣ танзим мекунад?
12. Самтҳои фаъолияти соҳибкориро номбар намоед.
13. Шаҳс дар ҷандсолагӣ ҳуқуқи гирифтани шиноснома пайдо мекунад?
14. Шиноснома чӣ гуна ҳуҷҷат аст ва вазифааш аз чӣ иборат мебошад?
15. Давлат ба қиҳо паноҳгоҳи сиёсӣ дода метавонад?

## **МАВЗҮИ 8. ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН**

### **1. Сабабҳо ва таърихи таъсиси мансаби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон**

Мувофиқи қисми 1 моддаи 64-уми Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон Президент Сарвари давлат ва ҳокимияти иҷроия (Хукумат) аст.

Аз рӯи таълимоте, ки дар илми ҳуқуқшиносӣ вучуд дорад, Сарвари давлат шахси расмии мансабдор буда, дар табақабандии сохторҳои давлатӣ ҷои аввалро ишғол мекунад ва дар муносибатҳои байни-давлатӣ ва байналхалқӣ намояндаи олии давлат ба шумор меравад. Дар амалияи сиёсати ҷаҳонӣ 2 навъи сарвари давлат вучуд дорад - яке президент (раиси ҷумҳурий) ва дигаре монарҳ (шоҳ, султон, амир ва ғайра). Мансаби президент танҳо дар шакли идоракуни ҷумҳурияйӣ арзи вучуд дошта метавонад. Дар давлатҳои соҳти ҷумҳурияйӣ президентро кулли шаҳрвандони дорои ҳуқуқи интихоботӣ, инчунин аъзои парламент ва дар баъзе давлатҳо (масалан, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико) коллегияи интихоб-кунандагон бо роҳи овоздиҳӣ интихоб менамоянд. Монарҳ бошад, дар давлатҳое, ки соҳти мутлақият доранд, бо роҳи маҳсус, яъне ба мерос гирифтани таъин мегардад ва мӯҳлати роҳбарии ў маҳдуд нест.

Бояд гуфт, ки ягон ҳодисаву зухуроти сиёсӣ бе асоси қонунӣ инкишоф ёфта наметавонад. Асоси ҳуқуқӣ барои таъсиси мансаби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон санадҳои зерини ҳуқуқӣ буданд:

1. Эъломияи истиқолияти ҶШС Тоҷикистон аз 24 августи соли 1990;

2. Қарори Шӯрои Олии ҶШС Тоҷикистон аз 9 сентябри соли 1991 «Дар хусуси дохил кардани тағйироту иловаҳо ба Эъломияи истиқолияти Тоҷикистон».

3. Изҳороти Шӯрои Олии ҶШС Тоҷикистон «Дар бораи истиқолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 9 сентябри соли 1991».

Мазмуни асосии санадҳои зикршуда аз он иборат буд, ки ҳокимияти давлатӣ аз ин пас мебоист ба воситаи се шоҳаи ҳокимият-қонунгузор, ичроия ва судӣ амалӣ мешуд. Аммо ин гуна тақсими ҳокимият бе мансаби президент имкон надошт.

Ҳамин тавр, 29 ноябрисоли 1990 Қонуни ҔТ «Дар хусуси таъсиси вазифаи Президенти ҶШС Тоҷикистон ва тартиби интихоби ў» қабул шуд. Дар ин қонун сабабҳои таъсиси ин мансаб шарҳ дода шудаанд. Инҳо, пеш аз ҳама, ҳифзи ҳуқуқ, озодӣ ва манфиату амнияти шаҳрвандон, устувор соҳтани соҳти конституисионӣ ва вусъат додани ҷараёни дигаргуниҳои сиёсиву иқтисодӣ буданд.

Ғайр аз ин, дар қонуни мазкур аниқ карда шуд, ки ба ин мансаб шахси синнаш аз 35 боло интихоб шуда метавонад. Президент бо роҳи овоздиҳии пинҳонӣ дар Шӯрои Олий ва аз ҳисоби вакiloni ҳалқ ба мӯҳлати салоҳияти ин Шӯро интихоб карда мешавад. Агар аз се ду ҳиссаи вакiloni ҳалқ ҳоҳанд, Президент аз вазифа сабукдӯш карда мешавад. Ҳамин тарик, бори аввал 30 ноября соли 1990 Қаҳҳор Маҳкамович Маҳкамов дар интихоботи Шӯрои Олии Ҷумҳурии

Тоҷикистон ба вазифаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб гардид.

Мувофиқи Қонуни дигар аз 1 декабри соли 1990 «Дар бораи такмили сохти ҳокимияти икроия ва амрдиҳанда дар ҶШС Тоҷикистон ва дохил кардани тағйироту иловаҳо ба Конститутсияи (Қонуни асосии) ҶШС Тоҷикистон» вазифаи ноиби Президент таъсис дода шуд. Инчунин, бо мақсади сари вақт ва бо сифати хуб ичро кардани ваколатҳои Сарвари давлат Шӯрои Олии Тоҷикистон Қарор «Дар бораи таъминоти хизматрасонӣ ва муҳофизати Президенти ҶШС Тоҷикистон»-ро қабул кард, ки ба ҳалли маъсалаҳои муҳими фаъолияти Сарвари давлат - музди кор, таъминот бо манзил ва нақлиёт, муҳофизати шахсӣ, нафақа ва гайра равона шуда буд.

Ҳар инсон, новобаста аз вазифа, баромади иҷтимоӣ ва мавқеи дар кору зиндагӣ ишғолкардааш мувофиқи қонунҳои мамлакат ҳуқуқи ҳимояро аз ҳар гуна даҳолат, тӯҳмат ва таҳқику таъқиб дорад. Президент низ мисли ҳар яки мову шумо инсон аст ва паст задани шаъну эътибори ў мисли ҳар шахси дигар мумкин нест. Аз ин хотир, 29 июни соли 1991 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳимояи шаъну эътибори Президенти ҶШС Тоҷикистон» қабул гардид, ки мувофиқи он таҳқири оммавии Президент, тӯҳмат кардан ба ў чи аз ҷониби шахсони алоҳида ва чи аз ҷониби воситаҳои ахбори умум кирдори ҷиноятӣ эътироф карда шуд.

Санади дигаре, ки ба таърихи таъсис додани мансаби Президент даҳл дорад, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи интихоботи Президенти

Чумхурии Тоҷикистон» аз 10 сентябри соли 1991 мебошад.

Мувофиқи ин қонун муқаррар карда шуд, ки ҳар шаҳрванди Чумхурии Тоҷикистон, ки синнаш аз 35 боло буда, 10 соли охир дар кишвар зиндагӣ карда бошад, метавонад барои интихоб шудан ба мансаби Президенти Чумхурии Тоҷикистон номзадии худро пешбарӣ намояд. Як шахс паҳам бештар аз ду мӯҳлат Президент шуда наметавонад.

Тибқи ҳамин Қонун 24 ноябрь соли 1991 якумин интихоботи умумӣ барои Президенти Чумхурии Тоҷикистон гузаронида шуд. Дар ин интихобот Раҳмон Набиевич Набиев дуввумин Президенти Чумхурии Тоҷикистон аз ҷониби ҳалқ интихоб гардид. Шӯрои Олии Чумхурии Тоҷикистон 27 ноябрь соли 1992 қонуни дигар қабул намуд, ки мувофиқи он ҳамаи меъёрҳои конститутсионӣ роҷеъ ба ҳокимияти Президент бекор карда шуд. Ваколату салоҳияти Президент ба Шӯрои Олий ва Шӯрои Вазирони Чумхурии Тоҷикистон баргардонида шуданд. Баъди асосан ба анҷом расидани қашмакашиҳои дохилӣ 20 июли соли 1994 Қонун «Дар бораи ислоҳоти конституционӣ дар Чумхурии Тоҷикистон» қабул гардид ва масъалаи аз нав таъсис додани мансаби Президенти Чумхурии Тоҷикистон мазмуни асосии қонуни навро ташкил намуд.

Ҳамин тавр, 21 июли соли 1994 Қонуни дигар «Дар бораи интихоботи Президенти Чумхурии Тоҷикистон» қабул шуд ва дар асоси он 6-уми ноября ҳамон сол дар ҳаёти кишвари мо ҳодисаи воқеан таъриҳӣ ба амал омад. Якчоя бо интихоби Президенти

Ҷумҳурии Тоҷикистон лоиҳаи нави Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар раъйпурсии умумихалқӣ қабул гардид. Раиси Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Шарифовиҷ Раҳмонов сеюмин сарвари давлат аст, ки бо роҳи интихоботи умумӣ ба боварии ҳалқи Тоҷикистон сазовор шуд.

Ҳамаи воқеаҳое, ки дар боло номбар кардем, давраи аввали ислоҳоти сиёсиву ҳуқуқиро ташкил мебидҳанд. Давраи дуюми ин ислоҳот ба оғози марҳилаи сулҳу суботи умумӣ ва ризоияти миллӣ рост меояд. Сухан дар бораи он меравад, ки ҳарчанд соли 1997 миёни Ҳукумати ҶТ ва Иттиҳоди муҳолифини тоҷик Созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ ба имзо расида буд, вале то соли 1999 ҳанӯз масъалаҳои ҳалношуда боқӣ монда буданд. Бо роҳи қонунӣ ҳал нашудани ин масъалаҳо боиси сар задани муноқишаҳои нав ва халалдор гардидани комёбиҳои сулҳи тоҷикон мегардид. Маҳз бо ташаббуси Сарвари давлат Э.Ш.Раҳмонов корҳои омодагӣ ба раъйпурсии умумихалқӣ оид ба доҳил намудани тағириу иловаҳо ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардиданд. Баробари доҳил намудани тағириу иловаҳо ба Конститутсия шаҳрвандони дорои ҳуқуқи интихоботии Тоҷикистон дафъаи дуюм Э.Ш. Раҳмоновро ба мансаби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб карданд.

Ислоҳоти конститутсионӣ баъди ин боз ҳам идома ёфт, зеро худи ҳаёт тақозо мекард, ки ҷараёни демократикунӣ тезонида шавад ва ҳамаи соҳаҳои ҳаёти иқтисодӣ ва ҷамъиятиву сиёсӣ баробари ҷомеаи ҷаҳонӣ пеш равад. Аз ин сабаб, 22-уми июни

соли 2003 оид ба даровардани тағириу иловаҳо ба Конститутсияи мамлакат раъйпурсии умумихалқӣ гузаронида шуд. Мувофиқи натиҷаҳои ин раъйпурсӣ акнун шаҳрвандони кишвар Сарвари худро ба мӯҳлати 7 сол интихоб мекунанд ва як шаҳс пайҳам бешаз ду мӯҳлат ба мансаби Президент интихоб шуда наметавонад.

Тавре ки мебинем, таърихи таъсиси мансаби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон чандон тӯлонӣ набошад ҳам, аммо мазмуни амиқи сиёсиву иҷтимоӣ дорад. Воқеяти 15 соли истиқлолият гувоҳӣ медиҳад, ки ислоҳоти конститутсионӣ дар ҳусуси мансаби Президент барои расидан ба натиҷаҳои хеле назаррас имконият фароҳам овард.

Аввалан, маҳз тавассути ҷаҳду талош ва сиёсати оқилонаву дурандешонаи Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Шарифович Раҳмонов сулҳу субот ва ризоияти миллӣ дар саросари мамлакат барқарор гашт. Дуввум, дар ҳама соҳаҳои ҳаёти ҷамъият- иқтисоду иҷтимоӣ, фарҳангу маънавиёт ва умуман ҳамаи самтҳои сиёсати дохиливу ҳориҷӣ дигаргуниҳои азиме рух доданд, ки самараи онро мову шумо дар зиндагии ҳаррӯзаи худ мебинем ва эҳсос мекунем.

## **2. Президент - сарвари давлат ва ҳокимияти иҷроия (Ҳукумат)**

Баробари роҳбари умумии давлат будан Президент мувофиқи муқаррароти Конститутсия сарвари яке аз се шоҳаи ҳокимияти давлатӣ - ҳокимияти иҷроия, яъне Ҳукумат низ мебошад. Ҳукумат мақоми марказии ҳокимияти иҷроия ба шумор меравад.

Дар Конститутсияи Тоҷикистон оид ба фаъолияти Президент як боби алоҳида - боби 4-ум баҳшида шудааст. Президент маҳз дар асоси ҳамин боб фаъолият намуда, ба тамоми соҳаҳои ҳаёти кишварроҳбарӣ мекунад. Бояд гуфт, ки на дар ҳамаи давлатҳои ҷаҳон мақоми Президент як хел муайян карда шудааст.

Аз кишварҳои аъзои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил (ИДМ) фақат конститутсияҳои Ӯзбекистон, Туркманистон ва Тоҷикистон Президентро сарвари ҳокимияти икроия муайян намуда, сардории Ҳукуматро ба ӯҳдаи Президент гузоштаанд. Аммо баробари ин дар онҳо мансаби Сарвазир низ муқаррар гардидааст. Дар конститутсияҳои Федератсияи Россия, Қазоқистон ва Қирғизистон роҳбарии ҳокимияти икроия ба ӯҳдаи Ҳукумат гузошта шудааст. Ҳамин тарик, Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон ҳамчун сарвари давлат ва ҳокимияти икроия нисбат ба президентҳои баъзе кишварҳои аъзои ИДМ салоҳияти васеътари конститутсионӣ дорад.

Мувофиқи Конститутсия Президент ҳомии Конститутсия ва қонунҳо, ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, кафили истиқлолияти миллӣ, ягонагӣ ва тамомияти арзӣ, пойдории давлат, мураттабии фаъолияти мақомоти давлатӣ, ҳамкории онҳо ва риояи қарордодҳои байналмилалии Тоҷикистон мебошад. Икрои вазифаҳои Президент аксар вақт бо фаъолияти Маҷлиси Олий ва мақомоти судӣ алоқамандӣ дорад. Вале баробари ин Президент мураттабии фаъолияти ҳамаи соҳаҳои ҳокимияти давлатӣ ва масъулияти

мақомоти ҳокимиятре дар назди қонун ва халқ таъмин менамояд.

Аз ин рӯ, мувофиқи Конститутсия Президент бояд шахси беғараз бошад. Ӯ наметавонад вазифаи дигареро ичро намояд, вакили мақомоти намояндагӣ бошад, ба соҳибкорӣ машғул гардад (моддаи 68). Ин номгӯй хеле маҳдуд аст, зоро аслан ҳар як мансабу амале, ки Президент ба таври илова ишғол ё ичро менамояд, набояд беғаразии ӯро ба шубҳа гузорад. Ҳатто ичрои вазифаҳое, ки ҳамчун шаҳрванд ба ӯҳдаи ӯ гузашта шудаанд, бояд бечунучаро ва қатъӣ риоя гарданд. Шакли идорақунии президентӣ бо мавҷудият ва фаъолияти мақомоти олии намояндагӣ ва қонунгузор, яъне Маҷлиси Олий алоқаманд гардонида шудааст.

Дар муайян кардани ҳадди вазифаҳои Президент, хусусан алоқамандӣ ва фарқияти онҳо бо вазифаҳои Маҷлиси Олий ба таври конститутсионӣ риоя кардани усули боздорию мувозинати ҳокимияти ҳар яки онҳо мавқеи қалон дорад.

Мувофиқи моддаи 67-уми Конститутсия Президент пеш аз оғози вазифа дар ҷаласаи яқҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон савганд ёд мекунад. Матни савганди Президент чунин аст:

*«Ман, ҳамчун Президент савганд ёд мекунам, ки Конститутсия ва қонунҳои ҷумҳуриро ҳимоя менамоям, таъмини ҳуқуқ, озодиҳо ва шарафи шаҳрвандонро кафолат медиҳам, сарзамин, истиқолияти иқтисодӣ ва фарҳангии Тоҷикистонро ҳифз мекунам, ба халқ содиқона хизмат менамоям».*

Дар матни савганд самтҳои асосии фаъолияти Сарвари давлат зикр шудаанд. Ин вазифаҳоро ба гурӯҳҳои зерин тасниф кардан мумкин аст: яқум, вазифаҳое, ки ба ҳимояи Конститутсия ва қонунҳои кишвар алоқаманданд. Дуюм, кафолату таъмини ҳуқуқу озодӣ ва шаъну шарафи шаҳрвандон. Сеюм - ҳифзи сарзамин, истиқлолияти сиёсиву иқтисодӣ ва фарҳангии Тоҷикистон ва ҷаҳорум, вазифаҳое, ки аз хизмати содиқона ба ҳалқи Тоҷикистон бармеоянд.

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дорои рамзҳо мебошад, ки онро Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи рамзҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон» (30 июни соли 2006 Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул кардааст) муқаррар намудааст. Тибқи моддаи 1 Қонуни мазкур рамзҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз **Ливо** ва **Нишони** Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон иборат мебошад.

**Ливои** Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон матои росткунчаест, ки он аз се раҳи рангаи ба таври уфуқӣ ҷойгирифта иборат мебошад: раҳи боло ранги сурҳ дошта, паҳнои он ба раҳи сабзи поён баробар мебошад; раҳи сафеди мобайн якуним баробари паҳнои яке аз раҳҳои ранга аст.

Дар маркази **Ливо** тасвири «Дирафши Ковиён» инъикос ёфтааст, ки он рамзи пойдорӣ ва бардавомии давлатдории миллӣ мебошад. Дар қисми болои «Дирафши Ковиён» найза ҳамчун рамзи ирода ва қудрати ҳифзи Ватан тасвир ёфтааст. Қисми ҷаҳоргонаи «Дирафши Ковиён»-чаҳор қисми гетӣ буда,

рамзи равобити некӣ, дӯстӣ ва ҳамкорӣ бо кишварҳо ва халқҳои ҷаҳон аст.

**Нишони** Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз се қисми таркибӣ-ордени «Ситораи Президенти Тоҷикистон дараҷаи як», Шери болдор ва Шаддаи зарин иборат мебошад.

Дар меҳвари **Нишони** Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ситораи ҳафтгӯши сурх, ки аз ёкути сурх соҳта шудааст, чойгир буда, баёнгари мубориза баҳри озодӣ, истиқлол, адолат ва пешрафт мебошад.

Ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар маросими ба вазифа шурӯъ намудан ва байд аз савганд ёд кардан аз ҷониби Раиси Суди Конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон рамзҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон супорида мешаванд.

Дар маросими ба вазифа шурӯъ намудани Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон **Ливои** Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди ӯ афрохта мешавад.

Таҳқири рамзҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳар шакле, ки набошад, манъ аст.

Бо мақсади самаранок ба роҳ мондани ичрои ваколатҳои Президент дар соҳаҳои гуногуни ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ, алоқа бо мақомоти давлатӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, парламент ва ғайра Президент аз хизмати гурӯҳи мушовирони давлатӣ истифода мебарад. Вазъи ҳуқуқии мушовирони давлатӣ дар Низомнома дар бораи мушовирони давлатии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон танзим гардидааст.

### **3. Салоҳияти Президент**

Президент ҳамчун шахси олии мансабдори давлатӣ салоҳияти зиёде дорад ва салоҳияти ўз мавқеи конституционии вай дар низоми таҷзияи ҳокимиюти давлатӣ бармеояд. Салоҳияти Президент инҷунин аз мундариҷаи савғанди ўз бармеояд, чунки дар матни савғанд мавқеи Президент ҳамчун сарвари давлат ва ҳокимиюти иҷроия ба таври маҷмӯй муаяйн шудааст.

Салоҳияти Президент асосан дар моддаи 69-уми Конституция ва баъзе санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ мӯкаррар шудааст, ки шартан ба чунин соҳаҳо ҷудо мешавад:

**1. Намояндагии Тоҷикистон дар дохил ва ҳориҷи кишвар.** Президент Тоҷикистонро дар дохили кишвар ва дар муносибатҳои байналмилалий намояндагӣ мекунад. Оид ба намояндагии Президент дар дохили кишвар бояд қайд кард, ки ба Тоҷикистон мунтазам меҳмонони ҳориҷӣ меоянд. Аз рӯи мақомашон онҳоро аввал Президент пазироӣ мекунад, сӯҳбатҳо мегузаронад ва шартномаҳо мебандад.

Дар муносибатҳои байналмилалии Тоҷикистон бо дигар мамлакатҳо Президент равобити иҷтимоию иқтисодӣ ва фарҳангиро ба роҳ мемонад. Ў на фақат дар муносибат бо дигар давлатҳо, балки бо ташкилоту созмонҳои байналмилалий низ Тоҷикистонро намояндагӣ мекунад. Президент ба татбиқи самтҳои асосии сиёсати ҳориҷии Тоҷикистон роҳбарӣ менамояд, ба қарордоду созишиномаҳои байналмилалий имзо мегузорад ва онҳоро ба тасдиқи Маҷлиси намояндагон пешниҳод менамояд. Файр аз ин, са-

рони намояндагиҳои дипломатиро дар давлатҳои хориҷӣ ва намояндагони Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар ташкилоту муассисаҳои байналмилалӣ таъин ва озод мекунад, эътимодномаҳои сарони намояндагиҳои дипломатии давлатҳои хориҷиро шахсан қабул мекунад.

**2. Таъсис ва барҳам додани мақомоти давлатӣ, таъин ва озод кардани шахсони мансабдори давлатӣ.** Дар ин самт ба Президент ваколатҳои зиёд дода шудааст. Ӯ вазоратҳо ва кумитаҳои давлатиро таъсис ва барҳам дода, дастгоҳи иҷроияи худро таъсис мебидҳад.

Президент Сарвазир ва дигар аъзои Ҳукумат, муовинони Сарвазирро ба вазифа таъин ва аз вазифа озод карда, фармонро дар ин ҳусус ба тасдиқи ҷаласаи якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод мекунад. Раисони Вилояти Муҳтори Қӯҳистони Бадаҳшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳрҳо ва ноҳияҳоро таъин ва озод мекунад ва ба тасдиқи маҷлиси даҳлдори вакilonи ҳалқ пешниҳод менамояд.

Президент номзадии раис, муовинон ва судяҳои Суди конститутсионӣ, Суди Олий ва Суди Олии иқтиодиро барои интихоб ва бозхонд ба Маҷлиси миллии Маҷлиси Олий пешниҳод менамояд. Бо ризоияти Маҷлиси миллии Маҷлиси Олий Прокурори генерали ва муовинони ӯро ба вазифа таъин ва аз вазифа озод мекунад. Бо пешниҳоди Шӯрои адлия судяҳои Суди ҳарбӣ, судҳои ВМҚБ, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳрҳо ва ноҳияҳоро таъин ва озод менамояд.

**3. Имзо гузоштан ба қонунҳо, боздоштан ва бекор кардани санадҳои мақомоти давлатӣ.**

Ваколати ба қонунҳо имзо гузоштани Президент бо принсипи боздориу мувозинати рукиҳои гуногуни ҳокимияти давлатӣ алоқаманд буда, ҳамкории Президентро бо Маҷлиси Олий дар соҳаи қонунгузорӣ таъмин мекунад. Президент санадҳои мақомоти идораи давлатиро ҳангоми мухолифати онҳо бо Конститутсия ва дигар қонунҳо бекор мекунад ва ё бозмедорад.

Масалан, мувофиқи моддаи 27 Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон» қарору фармоишҳои Ҳукумати Тоҷикистон дар сурати ба Конститутсия ва қонунҳо мувофиқ набудани онҳо аз тарафи Президент бекор карда мешавад ё амали онҳо боздошта мешавад. Мувофиқи моддаи 10 - уми Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳокимияти давлатӣ дар маҳалҳо» Президент дар ҳолатҳои нишондодашуда метавонад санадҳои маҷлисҳои маҳаллии вакилони ҳалқ ва раисони ҳукumatҳои маҳаллиро бекор намояд.

**4. Харчи сармояи захиравӣ ва муайян намудани низоми пул.** Президент ба сармояи захиравии Тоҷикистон масъул буда, харочоти мақсадноки онро назорат мекунад. Дар ҳусуси ҷорӣ кардани низоми пули нав ё ба он даровардани тафйирот ба палатаҳои Маҷлиси Олий маълумот медиҳад.

**5. Масъалаҳои ҳарбӣ ва таъмини амнияти давлатӣ.** Президент мувофиқи вазифаи худ Сарфармондехӣ Олии Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, фармондехони қӯшунҳои ҳарбиро таъин ва озод мекунад. Барои ҳалли масъалаҳои таъмини амнияти давлат Шӯрои амниятро таъсис медиҳад ва ба он

роҳбарӣ менамояд. Ҳангоми таҳди迪 хатари воқеӣ ба амнияти давлат ҳолати ҷанг эълон намуда, фармонро ба тасдиқи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон пешниҳод мекунад. Дар саросари давлат ва ё дар минтақаҳои ҷудогонаи он вазъияти фавқулодда эълон намуда, фармонро дар ин ҳусус фавран ба тасдиқи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон, инчунин ба Созмони Милали Муттаҳид ирсол менамояд. Барои хизматҳои шоиста шахсони масъулро ба унвонҳои олии ҳарбӣ сарфароз мегардонад.

**6. Ҳалли масъалаҳои додани паноҳгоҳи сиёсӣ, додани шаҳрвандӣ ва бахшиши ҷазо.** Президент ҳақ дорад, ки масъалаи шаҳрвандиро ҳал намояд, яъне шахсони алоҳидаро ба шаҳрвандии Тоҷикистон қабул намояд, шаҳрванди фахрии ҷумҳурий эълон кунад, инчунин аз шаҳрвандии Тоҷикистон маҳрум гардонад.

Ҳалли масъалаҳои бахшиши ҷазо низ дар салоҳияти Президент аст. Ў бо фармони худ ба шаҳрвандони ҳориҷие, ки гирифтори вайронкунии ҳуқуқи инсон гаштаанд, паноҳгоҳи сиёсӣ дода метавонад. Ин ваколати Президент аз санадҳои умумиэътирофшудаи байналмилалӣ бармеояд.

**7. Мукофотонидани шаҳрвандон.** Президент мувофиқи Конститутсия ва қонунҳои Тоҷикистон шаҳрвандонро бо ҷоизаҳои давлатӣ, нишонҳо ва унвонҳои ифтихории Тоҷикистон сарфароз мегардонад.

**Президент тибқи моддаи 58-уми Конститутсия ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ дорад. Ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ доштан маънои онро дорад, ки Президент дар тайёр намудани лоиҳаи қонунҳо иштирок мекунад ва он лоиҳаҳоро ба Маҷлиси намояндагон**

**пешниҳод мекунад.** Мувофиқи моддаи 70 дар бораи вазъи мамлакат ба Маҷлиси Олӣ маълумот медиҳад ва масъалаҳои муҳимро ба муҳокимаи Маҷлиси Олӣ пешниҳод менамояд.

Бояд қайд кард, ки ваколатҳои номбаршуда ҳамаи ҳуқуқҳои Президентро дар бар намегиранд. Дар қонунҳои Тоҷикистон боз ваколатҳои дигари Президент пешбинӣ шудаанд, ки аз вазъи конститутсионии ӯ бармеоянд. Масалан, мувофиқи Қонуни ҶТ аз 4-уми ноябри соли 1995 «Дар хусуси дохил кардани тағйироту иловаҳо ба Қонуни ҶТ «Дар бораи амният» аз 28 декабри соли 1993» Президент кафили Конституция, қонунҳо, ҳуқуқу озодиҳои инсону шаҳрванд, истиқлолияти миллӣ, ягонагӣ ва тамомияти арзӣ, пойдории давлат, фаъолияти мутобиқгардида ва ҳамкории мақомоти ҳокимияти давлатӣ, риоя гардидани қарордодҳои байналмилалии ҶТ мебошад.

#### **4. Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон**

Мувофиқи банди 10 моддаи 69 - уми Конституция Президент Дастгоҳи иҷроияи худро таъсис медиҳад. Асоси ҳуқуқии фаъолияти Дастгоҳи иҷроияи Президентро Низомномаи маҳсус ташкил додааст.

Дастгоҳи иҷроияи Президент ба Ҳукумати ҶТ низ даҳл дорад, зеро Президент дар як вакт Раиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон низ мебошад.

Роҳбарияти Дастгоҳи иҷроияи Президент дархосту пешниҳодҳоро оид ба нақшай корӣ ҷамъбаст ва мувофиқа намуда, онро ба тасдиқи Ҳукумат пешниҳод мекунад. Мувофиқи Низомнома Дастгоҳи иҷроияи Президент масъалаҳоро ба воситаи Раёсати

Хукумат ба баррасии маҷлиси Ҳукумат пешниҳод мекунад.

Шӯбай даҳлдори Дастгоҳи икроияи Президент ба лоиҳаи қарорҳои Ҳукумат, ки ба муҳокимаи Ҳукумат пешниҳод мешаванд, маълумотнома тайёр мекунад, ки дар он сабабҳои таҳия шудани лоиҳа, доираи масъалаҳо, бо қадом вазорату идораҳо ва ташкилоту муассисаҳо мувофиқа шудани он зикр карда мешаванд. Лоиҳаи қарорҳои Ҳукумат бо ҳама шӯбайҳои даҳлдори Дастгоҳи икроияи Президент мувофиқа карда мешаванд.

Дар маҷлиси Ҳукумати ҶТ роҳбари Дастгоҳи икроияи Президент ва муовинони ў, мудирони шӯбайҳои он иштирок менамоянд. Қарорҳои Ҳукумат дар «Маҷмӯи қарорҳои Президент ва Ҳукумати ҶТ» нашр карда мешаванд.

## **5. Санадҳои Президент ва масъалаҳои таъминоту ҳимояи ў**

Мувофиқи моддаи 70-уми Конститутсия Президент дар доираи салоҳияти худ фармон ва амр медиҳад. Ин санадҳои Президент дар тамоми қаламрави Тоҷикистон эътибори ҳатмӣ доранд. Дар асоси бандҳои 3 ва 5 моддаи 55 ва банди 10 моддаи 57-уми Конститутсия як қисми фармонҳои Президент ба тасдиқи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон пешниҳод карда мешаванд.

Фармони Президент санади зерқонунӣ буда, бояд бо Конститутсия ва қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқат дошта бошад. Дар асоси банди якуми қисми сеюми моддаи 89-уми Конститутсия мувофиқат доштани санадҳои ҳуқуқии Президентро ба Конс-

титутсия Суди конститутсионӣ муайян менамояд. Қарор ва хулосаи Суди конститутсионӣ дар хусуси бо Қонуни асосӣ мувофиқ набудани санади Президент амали онро бозмедорад ё бекор мекунад.

Дар низоми қонунгузории ҶТ фармонҳои хусуси-яти меъёрии ҳуқуқӣ доштаи Президент қувваи хеле баланди ҳуқуқӣ доранд. Фармону амрҳои Президент барои Ҳукумати Тоҷикистон ва ҳукуматҳои маҳаллӣ ҳатмӣ буда, таъмини икрои қатъии онҳо вазифаи ҳокимияти икроия мебошад. Дар ин хусус ҳам дар Конститутсия, ҳам дар Қонун «Дар бораи Ҳукумати ҶТ», Қонун «Дар бораи ҳокимияти давлатӣ дар маҳалҳо» ва баъзе санадҳои дигар меъёрҳои ҳуқуқӣ мавҷуданд.

Президент шахси олии мансабдори давлатӣ буда, барои икрои ваколатҳояш ба таъминоти маҳсус ва ҷораҳои маҳсуси ҳимоя эҳтиёҷ дорад. Ҳамаи ин ма-съалаҳо, яъне масъалаҳои дахлнапазирӣ, вақт ва музди кор, таъминот бо манзил, нақлиёт, муолиҷаи тиббӣ ва санаторӣ, нафақа, амнияти шаҳсӣ ва аҳли оила дар Қонуни ҶТ аз 4 ноябрисоли 1995 «Дар бораи таъминот, хизматрасонӣ ва муҳофизати Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон» пешбинӣ шудаанд.

**Ҳаёт, саломатӣ ва шаъну шарафи Президент таҳти ҳимояи қонун қарор дорад. Шахсоне, ки ба ҳаёт, саломатӣ, озодӣ ва шаъну шарафи Президент сӯиқасд мекунанд, ба ҷавобгарии маъмурӣ, шаҳрвандӣ ва ҷи-нойӣ қашид мешаванд.**

Дар ин қонун давомнокии умумии вақти кор, муддати рухсатии меҳнатии ҳарсола ва музди кори Президент муайян шудааст.

Президент ҳангоми ичрои ваколатҳои худ бо бинои истиқоматӣ ва бӯстонсарои давлатӣ таъмин шуда, баъди ҳатми мӯҳлати ичрои вазифа онҳо ба Ҳукумати ҶТ баргардонида мешаванд. Собиқ Президент бо бинои истиқоматии бепули коммуналӣ таъмин карда мешавад.

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми ичрои ваколатҳояш бо нақлиёти автомобилий, тайёра, ҷарҳол ва дигар намудҳои нақлиёт таъмин карда мешавад ва аъзои оилаи ӯ низ ҳуқуқи бепул истифода бурданро аз тамоми намудҳои нақлиёт доранд. Собиқ Президент умрбод бо нақлиёти шахсӣ таъмин карда мешавад.

Президент ба таъминоти бепули тиббӣ ва муолиҷаи ҳарсолаи санаторию курортӣ низ ҳуқуқ дорад. Ӯ дар давраи ваколати худ ва баъди як соли анҷоми он бо сугуртai маҳсуси ҳатмии давлатӣ фаро гирифта мешавад.

Президент сарфи назар аз синну сол ҳангоми ба охир расидани мӯҳлати ваколаташ ба таъмини нафақа ҳуқуқ дорад, ки онро Маҷлиси миллӣ мӯқаррар мекунад.

Амнияти Президентро муҳофизони шахсӣ бо воситаҳои маҳсуси алоқа, нақлиёт, таъминоти маишю тиббӣ, нигаҳдории тартиботи ҷамъиятӣ ва гузаронидани чорабиниҳои маҳсуси ҳимоявӣ дар қасри Президент ва ҳангоми сафарҳояш ба амал мебароранд. Ба Президент ва аъзои оилааш кормандони мақомоти амният хизмат мерасонанд. Амнияти сарвари давлат дар ҷои истиқомати ӯ низ таъмин карда мешавад. Пас аз анҷоми мӯҳлати ваколат Президент ва ҳамсари ӯ бо муҳофизати якумра таъмин карда мешаванд.

Маблағгузории тадбирҳо вобаста ба таъминот, хизматрасонӣ ва муҳофизати Президент ва дигар ҳарочот барои мақсадҳои намояндагӣ дар дохили кишвар ва сафарҳо ба кишварҳои хориҷӣ мутобики меъёрҳои қабулгардидаи байналхалқӣ аз ҳисоби бучети давлатӣ сурат мегирад.

### **Саволҳо:**

1. Сабабҳои таъсиси мансаби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон қадомҳоянд? 2. Бори аввал дар қадом санади ҳуқуқӣ оид ба таъсиси мансаби Президент ақида баён шудааст? 3. Аввалин Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон кай ва бо қадом роҳ таъин ё интихоб шудааст? 4. Давраи аввал ва дуюми ислоҳоти конституцсиониро дар кишвар чудо намоед. 5. Раъйпурсии оҳирин оид ба даровардани тафтигуру иловаҳо ба Конститутсия кай сурат гирифт ва мақсади гузаронидани он аз чӣ иборат буд? 6. Матни савғанди Президентро ба фаҳмиши ҳудатон шарҳ дихед. 7. Салоҳияти Президент дар қадом моддаи Конститутсия зикр шудааст. 8. Ваколатҳои Президент дар муносибатҳои байналмилалӣ аз иҷрои қадом кору амалҳо иборат аст? 10. Ҳуқуқи ташабbusi қонунгузории Президент чӣ маънӣ дорад? 11. Дастгоҳи иҷроияи Президент чӣ гуна фаъолиятро анҷом медиҳад? 12. Санадҳои Президент қадомҳоянд? 13. Масъалаҳои таъминоту ҳимояи Президент дар қадом қонун пешбинӣ шудаанд? 14. Ба фикри шумо, ҷаро ба Президент дар масъалаи ҳимоя ва таъминоти гуногун имтиёзҳои зиёд дода шудааст? 15. Рамзҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон қадомҳоянд?

## **МАВЗЎИ 9. ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН**

### **1. Мафҳуми ҳокимияти икроия ва нақши он дар ҳокимияти давлатӣ**

Мувофиқи принсили таҷзияи ҳокимияти давлатӣ ҳокимияти икроия баъд аз ҳокимияти қонунгузор омадааст. **Дар моддаи 9-уми Конститутсия омадааст, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳокимияти давлатӣ дар асоси таҷзияи он ба ҳокимияти қонунгузор, икроия ва судӣ амалӣ мегардад.** Чунин таснифот асоси мустаҳками илмӣ дорад, яъне ҳокимияти икроия дар қиёс бо ҳокимияти қонунгузор характеристери зерқонунӣ дорад. Ҳама гуна фаъолият ва санадҳои мақомоти икроия бо қонун асоснок карда мешаванд ва набояд бо қонун муҳолиф бошанд. Ҳуди калимаи икроия маъни икрои кардан ва анҷом додани амалеро дорад. Яке аз аломатҳои ҳокимияти икроия универсалӣ, ё худ қуллӣ будани он аст. Яъне мақомоти ҳокимияти икроия дар тамоми қаламрави давлат, дар ҳама ҷо вуҷуд доранд ва онҳо маҳз бо ҳамин хусусияташон аз ҳокимияти қонунгузор ва судӣ фарқ меқунанд.

Ҳокимияти икроия нерӯи бузурге буда, аз мансабдорон, маъмурон, дастаҳои мусаллаҳ - артиш, мақомоти амният, милиса иборат аст. Ҳамин тавр, ҳокимияти икроия шоҳай дуввум ва зерқонуни ҳокимияти давлатӣ буда, қудрату тавоноии он ба таъмини икрои қонунҳо ва дигар санадҳои ҳокимияти қонунгузор равона шудааст. Ҳокимияти икроияро давлат ба воситаи Ҳукумат ва мақомоти он дар маҳалҳо амалӣ мегардонад. Ҳукумат (Президент) роҳбарии олии сиёсӣ ва идораи корҳои ҷамъиятиро

ба сомон мерасонад. Роҳбарии Ҳукумат метавонад дар ихтиёри як нафар - дар чумхуриҳои шакли идора-куниашон президентӣ ё ин ки мақомоти коллегиалий (дастачамъӣ) - дар чумхуриҳои шакли идоракуниа-шон парламентӣ бошад.

Дар чумхуриҳои президентӣ Ҳукумат аз гурӯҳи мушовирони сарвари давлат - Президент иборат буда, салоҳияти Ҳукумат аз салоҳияти сарвари давлат вобаста мебошад. Дар чумхуриҳои парламентӣ бошад, Ҳукумат бо иштироки аъзои парламент ва бо тарзу усули хос ташкил карда мешавад.

Дар ин ҳолат Ҳукумат бояд аз ҷонидории акса-рияти аъзои парламент бархурдор бошад. Ҳокимияти икроия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мазмуну мун-дариҷаи аслиаш танҳо баъди қабули Конститутсияи соли 1994 ташакқул ёфт. Ҳоло чигунагии ҳокимияти икроияро дар асоси Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷи-кистон дида мебароем.

Дар Конститутсия зикр шудааст, ки Президент сарвари давлат ва ҳокимияти икроия (Ҳукумат) аст. Шарҳи оддии ин ҷумла ҳамин аст, ки Президент чи дар дохири мамлакат ва чи дар сатҳи байналмилалӣ намояндаи олии қишвар аст. Таъқид бояд кард, ки тамоми соҳаҳои фаъолияти давлатӣ танҳо ба Прези-дент бор нашуда, дар амалӣ гардонидани онҳо дигар шоҳаҳои ҳокимият низ бо усулу воситаҳои ба ҳуда-шон хос иштирок мекунанд. Президент ҳамоҳангӣ ва мураттабии фаъолияти ҳама мақомоти давлатиро таъмин мекунад.

**Президент намояндаи олии давлат аст ва ин ҳуқуқ-ро ба ӯ ҳалқ ба воситаи интихоботи умумӣ ва мустақим додааст. Дар самти ҳамкорӣ бо парламент Сарва-**

ри давлат ваколатҳои зиёде дорад. Вай интихоботи Маҷлиси Олиро таъйин мекунад, ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ дорад, лоихаи қонунҳоро метавонад барои баррасии такрорӣ баргардонад, қонунҳоро имзо кунад ва нашр намояд. Яъне Президент ба кори парламент таъсири хеле фаъол мерасонад, вале онро иваз карда наметавонад, чунки ў қонун қабул карда наметавонад.

Санадҳои меъёрие, ки Президент қабул мекунад, набояд бо Конститутсия мухолиф бошанд. Президент дар соҳаи идоракуни давлат ваколатҳои хеле зиёд дорад. Вай Сарвазир, муовинони ў, вазирону раисони кумитаҳои давлатиро ба вазифа таъин ва аз вазифа озод мекунад. Аммо барои маҳдуд кардани таъсири ва даҳолати Президент ба Ҳукумат аз рӯи принсипи «боздорӣ ва муқовимат» якчанд монеаҳо вучуд доранд.

Принсипи «боздорӣ ва муқовимат» барои он зарур аст, ки байни се шоҳаи ҳокимиёт мувозинат бошад, яке бар дигаре таъсири аз ҳад зиёд нарасонад, яке ҷои дигарро ишғол накунад. Агар ҳамин принсип риоя нашавад, он гоҳ давлатҳои демократӣ зуд ба давлатҳои худкома ё тоталитарӣ ё ин ки яккаҳуқмронӣ - авторитарӣ табдил мейбанд ва ҳокимияти халқӣ, ки асоси демократия аст, аз байн меравад.

Тавре ки гуфтем, Президент мувофиқи моддаи 69-уми Конститутсия Сарвазир, муовинони ў ва аъзой Ҳукуматро таъин мекунад. Фармони Президент барои тасдиқ ба иҷлосияи якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон фиристода мешавад. Агар парламент фармонро тасдиқ кунад, он гоҳ ин санад эътибори қонунӣ пайдо мекунад, агар не, Прези-

дент онро дубора мефиристад ва ё шахси дигарро таъин мекунад. Бубинед, ки иродай Сарвари давлат аз қарори дастчамъонаи аъзои парламент вобастагӣ доштааст. Ё худ мисоли дигар. Парламент наметавонад, ки Президентро маҷбуран ба истеъфо фиристад. Вале ин ҳаргиз чунин маъно надорад, ки Президент аз нишондодҳои Конститутсия берун баромада метавонад.

Агар дар фаъолияти Сарвари давлат кирдори муҳолифи Конститутсия ба мушоҳида расад, он гоҳ усули маҳсуси ба ҷавобгарӣ қашидан ва ба истеъфо фиристодани ў ба кор медарояд, ки дар ин сурат хулосаи Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон мавқеи муҳим дорад. Мувофиқи моддаи 72-уми Конститутсия дахлназарии Президент дар сурати аз тарафи ў содир шудани хиёнат ба давлат дар асоси хулосаи Суди конститутсионӣ ва бо тарафдории аз се ду ҳиссаи шумораи умумии аъзои Маҷлиси миллӣ ва вакилони Маҷлиси намояндагон, ки ҳар яке аз онҳо дар алоҳидагӣ овоз медиҳанд, бекор карда мешавад.

## **2. Тарзи ташкил, соҳтор ва таркиби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон**

Тавре ки дар мавзӯи пешина қайд карда будем, Ҳукумати Тоҷикистон мақомоти олии ҳокимияти иҷроия буда, роҳбарии бевоситаи он ба ўҳдаи Президент ва ҳамзамон Раиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон voguzor шудааст.

Мувофиқи моддаи 73-уми Конститутсия Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз Сарвазир, муовини якум ва муовинони ў, вазирон ва раисони кумитаҳои

давлатӣ иборат аст. Ба зиммаи Ҳукумат вазифаҳои ниҳоят зиёд voguzor шудаанд, ки ҳамаи онҳоро номбар кардан гайриимкон аст. Ҳама гуна муваффақият ва норасоиҳое, ки дар ҳаёти ҳаррӯзai мо ба амал меоянд, аз фаъолияти Ҳукумат вобаста мебошад. Масалан, кори нақлиёт, вазъи соҳтмон, таҳсил, тандурустӣ, амният, тартиботи ҷамъияти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври умумӣ чунин вазифаҳо ҳамчун салоҳияти бевоситай Ҳукумат муайян карда шудаанд:

1. Роҳбарии самаранок ба соҳаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ.

2. Иҷрои қонунҳо, қарорҳои якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон, қарорҳои Маҷлиси миллӣ, қарорҳои Маҷлиси намояндагон, фармону амрҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Соҳтори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз вазоратҳо ва кумитаҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон иборат аст, ки онҳоро Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис ва барҳам медиҳад.

Алоқаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Президент хеле зич буда, он танҳо дар мӯҳлати ваколати Президент фаъолият мекунад. Ҳукумат ваколатҳои худро дар назди Президенти навинтиҳобшудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон вомегузорад ва мутобиқи фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон вазифаҳои худро то тасдиқ шудани ҳайати нави Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷро менамояд.

Ҳукумат дар ҳолати гайриимкон будани иҷрои фаъолияти худ метавонад ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ба истеъфо баромадан му-

роциат намояд. Ҳар як узви Ҳукумат низ ҳуқуқи ба истеъло рафтан дорад.

Дар Қонуни конститутсионӣ «Дар бораи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 12 майи соли 2001 номгӯи фаъолияте, ки ба ичрои вазифаи аъзои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқ нест, муайян карда шудааст (моддаи 11).

Мувофиқи қонуни номбурда узви Ҳукумат ба ичрои чунин амалҳо ҳуқуқ надорад:

- вакили мақомоти намояндагӣ бошад;
- вазифаи дигарро ичро кунад;
- шахсан ё ба воситаи шахсони боваринок бо фаъолияти соҳибкорӣ машғул шавад;
- гайр аз фаъолияти омӯзгорӣ, илмӣ ва эҷодӣ бо дигар фаъолияти музdnок машғул шавад.

Қонуни мазкур, инчунин муайян кардааст, ки узви Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон наметавонад аз воситаҳои техниқӣ, молиявӣ ва иттилоотии хизматӣ бо мақсадҳои ғайрихизматӣ истифода намояд, барои осори нашршуда ва суханрониҳои худ, ҳамчун узви Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаққи қалам гирад. Узви Ҳукумат вазифадор аст, ки ҳангоми ба вазифа таъин шудан мутобиқи қонунҳо дар бораи даромад ва молумулкӣи худ маълумот пешниҳод намояд.

Дар соҳтори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Раёсати Ҳукумат нақши муҳим дорад. Раёсати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷузъи таркибии Ҳукумат аст ва мувофиқи моддаи 24 Қонуни номбурда барои пешакӣ тайёр кардани масъалаҳое, ки дар маҷlisҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ мегарданд, Раёсати Ҳукумат ҳамчун мақоми машваратӣ таъсис

дода мешавад. Ҳайати Раёсат аз Сарвазир, муовини якум ва муовинони ўйборат аст. Маҷлисҳои Раёсати Ҳукуматро Сарвазир ва ҳангоми набудани ўмуви ни якуми Сарвазир мегузаронад. Раёсати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба таҳияи рӯзномаи маҷлиси Ҳукумат қарорҳо қабул мекунад.

Мақоми Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон ва муовинони ўйдар ташкили фаъолияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар қонуни номбурда пешбинӣ шудааст. Бо супориши Раиси Ҳукумат Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон кори Ҳукуматро ташкил мекунад, яъне вазифаҳоро дар байнини муовини якум ва муовинони худаш тақсим мекунад, маҷлисҳои Раёсати Ҳукуматро мегузаронад, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар муносибатҳои байналмилалӣ намояндагӣ мекунад ва созишномаҳои байниҳукуматиро имзо менамояд, оид ба таъмини ичрои қарорҳо ва фармоишҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон супоришҳо медиҳад, инчунин ваколатҳои дигареро, ки қонун пешбинӣ намудааст, ичро мекунад. Ҳангоми набудани Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон вазифаҳои ўро муовини якум ичро менамояд. Тартиби баррасии масъалаҳо дар Раёсати Ҳукумат дар боби чоруми Дастури Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо қарори Ҳукумат аз 7-уми сентябриси соли 2001 тасдиқ шудааст, муқаррар гардидааст.

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади татбиқи саривақтии санадҳои Ҳукумат, назорат аз болои ичрои қарорҳо ва ҳамоҳангзории фаъолияти вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ, идораҳо ва мақомоти ҳокимияти ичроия дар маҳалҳо комиссияҳои доимӣ таъсис медиҳад.

Қонун ваколатҳои муовини якум ва муовинони Сарвазирро муқаррар кардааст. Онҳо мувофиқи тақсими вазифаҳо фаъолияти вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ ва дигар мақомоти идораи давлатии мамлакатро танзим намуда, ба фаъолияти онҳо назорат мекунанд, ба онҳо барои иҷрои қарору фармоишҳои Ҳукумат ва доир ба дигар масъалаҳои фаъолияташон супоришҳои фаврӣ медиҳанд.

Дар ташкили кори Ҳукумат ва ба амал баровардани ваколатҳои он ҳиссаи аъзои Ҳукумат низ қалон аст. Онҳо ҳам ба соҳаҳое, ки худашон роҳбарӣ мекунанд ва инчунин ба кори умумии Ҳукумат масъуланд. Аъзои Ҳукумат дар баррасии масъалаҳои маҷлиси Ҳукумат иштирок карда, хуқуқи ба муҳокимаи маҷлиси Ҳукумат масъала гузоштан доранд, метавонанд лоиҳаи қарорҳои Ҳукумат, инчунин дигар лоиҳаи санадҳои қонунгузориро таҳия карда, ба муҳокимаи маҷлиси Ҳукумат пешниҳод намоянд.

### **3. Салоҳияти Ҳукумат ва шаклҳои фаъолияти он**

Дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон боби панҷум пурра ба Ҳукумат бахшида шудааст ва моддаи 75-уми ин боб салоҳияти Ҳукуматро дар бар мегирад. Дар ин модда гуфта мешавад, ки «Ҳукумат барномаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ, сиёсати додугирифти қарзи давлатӣ ва қӯмаки иқтисодӣ ба дигар давлатҳо, лоиҳаи буҷети давлатӣ, масъалаи андозаи имконпазири касри буҷети давлатӣ ва манбаи ҷуброни онро ба Маҷлиси намоянданғон пешниҳод менамояд».

Қонуни конститутсионӣ «Дар бораи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон» муайян мекунад, ки Ҳукумати

Чумхурии Тоҷикистон дар татбиқи сиёсати дохилӣ ва хориҷии Чумхурии Тоҷикистон иштирок мекунад, роҳбарии самараноки соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ва фарҳангиро таъмин мекунад, низоми мақомоти ҳокимиияти иҷроияро роҳбарӣ мекунад, барномаҳои мақсадноки давлатиро таҳия намуда, татбиқи онҳоро таъмин мекунад (моддаи 13).

Салоҳияти Ҳукумати Чумхурии Тоҷикистон соҳаҳои иқтисодиёт, буҷет, молия, пул, қарз ва андоз, соҳаи иҷтимоӣ, илм, фарҳанг, маориф ва тандурустӣ, истифодабарии табиат ва муҳофизати муҳити зист, таъмини қонуният, ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандон, мубориза бар зидди чинояткорӣ, таъмини мудофиа ва амнияти давлатӣ, сиёсати хориҷӣ ва муносибатҳои байналмилалӣ ва соҳаҳои дигарро дар бар мегирад (моддаҳои 14-22).

Ҳукумати Чумхурии Тоҷикистон ба кори вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ ва дигар мақомоти идораи давлатӣ роҳбарӣ менамояд ва фаъолияти онҳоро назорат мекунад. Муовинони вазирҳо, муовинони раисони кумитаҳои давлатӣ, роҳбарони кумитаҳо ва дигар мақомоти назди Ҳукумати Чумхурии Тоҷикистон ва муовинони онҳо, роҳбарони мақомоти идораи давлатӣ ва муассисаҳоеро, ки дар санадҳои меъёриву ҳуқуқӣ пешбинӣ шудаанд, ба вазифа таъин ва аз вазифа озод мекунад, аъзои коллегияи вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ ва дигар мақомоти идораи давлатиро тасдиқ мекунад. Ҳукумат инчунин ваколатҳои дигареро, ки қонун пешбинӣ кардааст, амалӣ мегардонад. Баъзе ваколатҳои худро, агар онҳо ваколатҳои истисной набошанд, ба ихтиёри дигар мақомоти иҷроия вомегузорад. Дар доираи маблағи

дар бучет муқарраргардида сарраёсатҳо, кумитаҳо ва комиссияҳо, бозрасиҳо давлатӣ ва дигар мақомоти назди худро таъсис медиҳад.

Хукумат низомномаи вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ ва дигар мақомоти ичроияи худро тасдиқ намуда, сохтори онҳоро муайян ва маблағи заруриро чудо намуда, аз болои фаъолияти онҳо назорат меқунад.

Салоҳияти Хукумат бо салоҳияти Президент алоқаманд буда, ба шоҳаи ичроияи ҳокимияти давлатӣ мансуб будани онҳоро нишон медиҳад.

Хукумат инчунин хуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ дорад, яъне оид ба масъалаҳои салоҳияти худ лоҳҳаи қонуну қарорҳои Маҷлиси Олиро тайёр ва барои муҳокима пешниҳод меқунад.

**Шақли асосии фаъолияти Хукумат маҷлисҳои он мебошад. Маҷлиси Хукумат моҳе камаш як маротиба гузаронида мешавад ва дар ҳолате салоҳиятнок ҳисоб мегардад, ки агар дар он камаш аз се ду ҳиссаи аъзои Хукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок дошта бошанд. Хукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад маҷлисҳои пӯшида низ гузаронад.**

Маҷлиси Хукуматро Раиси Хукумат ё бо супориши ӯ Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон мегузаронад.Faъолияти Хукумат мувофиқи нақшай тасдиқгардидаи он, ки дар таҳияи онҳо вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ, раисони вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, воҳидҳои сохтории Дастигоҳи ичроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок менамоянд, амалӣ гардонида мешавад. Ба нақшай кори Хукумат мувофиқи тартибе, ки Дастури Хукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ

намудааст, тағириоту иловаҳо даровардан мумкин аст.

Доир ба масъалаҳои ба баррасии Ҳукумат пешниҳодшаванд аъзои Ҳукумат, роҳбарони идораҳо, Дастгоҳи иҷроияи Президент ва воҳидҳои соҳтории он, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар маҳалҳо лоиҳаи қарорҳои (фармоишҳои) Ҳукумат ва маводи барои қабули ин санадҳо заруриро пешниҳод менамоянд. Дар ташкили маҷlisҳои Ҳукумат нақши Раёсати он калон буда, масъалаҳое, ки барои баррасӣ дар маҷlisҳои Ҳукумат таҳия мегарданд, пешакӣ дар маҷlisи Раёсати Ҳукумат муҳокима карда мешаванд. Раёсати Ҳукумат оид ба рӯзномаи маҷlisи навбатии Ҳукумат қарор қабул менамояд. Дар маҷlisҳои Ҳукумат ҳамаи масъалаҳои мавриди салоҳияти он ҳаллу фасл мегарданд ва қарорҳои Ҳукумат фақат дар маҷlis қабул карда мешаванд.

Ҳукумати Тоҷикистон дар асоси моддаи 74-и Конститутсия ва қонунҳои мамлакат қарор мебарорад ва фармоиш медиҳад. Қарорҳо аз рӯи масъалаҳои таъчилий ва дигар масъалаҳои чорӣ дар шакли фармоишҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карда мешаванд.

Ба қарору фармоишҳо Раиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон имзо мегузорад. Қарору фармоишҳои Ҳукумат дар сурати бо Конститутсия ва қонунҳо мувофиқ набуданашон метавонанд аз тарафи Президент ё Суди конституционӣ бекор карда шаванд ё амали онҳо боздошта шавад. Аз болои қарорҳои Ҳукумат шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ метавонанд дар асоси қонун ба суд шикоят намоянд.

Дар қарорҳое, ки хусусияти меъёрий доранд, мӯҳлати эътибор пайдо кардани онҳо нишон дода шуда, дар ҳолатҳои дигар бошад, онҳо ва аз ҷумла фармомиҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯзи ба имзо расиданашон эътибор пайдо мекунанд.

Мувофиқи Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон» тартиби ташкили фаъолият, таҳия ва қабули қарорҳои Ҳукумати Тоҷикистонро Дастури Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мекунад.

Дар ҳолатҳои зарурӣ, танҳо бо иҷозати Раиси Ҳукумат аз рӯи масъалаҳои алоҳида бе гузаронидани маҷlis бо роҳи пурсиши хаттии аъзои Ҳукумат дар асоси тартиби муқараргардида метавонанд қарорҳои Ҳукумат қабул карда шаванд.

#### **4.Муносабати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти судӣ ва иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ**

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун мақоми олии ҳокимияти икроия бо дигар шоҳаҳои ҳокимияти давлатӣ, аз ҷумла Маҷлиси Олий ва мақомоти судӣ робитаи зичи ҳамкорӣ дорад. Алоқаи Ҳукумат бо Маҷлиси Олий дар он ифода мейбад, ки Ҳукумат мувофиқи Конститутсия дар фаъолияти қонунгузорӣ иштирок мекунад, яъне аз ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ бархурдор аст. Ин ҳуқуқ дар чунин шаклҳо амалӣ мешавад: якум, пешниҳоди лоиҳаи қонунҳои нав; дуюм, лоиҳаи қонунҳо дар бораи тағиyr додан ё бекор кардани қонунҳои ҷорӣ; сеюм, пешниҳоди хаттӣ дар бораи қабул кардани қонунҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон ё дохил намудани тағиyrу ilovaҳо

ба қонунҳои чории Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки онро тақлифи қонунгузорӣ низ меноманд.

Инчунин аъзои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ доранд, ки дар ҷаласаҳои якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин ҷаласаҳои алоҳидаи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон, кумитаҳо ва комиссияҳои онҳо иштирок кунанд ва суханронӣ намоянд.

**Муносабати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақомоти судӣ дар асоси Конститутсия ва қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат мегирад.** Миёни ин ду шоҳаи ҳокимият аз нигоҳи талаботи давлати демократӣ набояд ҳеч гуна даҳолат ва таъсиррасонӣ вучӯд дошта бошад.

**Иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва хизбҳои сиёсӣ** низ танҳо дар асоси қонунҳо бо Ҳукумат ҳамкорӣ мекунанд. Бояд гуфт, ки дар тӯли 15 соли истиқлолият дар Ҷумҳурии Тоҷикистон пояҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ гузошта шудаанд ва ҷунонки воқеяяти имрӯзai иҷтимоию сиёсии кишварамон гувоҳӣ медиҳад, ин-кишофи озодонаи ҳар гуна иттиҳодияҳои шаҳрвандон, муассисаҳои ғайриҳукуматӣ ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ, маҳфилҳои касбӣ ва асосиатсияҳо танҳо ба манфиати пешрафти мамлакат хизмат мекунад. Иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ҳуқуқи комил доранд, ки дар асоси қонун ба фаъолияти Ҳукумат таъсир ра-сонида, ба ислоҳи камбуҷиву норасоиҳои фаъолияти Ҳукумат мусоидат кунанд. Ин гуна ҳамкорӣ дар шакли пешниҳодоти гуногун ба мақомоти ҳокимияти иҷроия сурат мегирад.

### **Саволҳо:**

1. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қадом шоҳаи ҳокимияти давлатӣ дохил мешавад?
2. Сарвазир ва аъзои Ҳукуматро қадом мақомот ҳуқуқи таъин кардан дорад?
3. Ваколатҳои Ҳукуматро тибқи Конститутсия номбар намоед.
4. Мувофиқи қонун аъзои Ҳукумат қадом амалҳоро ичро карда наметавонанд?
5. Соҳтори Ҳукумат чӣ гуна аст?
6. Нақши Раёсати Ҳукумат дар соҳтори Ҳукумат чӣ тавр аст?
7. Ваколатҳои Сарвазирро номбар намоед.
8. Фаъолияти Ҳукуматро ғайр аз Конститутсия боз қадом қонун ба танзим медарорад?
9. Салоҳияти Ҳукумат қадом соҳаҳои ҳаёти кишварро фаро мегирад?
10. Ҳуқуқи ташаббуси қонунгузории Ҳукумат чӣ гуна сурат мегирад?
11. Шакли асосии фаъолияти Ҳукумат қадом аст?
12. Санадҳои Ҳукуматро номбар кунед.
13. Муносибати Ҳукуматро бо дигар шаклҳои ҳокимият шарҳ дихед.

## **МАВЗЎИ 10. МАЧЛИСИ ОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН**

### **1. Ҳокимияти қонунгузор ва мавқеи он дар таҷзияи ҳокимияти давлатӣ**

Ҳокимияти қонунгузор дар ҷараёни идорақунии давлат мавқеи марказӣ дорад, зеро тибқи принсиби таҷзияи ҳокимияти давлатӣ ин навъи ҳокимият аз ҳама муҳимтар аст. Ҳокимияти қонунгузор талаботи умумиҳатмиро пеш мегузорад, ки ҳокимияти иҷроия онҳоро бояд дар ҳаёт татбиқ намояд ва ин талабот барои фаъолияти мақомоти судӣ низ ҳамчун асоси қонунӣ хизмат мекунанд.

**Дар давлатҳои пешрафтаи демократӣ парламент - мақоми олии қонунгузор ва намояндагӣ ба ҳисоб меравад. Вай соҳибхтиёрии ҳалқро ифода карда, иродай мардумро дар шакли қонун пешниҳод менамояд.**

Ҷумҳурии Тоҷикистон низ давлати демокративу ҳуқуқбунёд аст, аз ин рӯ, мувофиқи талаботи демократия ҳалқ бояд баёнгари соҳибхтиёрии сарчашмай ягонаи ҳокимияти давлатӣ бошад. Ҳокимияти давлатиро ҳалқ бевосита ва ё ба воситай вакилони ҳуд амалий мегардонад. Дар давлати демократӣ маҳз ҳокимияти қонунгузор воситай боэътиномиди ифода кардани орзуви мароми оммаи васеи мардум ва манғиату талаботи он аст. Ҳокимияти қонунгузор манғиату иродай ҳалқро тавассути парламент- мақоми олии қонунгузор ва намояндагӣ ҳимоя мекунад.

Үнвон ва соҳтори парламент дар кишварҳои олам вобаста ба ҳусусиятҳои миллии тараққиёт гуногун аст. Масалан, дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико парламентро Конгресс, дар Федератсияи Россия

- Маҷлиси Федералӣ, дар Полша - Сейм, дар Дания Фолкетинг меноманд.

Парламенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Маҷлиси Олий ном дорад. Вобаста ба шакли идоракунӣ ва тарзи давлатдорӣ, инчунин шакли сохтори давлатӣ (ягона, федеративӣ ё конфедеративӣ будани мамлакат) парламентҳо яқпалатагӣ ё дупалатагӣ мешаванд. Масалан, дар Маҷористон, Финляндия, Дания, Полша ва дигар кишварҳо парламент яқпалатагӣ, дар Амрико, Австрия, Британияи Кабир дупалатагист. Ҳар палата ба худ унвоне дорад, масалан дар Амрико - Палатаи намояндагон ва Сенат, дар Австрия - Шӯрои Иттифоқ ва Шӯрои миллӣ.

**Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон низ парламент аз ду палата – Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон иборат буда, мувофиқи Конститутсия ва қонунҳои даҳлдори конституционӣ ҳар яке аз онҳо доираи муайянни вазифа ва салоҳияту ваколат доранд.**

Ҳамин тавр, Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар моддаи 9-ум эълон қардааст, ки ҳокимияти давлатӣ дар асоси таҷзияи он ба ҳокимияти қонунгузор, иҷроия ва судӣ амалӣ мегардад. Ҳамчун давлати демократӣ дар Тоҷикистон ҳокимияти қонунгузор имтиёзи бештаре дорад, вай нисбат ба ҳокимияти иҷроия ва судӣ мустақил буда, аз онҳо вобастагие надорад. Ин гуна мустақилияти комил аз табииати сиёсиву ҳуқуқии худи мақомоти қонунгузор бармеояд. Тасаввур кардан мушкил аст, ки ягон рукни ҳокимият, ягон мақомот ва муассисаву ташкилот ва умуман равиши табиии зиндагии мардум бе қонунгузорӣ вучуд дошта тавонад. Асоси пешрафти давлат ва ҳама соҳаҳои ҳаёти онро санадҳои меъёрии

ҳуқуқӣ, яъне мавҷудияти қонунҳои одилона ва ба талаботи чомеа ҷавобгӯ ташкил медиҳанд. Маҳз ба шарофати қонунҳо чомеа ба таври муназзам, яъне роҳу равиши муайян ва мураттаб пеш меравад ва тараққӣ мекунад.

Аз ин рӯ, Маҷлиси Олий - парламент дар рушди ҳама соҳаҳои Тоҷикистон мақоми хоса дорад. Аммо ин ақида набояд ба он маънӣ фаҳмида шавад, ки парламент комилан аз дигар шоҳаҳои ҳокимият ҷудост. Дар тамоми кишварҳое, ки соҳти ҷумҳурияйӣ доранд, миёни ҳар се шакли ҳокимият алоқамандиву ҳамкорӣ вуҷуд дорад.

Ин ҳамкорӣ бо роҳу воситаҳои гуногун амалӣ карда мешавад. Масалан, баробари вакили Маҷлиси намояндагон ва узви Маҷлиси миллӣ, яъне аъзои парламент инчунин Ҳукумат ҳамчун мақоми олии ҳокимияти иҷроия ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ дорад. Ин чунин маънӣ дорад, ки дар тайёр намудани лоиҳаи қонунҳо Ҳукумат низ иштирок мекунад, танҳо салоҳияти қабули қонунҳо ба ўҳдаи Маҷлиси намояндагони Ҷумҳурии Тоҷикистон аст.

## **2. Маҷлиси Олий - парламенти Ҷумҳурии Тоҷикистон**

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон Маҷлиси Олиро ҳамчун мақоми олии намояндагӣ ва қонунгузор муайян кардааст. Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 19 апрели соли 2000 дар моддаи 1 Маҷлиси Олиро «дорои ҳокимияти олий ва мақоми ягонаи қонунгузорӣ» тавсиф намудааст. Маҷлиси Олий аз ду Маҷлис – Маҷлиси миллӣ ва

Мачлиси намояндагон иборат аст, ки дар низоми қонунгузорӣ ва фаъолияти қонунгузорӣ якдигарро пурра мекунанд. Мачлиси намояндагон доимоамал-кунанда ва касбӣ буда, вакилони он файр аз фаъолияти қонунгузорӣ ба кори дигар машғул намешаванд. Танҳо ба фаъолияти илмиву эҷодӣ ва омӯзгорӣ шуғл варзида метавонанду халос.Faъолияти Мачлиси миллӣ бошад, даъватӣ аст. Барои фаҳмо шудани тарзу усули фаъолияти ин маҷлисҳо таркиби онҳоро дида мебароем.

Мачлиси Олӣ аз ду Мачлис - Мачлиси миллӣ ва Мачлиси намояндагон иборат аст.

Мачлиси миллӣ аз 33 аъзо иборат буда, 25 аъзои он ба таври гайримустақим дар маҷлисҳои якҷояи вакилони ҳалқи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадаҳшон ва шаҳру ноҳияҳои тобеи чумхурӣ (якҷоя) бо овоздии пинҳонӣ интихоб мегарданд. Дар Мачлиси миллӣ Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадаҳшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳрҳо ва ноҳияҳои тобеи чумхурӣ намояндагони баробар доранд. 8 нафар аъзои Мачлиси миллиро Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин мекунад. Ҳар Президенти сабиқи Ҷумҳурии Тоҷикистон узви якумраи Мачлиси миллӣ мебошад, агар ўз истифодаи ин ҳақ даст накашад.

Мачлиси намояндагон аз 63 вакил иборат аст, ки онҳо дар асоси ҳуқуқи интихоботи умумӣ, баробар, мустақим ва бо овоздии пинҳонӣ интихоб карда мешаванд.

Мӯҳлати ваколати Мачлиси миллӣ ва Мачлиси намояндагон дар рӯзи оғози фаъолияти Мачлиси миллӣ ва Мачлиси намояндагони даъвати нав қатъ мегардад.

Мачлиси миллӣ ва Мачлиси намояндагон дар давраи вазъияти фавқулодда ва ҳолати ҷангӣ паро-канда намешаванд.

Мачлиси миллӣ ва Мачлиси намояндагон фаъо-лияти худро дар шакли ичлосияҳои якҷояи Мачли-си миллӣ ва Мачлиси намояндагон доир мекунанд. Шӯрои Мачлиси миллӣ ва Шӯрои Мачлиси намоян-дагон, кумитаҳо ва комиссияҳои Мачлиси миллӣ ва Мачлиси намояндагон фаъолияти худро дар шакли ҷаласаҳо амалӣ мегардонанд.

Вазъи ҳуқуқии узви Мачлиси миллӣ ва вакили Мачлиси намояндагон ба ҳам хеле шабоҳат дорад, чунончи узви Мачлиси миллӣ ва вакили Мачлиси намояндагон ба амри интихобкунандагон тобеъ набуда, ҳақ доранд, ки фикри худро озодона баён намоянд, мувофиқи ақидаи худ овоз диҳанд, онҳо ҳуқуқи дахлнапазирӣ доранд, онҳоро ҳабс кардан, дастгир намудан, маҷбуран овардан, кофтуков кар-дан мумкин нест, ба истиснои дастгир шуданашон дар ҷои содиршавии ҷиноят.

Ҳамчунин онҳо мавриди кофтукови шахсӣ қарор дода намешаванд, ба истиснои ҳолатҳое, ки қонун барои таъмини амнияти дигарон муқаррар намуда-аст.

Масъалаи маҳрум намудани дахлнапазирӣ узви Мачлиси миллӣ ва вакили Мачлиси намояндагон бо пешниҳоди Прокурори генералӣ аз ҷониби Мачлиси дахлдор ҳал карда мешавад.

Ваколати узви Мачлиси миллӣ ва вакили Ма-члиси намояндагон ҳангоми вафот, истеъфо, гайри қобили амал эътироф шудани онҳо аз ҷониби суд, ба қувваи қонунӣ даромадани ҳукми айбдоркуни суд,

қатъи шаҳрвандӣ, тарки доимии кишвар, ишғоли вазифае, ки ба ваколати узви Мачлиси миллӣ мувофиқ нест, инчунин парокондашавии Мачлиси миллӣ ва Мачлиси намояндагон қатъ мегардад.

Яке аз ҷиҳатҳои муҳими фаъолияти Мачлиси Олӣ ҷаласаҳои якҷояи Мачлиси миллӣ ва Мачлиси намояндагон аст. Мачлиси миллӣ ва Мачлиси намояндагон ҳангоми гузаронидани ҷаласаҳои якҷоя ҷунин салоҳият доранд:

1. Тасдиқи фармони Президент дар бораи таъин намудан ва озод кардани Сарвазир ва дигар аъзои Ҳукумат.

2. Тасдиқи фармони Президент дар бораи ҷорӣ намудани ҳолати ҷангӣ ва вазъияти фавқулодда.

3. Ризоият ба истифодаи Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон берун аз ҳудуди он барои иҷроӣ ӯҳдадориҳои байналмилалии Тоҷикистон.

4. Таъини интихоботи Президент.

5. Қабули истеъфои Президент.

6. Сарфароз гардонидани Президент бо мукофотҳои давлатӣ ва рутбаи олии ҳарбӣ.

7. Баррасии масъалаҳои дахлнопазирии Президент.

Дар ҷаласаи якҷояи Мачлиси миллӣ ва Мачлиси намояндагон Президент савганд ёд мекунад ва Паёми ҳудро дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии кишвар пешниҳод менамояд.

Мачлиси миллӣ ва Мачлиси намояндагон дар ҷаласаи якҷоя дар бораи аз ҳуқуқи дахлнопазирӣ маҳрум намудани Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар сурати аз тарафи ӯ содир шудани хиёнат ба давлат қарор қабул менамоянд.

Қарор оид ба ин масъала бо овоздиҳии пинҳонӣ ва бо тарафдорони на камтар аз се ду ҳиссаи шумораи умумии аъзои Маҷлиси миллӣ ва вакилони Маҷлиси намояндагон, ки ҳар яке аз онҳо дар алоҳидагӣ овоз медиҳанд ва дар асоси хуносай Суди конститутсионӣ қабул карда мешавад.

Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон дар ҷаласаҳои якҷоя дар доираи ваколатҳои худ қарорҳо қабул мекунанд.

Қарорҳои якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон бо аксарияти овозҳои шумораи умумии аъзо ва вакilon қабул карда мешаванд.

### **3. Маҷлиси миллӣ**

**Маҷлиси миллӣ - палатаи болоии парламенти ҷумҳурий мебошад.** Фаъолияти он ба монанди Маҷлиси намояндагон дар шакли ичлосия мегузарад. Ҷунонки дар боло қайд кардем, фаъолияти Маҷлиси миллӣ даъватӣ буда, соле на камтар аз 4 маротиба аз ҷониби Раиси Маҷлиси миллӣ даъват карда мешавад. Қонуни канститутсионӣ «Дар бораи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон» салоҳияти Маҷлиси миллиро ба таври зайл муайян кардааст:

1. Таъсис ва барҳам додани воҳидҳои марзиву маъмурӣ ва тағирии онҳо.

2. Интихоб ва бозхонди раис, муовинон ва судяҳои Суди конститутсионӣ, Суди Олий ва Суди Олии иқтисодӣ бо пешниҳоди Президент.

3. Ҳалли маъалаи бекор кардани даҳлнопазирии Раис, муовин ва судяҳои Суди конститутсионӣ, Суди Олий ва Суди Олии иқтисодӣ.

4. Ризоият барои таъйин ва озод намудани Прокурори генералий ва муовинони ў.

5. Амалӣ намудани ваколатҳои дигаре, ки Конститутсия ва қонунҳо муайян кардаанд.

Яке аз ҷиҳатҳои муҳими фаъолияти Маҷлиси миллӣ ҳамин аст, ки он қарорҳои Маҷлиси вакилони халқи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадаҳшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳрҳо ва ноҳияҳоро дар сурати бо Конститутсия, қонунҳои конститутсионӣ ва дигар қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқат накарданашон бекор мекунад.

Инчунин Маҷлиси миллӣ ҳақ дорад маҷлисҳои вакилони халқи ВМҚБ, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳоро дар сурати Конститутсия ва қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистонро мунтазам ичро накардани онҳо пароканда намояд.

Шӯрои Маҷлиси миллӣ мақоми ҳамоҳангоз ва ҳисоботдиҳандай Маҷлиси миллӣ ба шумор меравад ва фаъолияти он мутобиқи Конститутсия, Қонуни конститутсионӣ «Дар бораи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва Дастури Маҷлиси миллӣ сурат мегирад.

Шӯрои Маҷлиси миллӣ чунин ваколатҳо дорад:

1) ташкили тайёрии ҷаласаҳои якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон, иҷлосияҳои Маҷлиси миллӣ;

2) таҳия кардани лоиҳаи рӯзнома ва тартиби кори ҷаласаҳои якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон, иҷлосияҳои Маҷлиси миллӣ;

3) мураттаб сохтани фаъолияти кумитаҳо ва комиссияҳои Маҷлиси миллӣ;

4) таъмини ҳамкорӣ бо Маҷлиси намояндагон ва Шӯрои Маҷлиси намояндагон;

5) ташкили банақшагирии корҳои вобаста ба фаъолияти Маҷлиси миллӣ;

6) пешакӣ баррасӣ намудани қонунҳое, ки Маҷлиси намояндагон қабул кардааст ва дигар санадҳо;

7) таҳлили таклифи эродҳои аъзои Маҷлиси миллӣ, ки дар иҷлосияҳои Маҷлиси миллӣ баён шудаанд ва аз рӯи онҳо қабул намудани қарорҳои даҳлдор, инчунин дигар ваколатҳо, ки қонун муайян кардааст.

Маҷлиси миллӣ кумитаҳо ва комиссияҳои даҳлдори худро таъсис медиҳад. Номгӯй ва ҳайати кумитаҳо ва комиссияҳоро Маҷлиси миллӣ бо пешниҳоди Раиси Маҷлиси миллӣ муайян мекунад. Раисони кумитаҳо ва комиссияҳои Маҷлиси миллӣ ба мӯҳлати салоҳияташон бо пешниҳоди Раиси Маҷлиси миллӣ, бо овоздиҳии кушод ва тарафдории аксарияти шумораи умумии аъзои Маҷлиси миллӣ интихоб мешаванд.

Маҷлиси миллӣ ҳангоми зарурат комиссияҳои муваққатӣ низ таъсис медиҳад. Салоҳият ва тартиби фаъолияти комиссияҳо аз тарафи Маҷлиси миллӣ ҳангоми таъсис ёфтанашон муайян карда мешавад.

#### **4. Маҷлиси намояндагон**

Маҷлиси намояндагон палатаи доимоамалкунанда ва касбии парламенти мамлакат аст.Faъолияти он ба монанди Маҷлиси миллӣ дар шакли иҷлосия сурат мегирад. Мувофиқи моддаи 35 Қонуни конс-

титутсионӣ «Дар бораи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон» вакили Маҷлиси намояндагон фаъолияти худро дар асоси касбии доимӣ иҷро мекунад. Вай ба ҷуз фаъолияти илмиву эҷодӣ ва омӯзгорӣ наметавонад ба фаъолияти дигар машғул шавад.

Салоҳияти Маҷлиси намояндагон хеле васеъ мебошад. Он масъалаҳоеро дар бар мегирад, ки ба муҳимтарин соҳаҳои ҳаёту давлату ҷомеа даҳл доранд. Чунончи:

- таъсиси Комиссияи марказии интихобот ва раъйпурсии Ҷумҳурии Тоҷикистон, интихоб ва бозхонди раис, муовин ва аъзои он бо пешниҳоди Президент;

- ба муҳокимаи ҳалқ пешниҳод намудани лоҳҳаи қонунҳо ва дигар масъалаҳои муҳими давлативу ҷамъияти;

- тасдиқи барномаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ;

- ризоият ба додугирифти қарзи давлатӣ;

- тасдиқ ва бекор кардани шартномаҳои байналмилалӣ;

- таъйини раъйпурсӣ;

- таъсиси судҳо;

- тасдиқи рамзҳои давлатӣ;

- тасдиқи мукофотҳои давлатӣ;

- тасдиқи фармонҳои Президент дар бораи таъин ва озод намудани раиси Бонки миллӣ ва муовинони ў;

- муқаррар намудани рутбаҳои ҳарбӣ, дипломатӣ, рутбаҳо ва унвонҳои маҳсус;

- муайян намудани маоши Президент;

- амалӣ намудани ваколатҳои дигаре, ки Конститутсия ва қонунҳо муайян кардаанд.

Мачлиси намояндагон бо пешниҳоди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қонунро дар бораи буҷети давлатӣ қабул мекунад ва назоратро аз болои иҷроӣ он ба роҳ мемонад. Ҳукумат лоиҳаи буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ҳар сол то якуми ноябр ба Мачлиси намояндагон пешниҳод мекунад.

Қонун дар бораи буҷети давлатӣ бо тарафдории аксарияти шумораи умумии вакилони Мачлиси намояндагон қабул карда мешавад.

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи буҷети давлатӣ, ки Мачлиси намояндагон қабул кардааст, дар муддати понздаҳ рӯз ба Президент барои имзо ва интишор пешниҳод мешавад.

Агар Президент ба қонун ё қисме аз он розӣ на бошад, қонунро дар муддати понздаҳ рӯз бо далелу эрода ба Мачлиси намояндагон бармегардонад. Дар сурати баррасии такрорӣ агар қонун дар матни пештар қабулшудааш бо аксарияти аз се ду ҳиссаи шумораи умумии вакилони Мачлиси намояндагон дастгирӣ ёбад, Президент дар муддати даҳ рӯз ба қонун имзо мегузорад ва онро интишор менамояд.

Шӯрои Мачлиси намояндагон мақоми ҳамоҳанг-соз ва ҳисботдиҳандай Мачлиси намояндагон буда, ба ҳайати он Раиси Мачлиси намояндагон, муовини якум ва муовинони ў, раисони кумитаҳо ва комиссииҳои Мачлиси намояндагон доҳил мешаванд.

Шӯрои Мачлиси намояндагон дорои салоҳияти зерин аст:

- ташкили тайёрии ҷаласаҳои якҷояи Мачлиси миллӣ ва Мачлиси намояндагон, ҷаласаҳои Мачлиси намояндагон.

- таҳияи лоиҳаи рӯзнома ва тартиби кори ҷа-  
ласаҳои якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси  
намояндагон, ҷаласаҳои Маҷлиси намояндагон;
- танзими фаъолияти кумитаю комиссияҳо;
- таъмини ҳамкорӣ бо Маҷлиси миллӣ ва Шӯрои  
Маҷлиси миллӣ;
- ташкили банақшагирии корҳои марбут ба тар-  
тиб додани лоиҳаҳои қонунҳо;
- пешакӣ баррасӣ намудани лоиҳаи қонунҳо ва  
дигар масъалаҳое, ки қонун муайян кардааст;
- таҳлили таклифи эродҳои вакилон, ки дар ҷа-  
ласаҳои Маҷлиси намояндагон изҳор шудаанд ва аз  
рӯи онҳо қабул намудани қарорҳои даҳлдор.

Вакилони Маҷлиси намояндагон барои изҳори  
дастачамъонаи ақидаҳои сиёсии худ, амалӣ гардони-  
дани барномаҳо ва ҳадафҳои пешазинтиҳоботӣ ҳуқуқ  
доранд дар фраксияву гурӯҳҳо муттаҳид шаванд.

Фраксия ё гурӯҳ камаш аз панҷ вакили Маҷлиси  
намояндагон ташкил меёбад. Дар ҳусуси ташкил,  
ҳайат, ҳадафу вазифаҳои фраксия ё гурӯҳи вакилони  
Маҷлиси намояндагон ба Комиссияи назорати Ҷас-  
тур ва ташкили кори Маҷлиси намояндагон хаттӣ  
ҳабар дода, дигар вакилони Маҷлиси намояндагон  
ниز воқиф гардонида мешаванд. Ҳабарномаро бояд  
роҳбари фраксия ё гурӯҳ имзо кунад.

## **5. Фаъолияти қонунгузории Маҷлиси Олий**

Аъзои Маҷлиси миллӣ, вакили Маҷлиси намоян-  
дагон, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳукумати

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Маҷлиси вакилони ҳалқи Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон ҳукуқи ташаббуси қонунгузорӣ доранд.

Ҳукуқи ташаббуси қонунгузорӣ дар шакли пешниҳоди лоиҳаи қонунҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон, лоиҳаи қонунҳо дар бораи тағиیر додан ё бекор кардани қонунҳои ҷории Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамчунин дар шакли пешниҳоди хаттӣ дар бораи қабул кардани қонунҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон ё дохил намудани тағиирот ба қонунҳои ҷории Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки онро таклифи қонунгузорӣ меноманд, ба амал бароварда мешавад.

Лоиҳаи қонунҳо ва таклифҳои қонунгузорӣ ба Маҷлиси намояндагон ба тариқи амалигардонии ҳукуқи ташаббуси қонунгузорӣ фиристода мешаванд, аммо лоиҳаи қонунро дар бораи авф – Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва лоиҳаи қонунҳоро дар бораи муқаррар ва бекор кардани андоз бошад, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод менамояд.

Бояд гуфт, ки ҷараёни қонунгузорӣ маҷмӯи амалҳоеро фаро мегирад, ки ба воситай онҳо фаъолияти мақомоти қонунгузор дар ҳаёт татбиқ мегардад. **Ҷараёни қонунгузориро аксар олимони ҳукуқшинос ба ҷор давра тақсим кардаанд:** 1) пешниҳоди лоиҳаи қонун ё ҳукуқи ташаббуси қонунгузорӣ; 2) муҳокимаи лоиҳаи қонун дар кумита ва комиссияҳои парламент ва бъдан дар палатае, ки масъулияти қабули қонунро дорад; 3) қабули қонун; 4) ҷониборӣ ва имзову нашри қонун.

Ҳамин тавр, мувофиқи қонун лоиҳаи қонунҳо ва таклифҳои қонунгузории ба Маҷлиси намояндагон

расидаро Шӯрои Маҷлиси намояндагон барои муҳокимаи пешакӣ ба кумитаву комиссияҳои дахлдор мефиристад. Мақомоти дахлдор хулосаҳои худро оид ба лоиҳаи қонун барои муҳокима ба ҷаласаи Маҷлиси намояндагон пешниҳод менамоянд.

**Дар доираи салоҳияти худ Маҷлиси намояндагон санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ қабул мекунад, ки онҳо ба 3 гурӯҳ тақсим мешаванд: 1) қонунҳои конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 2) қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон; 3) қарорҳои Маҷлиси намояндагон.**

Қабули қонунҳо ваколати асосии Маҷлиси намояндагон аст. Қонунҳо бо тарафдории аксарияти шумораи умумии вакилон қабул мегарданд. Қонунҳои қабулнамудаи Маҷлиси намояндагон, гайр аз қонунҳо дар бораи буҷети давлатӣ ва авф, ба Маҷлиси миллӣ пешниҳод карда мешаванд. Қонун дар бораи буҷети давлатӣ ва авф танҳо аз ҷониби Маҷлиси намояндагон қабул карда мешавад. Назорат аз болои иҷрои буҷети давлатӣ низ ба ўҳдаи Маҷлиси намояндагон мебошад.

Аз нигоҳи дараҷаи эътиборнокии санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ баъд аз Конститутсиия қонунҳои конститутсионӣ дар ҷои дуввум қарор доранд. Қонунҳои конститутсионӣ оид ба масъалаҳое қабул карда мешаванд, ки Конститутсиия муайян намудааст.

Қонунҳои конститутсионӣ бо тарафдории на камтар аз се ду ҳиссаи шумораи умумии вакилони Маҷлиси намояндагон қабул мегарданд ва Маҷлиси миллӣ онҳоро бо тарафдории на камтар аз се ду ҳиссаи аъзои худ ҷонибдорӣ мекунад. Дар сурати бо қарори Маҷлиси миллӣ норозӣ будани Маҷлиси намоянда-

гон қонуни конститутсионӣ ҳамон вақт қабулшуда ҳисоб мешавад, ки агар Маҷлиси намояндагон онро такроран ба тарафдории на камтар аз се ду ҳиссаи шумораи умумии вакилон тасдиқ намояд.

Қонунҳои аз ҷониби Маҷлиси намояндагон қабулшуда ва аз тарафи Маҷлиси миллӣ ҷонибдоришуда дар давоми як ҳафта барои имзо ва интишор ба Президент фиристода мешаванд. Агар Президент бо қонун ё як қисми он розӣ набошад, қонунро дар давоми понздаҳ рӯз бо далелу эродҳо ба Маҷлиси намояндагон бармегардонад. Баъдан бо тартиби муқаррарнамудаи Конститутсия Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон қонуни мазкурро такроран баррасӣ менамоянд. Дар сурати баррасии қонун дар матни пештар қабулшудааш агар бо аксарияти аз се ду ҳиссаи шумораи умумии аъзои Маҷлиси миллӣ ва вакилони Маҷлиси намояндагон дастгирӣ ёбад, Президент дар муддати даҳ рӯз ба қонун имзо мегузорад ва онро интишор медиҳад.

Агар Президент қонуни конститутсиониро бармегардонад, Маҷлиси намояндагон ва Маҷлиси миллӣ бо тартиби муқаррарнамудаи Конститутсия қонуни мазкурро такроран баррасӣ менамоянд. Дар ҳолати баррасии такрорӣ агар қонуни конститутсионӣ дар матни пештар қабулшудааш бо аксарияти аз чор се ҳиссаи шумораи умумии аъзои Маҷлиси миллӣ ва вакилони Маҷлиси намояндагон тасдиқ шавад, Президент дар муддати даҳ рӯз ба қонуни конститутсионӣ имзо мегузорад ва онро интишор менамояд.

### **Саволҳо:**

1. Мақоми олии қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон кадом аст? 2. Сохтори парламенти Ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ гуна аст? 3. Фаъолияти Маҷлиси Олиро кадом санади ҳуқуқӣ танзим мекунад? 4. Фаъолияти Маҷлиси миллӣ чӣ тавр сурат мегирад? 5. Умумият ва тафовути вазъи ҳуқуқии узви Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси намояндагонро муайян қунед. 6. Дар ҷаласаҳои якҷояи палатаҳо кадом ма-съалаҳо баррасӣ мешаванд? 7. Салоҳияти Маҷлиси миллиро номбар қунед. 8. Кихо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ доранд? 9. Ҳайати Маҷлиси миллӣ аз ҷанд нафар иборат аст? 10. Салоҳияти Маҷлиси намояндагонро шарҳ дихед. 11. Мақсади ташкили фраксия ё ғурӯҳҳои вакilon аз чӣ иборат аст? 12. Маҷлиси намояндагон кадом санадҳои меъёрии ҳуқуқиро қабул мекунад? 13. Кадом лоиҳаи қонунро танҳо Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқи пешниҳод намудан дорад? 14. Ҷараёни қонунгузорӣ кадом давраҳоро дар бар мегирад? 15. Саҳми Шӯрои Маҷлиси намояндагон дар омода намудани лоиҳаи қонунҳо чӣ гуна аст? 16. Қонунҳои конститутсионӣ оид ба кадом масъалаҳо қабул карда мешаванд? 17. Тартиби қабул намудани қонунҳои конститутсиониро шарҳ дихед. 18. Агар Президент қонуни конститутсиониро баргардонад, он гоҳ амалиёти Маҷлиси намояндагон ва Маҷлиси миллӣ чӣ гуна сурат мегирад?

## **МАВЗҮИ 11. ҲОКИМИЯТИ СУДӢ**

### **1. Мафҳумҳои ҳокимияти судӣ ва адолати судӣ.**

#### **Принсипҳои адолати судӣ**

Чи тавре ки дар мавзӯъҳои гузашта қайд намуда будем, ҳокимияти давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба се шоҳаи мустақил - қонунгузор, икроия ва судӣ тақсим мешавад ва ҳар яке аз онҳо дар асоси Конститутсия ва қонунҳо бо тарзу усули муайян вазифаҳои ба худ хосро ичро менамоянд. Ҳокимияти судӣ низ ҳамчун навъи мустақили ҳокимияти давлатӣ мувофиқӣ моддаи 84-и Конститутсия ба ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсону шаҳрванд, манфиати давлат, ташкилоту муассисаҳо ва қонунияти адолат масъул аст.

Таҷрибаи таърихӣ гувоҳӣ медиҳад, ки мурофиаи судӣ ягона шакли муқаррар намудани ҳақиқати воқеӣ, бехтарин роҳи ҳалли ҳар гуна муноқишаҳост. Мо дар зиндагӣ борҳо шоҳиди он мешавем, ки дар натиҷаи поймол кардани қонунҳо ва содир намудани қонуншиканӣ ашхоси гуногун ба ҷазоҳои ба кирдорашон сазовор қашида мешаванд. Нуктаи охиринро дар муайян кардани асли кирдор ва ҷазо барои он танҳо суд мегузорад.

**Ҳамин тавр, суд на танҳо манфиати шахси алоҳида ё ташкилоту муассиса, балки давлатро низ ҳимоя мекунад, ки дар маҷмӯъ онро адолати судӣ мегӯянд. Таъмини адолат ҳамон вақт имконпазир мегардад, ки агар худи мақомоти суд аз ҳар гуна фишору даҳолати соҳторҳои давлатӣ озод буда, судяҳо ҳақиқатро дар асоси далелҳои мавҷуда, холисона, аз рӯи вичдон**

**ва донишу малакаи қасбиашон чустучӯ ва дарёфт кунанд.**

Конститутсия аниқ муқаррар кардааст, ки ҳо-кимияти судӣ мустақил буда, аз номи давлат ва аз тарафи судяҳо амалӣ мегардад. Ин мулоҳиза чунин маънӣ дорад, ки ягон мақомоти дигар ё шахсони алоҳида ҳуқуқи таъмини адолати судиро надоранд. Ҳонандагони азиз ба хубӣ дарк кардаанд, ки дар давлати ҳуқуқбунёд ягон мақомот ё ташкилоту муассиса бе асоси қонунӣ, худ аз худ амал карда наметавонад. Барои ҳамаҷониба равшан карданӣ вазифаҳо, тарзу усули фаъолият ва ҳалли масъалаҳое, ки дар назди мақомоти судӣ қарор доранд, Қонуни конститутсионӣ «Дар бораи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 6-уми августи соли 2001 қабул шудааст, ки роҳнамои фаъолияти мақомоти суд мебошад.

Ҳам дар Конститутсия, ки боби 8-уми он пурра ба суд баҳшида шудааст ва ҳам дар қонуни конститутсионии номбаршуда принсипҳои адолати судӣ муқаррар шудаанд. **Принсип гуфта, усулҳои асосии роҳбариқунандаро дар ин ё он навъи фаъолият меноманд.** Дар Конститутсия зикр шудааст, ки адолати судиро танҳо мақомоти суд - Суди конститутсионӣ, Суди Олий, Суди Олии иқтисодӣ, Суди ҳарбӣ, Суди Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадаҳшон, судҳои вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия, Суди иқтисодии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадаҳшон, судҳои иқтисодии вилоят ва шаҳри Душанбе амалӣ мекунанд.

Зери мағҳуми «адолати судӣ» чиро фаҳмидан мумкин аст? Адолати судӣ ба маънои васеаш ҳамин аст, ки судҳо меъёрҳои ҳуқуқиро нисбат ба баҳсҳо

ва масъалаҳои дигари ҳуқуқӣ аз рӯи парвандаҳои гражданий, чиноятӣ, хочагӣ ва маъмурӣ дар маҷлисҳои судӣ татбик менамоянд.

**Баробарии шаҳрвандон сарфи назар аз насабу нажод, вазъи иҷтимоӣ, ақидаҳои сиёсӣ, мансубият ба дину мазҳаб ва навъи машғулият дар назди суд яке аз принсипҳои асосии фаъолияти суд ба шумор меравад.** Яъне дар истифода аз ҳуқуқи ҳимояи судӣ ҳама шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрвандӣ низ баробар мебошанд.

**Принсиipi дигар - мустақилияти пурраи судҳо мебошад.** Ҳангоми ба амал баровардани адолати судӣ онҳо танҳо ба Конститутсия ва қонун итоат мекунанд. Ваколат, даҳлнопазирӣ, махфӣ будани машварати судҳо ҳангоми баровардани ҳалномаҳо, ҳуқуқи ба истеъро баромадан, ҷавобгарӣ барои беэҳтиромӣ ба суд ва дигар масъалаҳои фаъолияти судро қонун муайян кардааст.

**Принсиipi сеюм - ба таври дастаҷамъӣ ва ё танҳо мухокима шудани парвандаҳои гражданий ва чиноятӣ аз тарафи судҳо мебошад.** Ба таври дастаҷамъӣ ё ҳуд танҳо баррасӣ шудани парвандаҳо аз чигунагии парванда ва чинояти содиршуда вобастагӣ дорад. Масалан, агар парванда - парвандаи граждание бошад, онро як ҳуди судя баррасӣ мекунад, вале агар барои чинояти содиршуда қонуни чиноятӣ зиёда аз 5 сол маҳрумият аз озодиро пешбинӣ кунад, он гоҳ дар баррасии парванда баробар бо судя ду машваратҷӣ низ иштирок мекунанд.

**Принсиipi чорум забони мурофиаи судӣ мебошад.** Дар моддаи 88-уми Конститутсия ин масъала ҳал шудааст, яъне дар он гуфта мешавад, ки мурофиаи судӣ ба забони давлатӣ ва ё забони аксарияти аҳолии маҳал баргузор мегардад. Шахсоне, ки забони мурофиаро намедонанд, бо тарҷумон таъмин карда мешаванд.

**Ошкоро сурат гирифтани баррасии парвандахо дар тамоми судҳо принсиipi панҷуми адолати судӣ мебошад.** Аммо қонун муайян кардааст, ки дар баъзе ҳолатҳо мурофиа метавонад пӯшида гузарад, лекин қарор ё ҳукмномаи суд дар ин маврид ошкоро эълон карда мешавад.

**Танҳо суд қодир аст, ки баъди мурофиаи судӣ шахсро гунаҳкор ё бегуноҳ эътироф кунад.** Дар таҷ-рибай судии кишвари мо борҳо ҳодисаҳое шудаанд, ки суд ин ё он шахсро баъд аз ҳаматарафа баррасӣ намудани парвандай ў бегуноҳ эълон кардааст. Чунин ҳолатҳо аз он сабаб рух медиҳанд, ки мақомоти тағтиши ибтидой ба таври лозима ҳолатҳои парвандаро намесанҷанд ё худ ба шитобкорӣ роҳ медиҳанд.

**Принсиipi шашум - манъ будани даҳолат ба фаъолияти судҳо мебошад.** Қонунҳои амалкунанда барои содир намудани беэҳтиромӣ ба суд ҳангоми баргузории маҷлиси судӣ ё ин ки ҳалалдор намудани ҷараёни баррасии парвандахо ҷавобгарӣ муқаррар намудааст.

**Принсиipi ҳафтум ҳамин аст, ки судя ҳуқуқи даҳлнопазирӣ дорад.** Ин даҳлнопазирӣ на танҳо ба шахсияти судя, балки ба манзил, ҷои кор, нақлиёт,

воситаҳои алоқаи дар ихтиёри ӯ буда, ҳуччатҳо ва ашёи шахсии ӯ низ тааллук дорад.

**Парвандаи чиноятиро нисбати судя танҳо Прокурори генералий метавонад оғоз қунад.** Бе ризоияти Маҷлиси миллии ҶТ судия Суди конституционӣ, Суди Олӣ, Суди Олии иқтисодӣ ва бе ризоияти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон судия Суди ҳарбӣ, Суди Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон, суди вилоятӣ, суди шаҳри Душанбе, суди шаҳр ва ноҳия, Суди иқтисодии Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон, Суди иқтисодии вилоятҳо, Суди иқтисодии шаҳри Душанберо ба ҷавобгарии чиноятӣ қашидан ва ба ҳабс гирифтани мумкин нест.

**Ҳатмӣ будани ичрои санадҳои судӣ принсипи дигари адолати судӣ ба ҳисоб меравад.** Санадҳои судӣ иборат аз ҳалномаҳо, ҳукмҳо, таъинот ва қарорҳои судҳо баъди эътибори қонунӣ пайдо карданашон барои ичро ҳатмӣ мебошанд.

**Ниҳоят, принсипи охирин таъмини амнияти судяҳо мебошад.** На фақат судяҳо, балки аъзои оила ва молумулки онҳо низ мувофиқи қонун таҳти ҳимояи маҳсуси давлат қарор доранд. Агар судя зарур шуморад, бо ариза дар хусуси муҳофизати шахсӣ ва аъзои оила, инчунин хонаи истиқоматӣ ва молумулкаш муроҷиат мекунад ва ин гуна муҳофизатро мақомоти корҳои доҳилӣ ба таври ройгон таъмин мекунанд. Судя инчунин барои гирифта гаштан, нигоҳ доштан ва истифодаи силоҳ ҳуқӯқ дорад.

## **2. Мавқеи судя дар мақомоти судӣ: тарзи интихоб, таъин ва озодкуниву бозхонд**

Судя шахси мансабдори давлатӣ буда, адолати судиро ба амал мебарорад. Аз ин сабаб Конститутсия ва Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 6-уми августи соли 2001 нисбат ба хоҳишмандони вазифаи судя талаботи муайян гузоштаанд. Ин талаботҳо вобаста ба мақоми суд аз ҳамдигар тафовут доранд. Дар моддаи 11-и Қонуни конститутсионии номбурда муайян шудааст, ки судяҳои Суди конститутсионӣ аз ҷумлаи ҳуқуқшиносоне интихоб карда мешаванд, ки синнашон аз 30-сола кам ва аз 65 зиёд набошад ва беш аз даҳ сол собиқаи кории қасбӣ дошта бошанд.

Ба вазифаи судяҳои Суди Олӣ ва Суди Олии иқтисодӣ бошад, ҳуқуқшиносони ҳамин синну сол интихоб мешаванд, вале бояд ҳадди ақал 5 сол собиқаи қасбӣ дошта бошанд. Нисбат ба хоҳишмандони вазифаи судяҳои Суди ҳарбӣ, Суди ВМҚБ, судҳои вилоятӣ ва шаҳри Душанбе чунин талаботҳо пешниҳод шудааст: доштани қасби ҳуқуқшиносӣ, синну соли хоҳишмандони ин вазифа аз 30 кам ва аз 65 зиёд набошад, ҳадди ақал 5 сол собиқаи кории судягӣ дошта бошанд. Синну соли онҳое, ки ба вазифаи судяҳои суди шаҳру ноҳия, Суди ҳарбӣ, Суди иқтисодии ВМҚБ, Судҳои иқтисодии вилоятӣ, Суди иқтисодии шаҳри Душанбе таъин мешаванд, бояд аз 25 кам ва аз 65 зиёд набошад ва ҳадди ақал 3 сол собиқаи кории қасбӣ дошта бошанд.

Судя бояд шоистаи номи худ бошад, яъне пеш аз ҳама, худаш қонунҳоро бечунучаро риоя кунад,

аз ҳар гуна амалхое, ки боиси паст шудани обрӯи ҳокимияти судӣ мегарданд, ҳазар намояд. Қонун ба вазифаи дигар машғул шудан, инчунин вакили мақомоти намояндагӣ, узви ҳизб ё созмонҳои сиёсӣ будани судяро манъ кардааст. Ба фаъолияти соҳибкорӣ, гайр аз фаъолияти илмиву эҷодӣ ва омӯзгорӣ машғул шудани судя мумкин нест. Мӯҳлати ваколати судяҳо дар ҳама зинаҳо 10 сол аст.

Тарзи интихоб ва таъини судяҳо ба вазифаашон вобаста ба мақомоти суд аз ҳамдигар фарқ мекунад. Агар раис, муовинони раис ва судяҳои Суди конститутсионӣ, Суди олий ва Суди Олии иқтисодиро бо пешниҳоди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб намояд, пас судяҳои Суди ҳарбӣ, Суди ВМҚБ, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия, судяҳои Суди иқтисодии ВМҚБ, вилоят ва шаҳри Душанберо Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо пешниҳоди Шӯрои адлия таъйин менамояд.

Судяҳо низ мисли дигар мансабдорони давлатӣ аз вазифа озод ё бозхонд шуда метавонанд, инчунин онҳо ҳукуқи ба истеъфо баромадан доранд. Сабабҳо гуногун шуда метавонанд, масалан, бо сабаби оилавӣ тағиیر додани ҷои истиқомат, аз ҳудуди кишвар ба ромада рафтани, ба кори дигар гузаштан, эътибори қонунӣ пайдо кардани ҳукми айбдоркуни суд, бинобар вазъи бади саломатӣ ё сабабҳои дигари узрнок на кам аз 4 моҳ паиҳам ичро карда натавонистани вазифаи судягӣ, бедарак ғоиб шудан ё фавтида эълон намудан, ихтисор шудани шумораи судяҳо, вафоти судя, вайрон кардани қонунгузории меҳнатӣ, тамом шудани мӯҳлати ваколат, ошкор шудани номувофиқ будани судя ба вазифаи ишғолкардааш ва гайра.

Тартиби бозхонд ё аз вазифа озод кардани судяҳо ба монанди ҳамон тартибест, ки онҳоро таъин ва ё интихоб кардаанд. Масалан, судяҳои Суди конституцсионӣ, Суди Олий, Суди Олии иқтисодӣ аз ҷониби Мачлиси миллии ҶТ бо пешниҳоди Президенти мамлакат, судяҳои сатҳи дигар (Суди ҳарбӣ, Суди ВМҚБ, вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо, Судҳои иқтисодии ВМҚБ, вилоятҳо, шаҳри Душанбе) ба пешниҳоди Шӯрои адлия аз тарафи Президенти ҶТ аз вазифа озод карда мешаванд.

Қонун муайян кардааст, ки сарфи назар аз синну сол ҳангоми на кам аз бист соли собиқаи кори умумии ҳуқуқшиносӣ, аз ҷумла на кам аз даҳ соли собиқаи кории судяғӣ доштан ҳар судя ҳуқуқи ба истеъфо рафтан дорад, судяи Суди конституцсионӣ бошад, на камтар аз 20 сол собиқаи умумии ҳуқуқшиносӣ бояд дошта бошад. Барои судяи ба истеъфо баромада номи судя, кафолати даҳлнопазирӣ шаҳсӣ ва мансубият ба ҷомеаи судяҳо нигоҳ дошта мешавад ва дар ин бобат ба ӯ шаҳодатнома дода мешавад.

### **3. Низоми судии Ҷумҳурии Тоҷикистон**

Мувофиқи моддаи 84-и Конституцсия ва Қонуни конституцсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 6-уми августи соли 2001 низоми судии Ҷумҳурии Тоҷикистонро судҳои зерин ташкил медиҳад: Суди конституцсионӣ, Суди Олий, Суди Олии иқтисодӣ, Суди ҳарбӣ, Суди Вилојати Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон, судҳои вилоятӣ, суди шаҳри Душанбе, судҳои шаҳру ноҳия, Суди иқтисодии Вилојати Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон,

Судҳои иқтисодии вилоятӣ, Суди иқтисодии шаҳри Душанбе.

Ҳоло ба таври муҳтасар мақоми баъзе аз ин судҳо-ро дидা мебароем.

**Суди конституцсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон.** Дар Конституцсия ҳангоми номбар кардани судҳо ба Суди конституцсионӣ ҷои аввал дода шудааст. Инчунин яке аз моддаҳои боби 8-ум, ки «Суд» ном дорад, ба тарзи ташкил ва салоҳияти Суди конституцсионӣ баҳшида шудааст. Дар ин модда гуфта мешавад, ки Суди конституцсионӣ аз 7 нафар иборат буда, яке аз онҳо намояндаи Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон мебошад. Ба вазифаи судяи Суди конституцсионӣ ҳукуқшиносе интихоб карда мешавад, ки синни ў аз 30 кам ва аз 65 зиёд набошад ва беш аз 10 сол собиқаи кории касбӣ дошта бошад. Тибқи Конституцсия ба ӯҳдаи Суди конституцсионӣ чунин салоҳият voguzor шудааст:

1. Муайян намудани мувофиқати қонунҳо, са-надҳои ҳуқуқии якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон, Маҷлиси миллӣ, Маҷлиси намоян-дагон, Президент, Ҳукумат, Суди Олӣ, Суди Олии иқтисодӣ ва дигар мақомоти давлатию ҷамъиятӣ, қарордодҳои ба қувваи қонун надаромадаи Тоҷи-кистон ба Конституцсия.

2. Ҳалли баҳсҳои байни мақомоти давлатӣ доир ба салоҳияти онҳо.

3. Иҷрои ваколатҳои дигаре, ки Конституцсия ва қонунҳо муайян кардаанд.

Чунонки аз ин нишондоди Конституцсия ва аз унвони худи суд бармеояд, Суди конституцсионӣ бо мақсади таъмини волоияти меъёрҳои Конституцсия

ва амали бевоситай он дар қаламрави чумхурӣ, ҳифзи Конститутсия, ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд таъсис гардидааст. Чунонки дар боло зикр намудем, Суди конститутсионӣ аз 7 нафар – раис, муовини раис ва 5 судя иборат аст, ки яке аз онҳо намояндаи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадаҳшон мебошад. Мӯҳлати ваколати судяҳои Суди конститутсионӣ 10 сол аст.

Раис, муовини раис ва судяҳои Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо пешниҳоди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба тариқи алоҳида интихоб карда мешаванд. Шахсе интихобшуда ҳисоб мегардад, ки аксарияти овози шумораи умумии аъзои Маҷлиси миллиро гирифта бошад.

Судяҳои Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вақти ичрои вазифаҳои худ мустақил буда, фақат тобеи қонун мебошанд. Ягон хел мудохила ба фаъолияти онҳо, инчунин ба ягон шакле таъсиррасонӣ бо мақсади мамониат кардан ба фаъолияти онҳо мумкин нест.

Мақоми судяи Суди конститутсионӣ бо ваколати вакилий, узвияти ҳизби сиёсӣ ва иттиҳодияи ҷамъиятию сиёсӣ, ишғоли вазифаи дигар, фаъолияти соҳибкорӣ, ичрои кор ва гирифтани музд дар дигар мақомоти давлатӣ ва ҷамъиятийӣ, машғулият ба фаъолияти ҳусусӣ, ба истиснои фаъолияти эҷодӣ, илмӣ ва омӯзгорӣ номувоғиқ мебошад.

Судяи Суди конститутсионӣ ҳуқуқ надорад, ки дар суд ё дигар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ба сифати ҳимоятгар ё намоянда, ғайр аз намояндаи қонунӣ

будан иштирок кунад, ягон шахсрө барои соҳиб шудан ба ҳуқуқ ё озод гардонидан аз масъулият ҳимоя намояд.

Судяи Суди конститутсиониро бе розигии Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарии чиной қашидан, ҳабс кардан, мавриди ҷораҳои ҷазои маъмурӣ қарор додан мумкин нест. Дастгир кардан, маҷбуран овардани вай факат дар мавриде мумкин аст, ки дар ҷои содир намудани ҷиноят боздошт шудааст ва дар ин бора фавран ба раиси Суди конститутсионӣ ё муовини ўхабар дода шуда бошад. Парвандаи чиной доир ба кирдори судяи Суди конститутсионӣ факат аз тарафи Прокурори генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз карда мешавад.

Бозхонди судяи Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо пешниҳоди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавридҳои зерин амалӣ мегардад:

- бо сабаби қонеъ гардонидани ҳоҳиши судя дар бораи истеъфояш; нисбати ў мавҷуд будани ҳукми айборкуни Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки эътибори қонунӣ пайдо кардааст; дар асоси қарори қувваи қонунӣ пайдокардаи суд дар бораи ғайри қобили амал, бедарак ғойбӯда ё фавтида донистани он; бо сабаби вафоти судя; машғул шудани судя ба фаъолияте, ки ба вазифаи ў номувоғиқ аст; маҳрум шудани судя аз шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон; содир намудани кирдоре, ки шаъну эътибори судяро паст мезанад.

Қарорҳои Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон қатъӣ буда, доир ба онҳо шикоят кардан

мумкин нест ва ичрои онҳо аз тарафи ҳамаи мақомот, корхонаҳо, муассисаҳо, ташкилотҳо, аҳзоби сиёсӣ ва дигар иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, шахсони мансабдор ва шаҳрвандон, ки қарорҳо ба онҳо даҳл доранд, ҳатмӣ мебошанд.

Санадҳои Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз қарор, хулоса ва таъинот иборатанд.

**Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон.** Чунонки аз унвони суд маълум аст, Суди Олии ҶТ мақоми олии судӣ ба ҳисоб меравад ва назорати судиро аз болои фаъолияти судҳои ҳарбии гарнizonҳо, Суди ВМҚБ, вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо, шаҳри Душанбе оид ба парвандаҳои гражданиӣ, ҷиноятӣ, маъмурий ва дигар парвандаҳои дар тобеияти ин судҳо буда ба амал мебарорад.

Бояд гуфт, ки вазифа ва салоҳияти Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон хеле мураккаб ва пурмасъулият мебошад.

Вай дар доираи салоҳияти худ парвандаҳоро ба сифати суди зинаи якум ва дуюм бо тартиби назоратӣ аз рӯи ҳолатҳои навошкоргардида баррасӣ менамояд; ҳуқуқ дорад дар бораи конститутсионӣ будани қонуни татбиқшуда оид ба парвандаи мушаҳҳас ба Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон муроҷиат намояд; таҷрибаи судиро ҷамъбаст менамояд, омори судиро таҳлил менамояд, ба судҳо доир ба масъалаҳои татбиқи қонунҳои амалқунанда, ки ҳангоми баррасии парвандаҳои судӣ ба миён меоянд, тавзеҳоти дастурӣ медиҳад, барои аз тарафи судҳо ичро намудани ин тавзеҳот назорат мекунад; дар доираи салоҳияташ масъалаҳоеро, ки аз шартномаҳои байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон бармеоянд, ҳаллу фасл ме-

намояд; дигар салоҳиятҳоеро, ки қонун пешбинӣ намудааст, амалий мегардонад.

Дар муайян кардани ҳайати Суди Олӣ бевосита Президент ва Маҷлиси миллӣ иштирок мекунанд. Чунончи, Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо пешниҳоди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар ҳайати раис, муовини якум, муовинон, судяҳо ва машваратчиёни халқӣ интихоб намуда, шуморай судяҳои Суди Олиро бо пешниҳоди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар менамояд.

Дар Суди Олӣ воҳидҳои зерини соҳторӣ - Пленуми Суди Олӣ, коллегияи судӣ оид ба парвандаҳои граждани Суди Олӣ, коллегияи судӣ оид ба парвандаҳои чиноии Суди Олӣ ва коллегияи ҳарбӣ таъсис дода мешаванд.

Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон зинаи олии судӣ буда, дар ҳайати Раиси Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини якум, муовинони ўва судяҳои Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон амал мекунад.

Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавридҳои зарурӣ, вале на камтар аз ду маротиба дар як сол даъват карда мешавад. Ҷаласаи Пленумро Раиси Суди Олӣ таъйин мекунад.

Тавзехоти дастурии Пленуми Суди Олӣ оид ба татбиқи қонунгузорӣ, ки дар мавриди баррасии парвандаҳои судӣ пайдо мешаванд, барои судҳо, дигар мақомоту шахсони мансабдор, ки қонуни тавзехшударо татбиқ менамоянд, ҳатмӣ мебошанд.

Санадҳои Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон - ҳалномаҳо, ҳукмҳо, таъинот ва қарорҳо мебошанд.

**Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон.** Дар давлатҳои пешрафтаи мутамаддини ҷаҳон ҳама гуна баҳсҳо дар мақомоти суд ҳал карда мешаванд. Бо ривоҷ ёфтани шаклҳои гуногуни моликият ва рушди соҳаи иқтисодӣ дар ин давлатҳо ҳоҳу ноҳоҳ зуд-зуд баҳсҳое пайдо мешаванд, ки мазмуни молумулкӣ ва иқтисодӣ доранд, яъне ба муносибатҳои пуливу молӣ, қарз, андоз, соҳибкорӣ ва тиҷорат даҳл мекунанд. Барои сари вақт ҳал намудани чунин баҳсҳои судҳои маҳсус – судҳои иқтисодӣ таъсис дода мешаванд.

Дар низоми судии ҶТ низ чунин навъи суд амал мекунад ва дар вилоятҳо ва шаҳри Душанбе судҳои иқтисодӣ ба ҳалли муаммоҳои соҳаи иқтисодӣ машғул мебошанд. То қабули Конституцияи соли 1994 баҳсҳои ҳочагии корхонаву ташкилотҳоро мақоми маҳсус - суди арбитражӣ ҳал мекард.

Ҳамин тавр, Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҳалли баҳсҳои иқтисодӣ ва парвандоҳои дигаре, ки аз тарафи судҳои иқтисодӣ мавриди баррасӣ қарор мегиранд, мақоми олии судӣ буда, дар шаклҳои мурофиавие, ки қонун пешбинӣ кардааст, ба фаъолияти онҳо назорат мекунад ва доир ба масъалаҳои таҷрибаи судӣ тавзеҳоти дастурӣ медиҳад.

Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз раис, муовини якум, муовини раис ва судяҳо иборат аст. Шумораи судяҳои ин судро Маҷлиси миллӣ бо пешниҳоди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар менамояд. Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳайати Пленуми Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раёсати Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон, коллегияи судии

ба тариқи апеллятсионӣ тафтиш намудани қонунӣ ва асоснок будани қарорҳои судҳои иқтисодӣ, ки эътибори қонунӣ пайдо накардаанд; коллегияи судии ба тариқи кассатсионӣ тафтиш намудани қонунӣ ва асоснок будани қарорҳои судҳои иқтисодӣ, ки эътибори қонунӣ пайдо кардаанд, амал мекунад.

Пленуми Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон зинаи олии судӣ буда, дар ҳайати Раиси Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини якум, муовинҳои ў ва судяҳои Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон амал мекунад.

Пленуми Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаҳои муҳимтарини фаъолияти судҳои иқтисодиро ҳал мекунад.

**Судҳои ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон.** Пайдоиши судҳои ҳарбӣ ба соҳибиستиклолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, таъсиси артиши миллӣ ва мақомоти ҳарбии Тоҷикистон вобастагӣ дорад.

Судҳои ҳарбӣ дар тамоми қисмҳои ҳарбӣ, муасисаю корхона ва ташкилотҳои Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон, қӯшунҳои дохилии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, қӯшунҳои сарҳадии Қумитаи ҳифзи сарҳади давлатии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти идораи ҳарбӣ ва дигар қисмҳои алоҳидаи ҳарбӣ адолати судиро ба амал мебароранд.

Дар қисмҳои ҳарбии дигар давлатҳо, ки дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон воқеъ гардидаанд, адолати судӣ аз номи Ҷумҳурии Тоҷикистон муوفиқи созишномаҳои баймзорасидаи байнидавлатӣ ба амал бароварда мешавад.

Судҳои ҳарбӣ дар ҳайати Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи принсиipi ҳудудӣ дар маҳалли воқеъшавии гарнизонҳо таъсис дода шуда, аз судҳои ҳарбии гарнизонҳо ва коллегияи ҳарбии Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон иборат мебошанд.

Фаъолияти судҳои ҳарбӣ ба ҳифзи ҳукуқу озодиҳои хизматчиёни ҳарбӣ, шаҳрвандоне, ки аз ҷамъомади ҳарбӣ мегузараанд ва дигар шаҳрвандон, ҳукуқ ва манфиатҳои қонунии қисмҳо, корхонаю муассиса ва ташкилотҳои ҳарбӣ, мустаҳкам кардани қонуният ва тартиботи ҳукуқӣ нигаронида шудааст.

Ба судҳои ҳарбӣ ҳалли чунин парвандаҳо voguzor шудааст:

- парвандаҳо дар бораи тамоми ҷиноятҳое, ки хизматчиёни ҳарбӣ, ҳамчунин ўҳдадорони ҳарбӣ дар давраи гузаштани ҷамъомади ҳарбӣ содир намудаанд; парвандаҳо дар бораи тамоми ҷиноятҳое, ки шаҳсони ҳайати афсарӣ, прапорщикҳо, сержантҳо, старшинаҳо ва аскарони Вазорати амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон, хизматчиёни ҳарбии қӯшунҳои сарҳадии Кумитаи ҳифзи сарҳади давлатии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамчунин хизматчиёни ҳарбии Гвардияи миллӣ ва Вазорати ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон содир кардаанд;

- парвандаҳо дар бораи ҷиноятҳое, ки хизматчиёни ҳарбии қӯшунҳои дохилӣ, воҳидҳо ва қисмҳои милисаи аз рӯи даъват ташкилкардашудаи Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва соҳтмончиёни ҳарбӣ содир кардаанд;

- парвандаҳо дар бораи ҷиноятҳо бар зидди тартиби муқарраршудаи адои хизмат, ки шаҳсони ҳайати

роҳбарикунданаи муассисаҳои ислоҳӣ содир намудаанд;

- парвандаҳо дар бораи ҷосусӣ;
- парвандаҳо дар бораи ҷиноятҳое, ки қонун пешбинӣ кардааст.

Ба низоми судҳои ҳарбӣ коллегияи ҳарбии Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва судҳои ҳарбии гарнizonҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил мешаванд.

Суди ҳарбии гарнizon дар ҳудуде, ки як ё якчанд гарнizonи ҳарбӣ воқеъ гардидааст, ташкил мешавад ва аз раис, муовини раис, судяҳо ва машваратчиёни халқӣ иборат аст. Дар судҳои ҳарбие, ки аз панҷ ва зиёда аз он судяҳо иборат аст, вазифаи муовини раис муқаррар карда мешавад.

Шумораи судяҳоро барои ҳар як суди ҳарбии гарнizon Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар менамояд.

### **Саволҳо:**

1. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қадом мақомоти давлатӣ адолати судиро ба амал мебарорад?
2. Фаъолияти судяҳоро ғайр аз Конститутсия боз қадом санади меъёриву ҳукуқӣ ба танзим медарорад?
3. Адолати судӣ чист?
4. Принсипҳои адолати судӣ қадомҳоянд ва чӣ гуна мазмун доранд?
5. Мурофиаи судӣ бо қадом забон сурат мегирад?
6. Мафҳуми даҳлнопазирӣ ба кори судяро Шумо чӣ гуна мефаҳмед?
7. Парвандаи ҷиноятиро нисбати судя кӣ оғоз карда метавонад?
8. Судяҳои қадом мақомоти судӣ бо пешниҳоди Шӯрои адлия аз ҷониби Президент таъин ва озод карда мешаванд?
9. Кихо ба вазифаи судяҳои Суди Олий, Суди Олии иқтисодӣ, Суди ВМКБ, суди вилоят

ва шаҳри Душанбе интихоб ва таъин шуда метавонанд? 10. Мӯҳлати ваколати судяҳо чанд сол аст? 11. Оё судя хуқуқи ба истеъро баромадан дорад ва он чӣ гуна амалӣ мегардад? 12. Низоми судии Ҷумҳурии Тоҷикистонро номбар кунед. 13. Суди конституционӣ дар низоми судӣ чӣ гуна мавқеъ дорад? 14. Салоҳияти Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистонро номбар кунед. 15. Мақсади таъсиси судҳои ҳарбӣ чист? 16. Судҳои иқтисодӣ ба ҳалли кадом масъалаҳо машғуланд?

## **МАВЗҮИ 12. ҲОКИМИЯТИ МАҲАЛЛӢ**

Ҳокимияти маҳаллӣ аз мақомоти намояндагии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти ичроими маҳаллии ҳокимияти давлатӣ иборат мебошад (моддаи 76 Конститутсия). Фаъолияти онҳо дар асоси Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 17 майи соли 2004 «Дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ», қонунҳо, дигар санадҳои меъёрии хукуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин санадҳои хукуқии байнамилалие, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, ба танзим дароварда мешавад. Асоси иқтисодӣ ва молиявии фаъолияти мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатиро маблағҳои буҷетӣ, моликияти онҳо, инчунин объектҳое, ки барои хочагидорӣ ба онҳо супорида шудаанд ва он объектҳо манбаи ба даст овардани даромад ва қонеъ гардонидани талаботи иҷтимоию иқтисодии аҳолӣ мебошанд, ташкил медиҳанд. Онҳо фаъолияти худро бо роҳи фароҳам овардани шароити мусоид барои аз ҷониби шаҳрвандон амалӣ намудани хукуқҳои конститутсионии худ оид ба иштирок дар идоракунии корҳои давлатӣ ва ҷамъиятӣ анҷом медиҳанд.

Фаъолияти мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар асоси принципҳои қонуният ва адолати иҷтимоӣ; хифзи хукуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд; мутобиқати манфиатҳои маҳаллӣ ва умумидавлатӣ; ба таври демократӣ, ошкоро ва бо дарназардошти гуногунандешии сиёсӣ ҳал намудани масъалаҳо; масъулият барои натиҷаҳои фаъолияти худ дар назди аҳолӣ; изҳори иродай аҳолӣ ба воситаи Маҷлиси вакiloni ҳалқи даҳлдор; мустақилияти мақомоти

маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар ҳалли масъалаҳои доираи ваколати худ; ҳатмӣ будани иҷрои санадҳои мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, ки дар доираи ваколати онҳо қабул шудаанд; дастаҷамъӣ будани фаъолияти мақомоти намояндагии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва яккасардории фаъолияти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ба роҳ монда шудааст.

Қисми таркибии мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатиро мақомоти намояндагии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ташкил медиҳад. Он аз Маҷлиси вакилони ҳалқи Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия иборат мебошад. Маҷлиси вакилони ҳалқи Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳияро интихобкунандагони воҳидҳои марзию маъмурии даҳлдор дар асоси принсипҳои умумӣ, барабар, мустақим, бо овоздиҳии пинҳонӣ ба мӯҳлати 5 сол интихоб мекунанд. Ҳар як шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон аз синни 18 метавонад вакили Маҷлиси вакилони ҳалқи даҳлдор интихоб шавад. Шумораи вакилони Маҷлиси вакилони ҳалқи даҳлдорро Маҷлиси вакилони ҳалқи Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия дар доираи меъёрҳои зерин муайян мекунад: барои Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон, вилоят ва шаҳри Душанбе – то 70 нафар барои шаҳр ва ноҳия то 40 - нафар.

Маҷлиси вакилони ҳалқ дар сурати интихоб шудани на камтар аз се ду ҳиссаи шумораи умумии муқарраршудаи вакилони он ваколатдор мебошад. Тартиби интихоби вакилони Маҷлиси вакилони ҳалқро Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон

аз 20 декабри соли 1999 «Дар бораи интихоботи вакилон ба маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ» танзим менамояд.

Маҷлиси вакилони халқ дорои салоҳиятҳое мебошад, ки қонунгузории амалқунанда муайян намудааст. Ба салоҳияти он қабули буҷет, назорат аз болои он ва тасдиқи ҳисботи он; муқаррар намудани андоз ва пардохтҳо мувофиқи қонун; тарзи идора ва ихтиёрдорӣ намудани моликияти коммуналиро муайян намудан ва истифодаи самараноки онро назорат кардан; дар доираи ваколати худ муносибатҳои вобаста ба истифодаи об, замин ва дигар сарватҳои табииро тибқи санадҳои меъёрии ҳукуқ танзим намудан, баррасӣ намудани ҳисботи роҳбарони соҳтори маҳаллии мақомоти марказии ҳокимиyaти ичроия ва ташкилотҳои даҳлдор ва ҳангоми зарурат ба мақомоти даҳлдор дар ҳусуси ба ҷавобгарӣ қашидани шахсони мансабдори он пешниҳод ирсол намудан; дар ҳолатҳои муқаррарнамудаи қонун пеш аз мӯҳлат қатъ намудани ваколати вакiloni Маҷлиси вакiloni халқи даҳлдор; оид ба таъмини ҳукуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд тибқи санадҳои меъёрию ҳукуқӣ тадбирҳои зарурӣ андешидан; оид ба тағиیر додани сарҳади марзҳои маъмутиву ҳудудӣ қарори ҳудро ба мақомоти даҳлдор пешниҳод намудан; комиссияҳои доимӣ, муваққатӣ ва мақомоти дигарро таъсис додан; ҳайат ва низомномаи онҳоро тасдиқ намудан; дастури Маҷлиси вакiloni халқро қабул намудан ва дигар салоҳиятҳоеро, ки амалӣ намудани онро қонунгузорӣ муқаррар намудааст, дохил мешаванд.

Ҳамзамон Маҷлиси мақомоти намояндагии маҳаллии ҳокимиyaти давлатӣ ҳукуқ дорад, ки ба Раиси Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон, вило-

ят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия ҳангоми мавҷуд будани асос бо овоздиҳии пинҳонӣ ва бо тарафдории на камтар аз се ду ҳиссаи шумораи умумии вакилони Маҷлиси вакилони ҳалқи даҳлдор нобоварӣ изҳор намуда, ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи озод намудани ў пешниҳод манзур намояд.

Шакли асосии фаъолияти Маҷлиси вакилони ҳалқ ичлосия мебошад. Ичлосияи якуми он на дертар аз як моҳи баъди интихоботи Маҷлиси вакилони ҳалқ аз тарафи раиси Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия ва дар вақти набудани раис аз тарафи яке аз муовинони ў, ки вакили ин Маҷлиси вакилони ҳалқ мебошад, даъват карда мешавад. Ичлосия соле на камтар аз чор маротиба даъват карда мешавад. Ичлосияи Маҷлиси вакилони ҳалқ бо ташабbusi на камтар аз се як ҳиссаи шумораи умумии вакилони он низ даъват шуда метавонад. Қарор дар бораи даъвати ичлосия на дертар аз 10 рӯзи то баргузоршавии ичлосия ва дар ҳолатҳои зарурӣ фавран қабул карда шуда, ба маълумоти вакilon расонида мешавад.

Ичлосияи маҷлиси вакилони ҳалқро раис ва ҳангоми набудани раис яке аз муовинони ў, ки вакили маҷлиси вакилони ҳалқ мебошад, мекушояд ва ба он раисӣ мекунад. Ичлосия дар сурате ваколатдор ҳисбода мешавад, ки дар он на камтар аз се ду ҳиссаи шумораи муқарраршудаи вакilon иштирок дошта бошанд. Аз рӯи масъалаҳое, ки дар ичлосия баррасӣ мешаванд, маҷлиси вакилони ҳалқ бо овоздиҳии ошкоро ё пинҳонӣ бо тарафдории аз нисф зиёд ё аз се ду ҳиссаи шумораи умумии вакilon қарор қабул мекунанд. Қарорҳои маҷлиси вакилони ҳалқ дар ҳудуди он хусусияти умуниҳатмӣ доранд. Ҳамзамон, ичрои

қарорҳои Маҷлиси вакилони халқ, ки дар доираи ваколати он қабул шудаанд, барои мақомоти давлатӣ, муассисаҳо, корхонаҳо ва ташкилотҳо, новобаста аз тобеияти идоравӣ ва шакли моликияташон, шахсони мансабдор ва шаҳрвандон дар ҳудуди даҳлдор ҳатмӣ мебошанд. Маҷлиси вакилони халқ метавонад қарорҳои ҳудро тағиیر дихад ва ё бекор қунад. Дар сурати ба Конститутсия ва қонун мувофиқат накардан санадҳои Маҷлиси вакилони халқ онҳо аз тарафи ҳуди Маҷлиси вакилони халқ, мақомоти болой ва ё суд бекор карда мешаванд. Дар фаъолияти Маҷлиси вакилони халқ мавқеи комиссияи доимӣ хеле қалон аст. Онҳоро Маҷлиси вакилони халқ таъсис медиҳад. Номгӯй ва шумораи ҳайати комиссияи доимӣ ва муваққатиро бо пешниҳоди Раиси маҷлиси вакилони халқ Маҷлиси вакилони халқ муайян менамояд. Раис ва аъзои онҳо аз ҳисоби вакilon интихоб карда мешаванд. Комиссияҳои мазкур бо мақсади мусоидат ба баррасии пешакии масъалаҳо ва ба иҷлосия манзур намудани онҳо, татбиқи қарорҳои Маҷлиси вакилони халқ ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода мешаванд.

Қисми дигари мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатиро мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ташкил медиҳад. Он аз Раиси Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия, идораҳо, кумитаҳо, шӯъбаҳо ва дигар соҳторҳои маҳаллии мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия иборат мебошад. Раис намояндаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, ҳокимияти иҷроияро дар маҳал амалӣ менамояд ва мақомоти намояндагӣ ва иҷроияро дар воҳидҳои марзию маъмурии даҳлдор сарварӣ мекунад. Вайро Президенти

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба вазифа таъин ва аз вазифа озод менамояд ва ба тасдиқи Маҷлиси вакилони ҳалқи дахлдор пешниҳод менамояд. Дар сурати дар маҷлиси вакилони ҳалқи дахлдор тасдиқ нашудани номзадии раис Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ дорад ўро такроран ба Маҷлиси вакилони ҳалқ барои тасдиқ пешниҳод намояд ё шахси дигарро ба ин вазифа таъин намуда, барои тасдиқ ба Маҷлиси вакилони ҳалқ пешниҳод намояд. Ҳамзамон, ҳангоми пешниҳоди Президентро дар хусуси аз вазифа озод намудани раис тасдиқ накардани маҷлиси вакилони ҳалқи дахлдор, масъала тақроран барои тасдиқ пешниҳод карда мешавад. Дар сурате ки шахс вакили маҷлиси вакилони ҳалқи дахлдор набошад, ў ба вазифаи раис ҳамчун иҷроқунанда таъин карда ва баъди вакил интихоб шуданаш бо тартиби дар боло овардашуда ба вазифа таъин ва барои тасдиқ пешниҳод карда мешавад. Раис дар ҳудуди воҳидҳои марзию маъмурии дахлдор салоҳиятҳои муайянкардаи қонунгузориро амалӣ менамояд.

Вай иҷлосияи вакилони маҷлиси ҳалқро давват намуда, ба он раисӣ мекунад, фаъолияти комиссияҳои доимии маҷлиси вакилони ҳалқро ҳамоҳанг месозад, лоиҳаи буҷетро барои қабул ба маҷлиси вакилони ҳалқ пешниҳод менамояд, пас аз қабул иҷрои онро таъмин ва аз рӯи он ҳисбот медиҳад, барои тасдиқи Маҷлиси вакилони ҳалқ барномаҳои тараққиёти иҷтимоию иқтисодӣ ва дигар барнома ва нақшаҳои рушди иҷтимоиро пешниҳод менамояд ва доир ба иҷрои онҳо дар иҷлосия ҳисбот медиҳад, дар доираи ваколати ҳуд оид ба тақмили тартиботи ҳуқуқӣ ва пурзӯр намудани мубориза бо ҷинояткорӣ, таъмини амнияти шаҳрвандон, ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои онҳо

чораҳо меандешад, моликияти коммуналиро дар доираи ваколати худ идора менамояд, дар доираи ваколати худ масъалаҳои оид ба заминро ҳал менамояд, ташкилотҳо, муассисаҳо ва корхонаҳои давлатиеро, ки ба моликияти коммуналӣ асос ёфтаанд, бо тартиби муқарраркардаи қонунгузорӣ таъсис ва барҳам медиҳад, қабули шаҳрвандонро ба роҳ меноманд, арзу шикоят ва таклифҳои онҳоро баррасӣ менамояд, инчунин дигар ваколатҳоеро, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар намудааст, амалӣ менамояд.

Оид ба масъалаҳои ваколати худ раис дар назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти болоӣ ва маҷлиси вакилони ҳалқи даҳлдор ҳисботдиҳанд ва масъул мебошад.

Раиси Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон, вилоят, шаҳр ва ноҳия ҳангоми дар асоси аризai худ ба истеъло рафтанд; ба қувваи қонунӣ даромадани ҳалномаи суд дар хусуси гайри қобили амал донистани ў; ба қувваи қонунӣ даромадани ҳукми айборкуни суд, мунтазам ичро накарданӣ ўҳдадориҳои хизматӣ ва қатъи шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз вазифа озод карда мешавад.

Мувофиқи моддаи 78 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мақомоти худидоракуни шаҳраку деха ҷамоат аст. Фаъолияти ҷамоат дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти худидораи шаҳрак ва деха» аз 1 декабри соли 1994 ба танзим дароварда мешавад. Мутобиқи Қонуни мазкур худидораи маҳаллӣ аз низоми ташкили фаъолияти аҳолӣ барои мустақилона ва таҳти масъулияти худ мустақиман ё ба воситаи мақомоти интихобкардаи худ дар асоси қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон

ҳаллу фасл намудани масъалаҳои дорои аҳамияти маҳаллӣ иборат аст. Мақомоти худидораи маҳаллӣ масъалаҳоеро, ки ба салоҳияти онҳо тааллук дорад, мустақиман ё ба воситай намояндагони худ ҳал менамоянд. Мақомоти худидораи шаҳрак ва деҳа ҷамоат мебошад. Онҳо аз рӯи усули марзӣ ташкил карда мешаванд. Шакли асосии худидораи маҳаллии шаҳрвандон Мачлиси намояндагон мебошад. Дар кори ҷамоатҳо шаҳрвандоне иштирок менамоянд, ки синнашон ба 18 расидааст ва дар худуди мазкур доимӣ истиқомат мекунанд.

Ҷамоатро раиси ҷамоат бо маслиҳати Мачлиси даҳлдори вакилони ҳалқ ё раиси шаҳр, ноҳия дар мавриди зарурат, вале соле камаш ду бор даъват мекунад. Ҷамоат инчунин аз тарафи Мачлиси вакилони ҳалқ, раиси шаҳр, ноҳия ё худ бо ташаббуси камаш сеяки шаҳрвандоне, ки ҳуқуқи дар ҷамоат иштирок кардан доранд, даъват шуда метавонад.

Дар ҷамоати шаҳрак намояндагони қӯчаҳо, маҳаллаҳо, дигар воҳидҳои марзии қаламрави он, дар ҷамоати деҳот бошад, намояндагони деҳаҳои даҳлдор чун вакил иштирок менамоянд. Меъёри намояндагӣ ва тартиби пешбарии вакил аз тарафи Мачлиси вакилони ҳалқи шаҳр, ноҳия ё раиси шаҳр ё ноҳия муқаррар карда мешавад.

Ҷамоатҳо ба шарте босалоҳият ҳисоб карда мешаванд, ки дар онҳо камаш аз се ду ҳиссаи намояндагони шаҳрвандони ба ҷамоатҳо пешбари гардида ҳозир бошанд.

Барои иҷрои кори ҷамоат раёсат интихоб карда мешавад. Ҷамоатро раиси он идора мекунад. Қарорҳо аз рӯи ҳамаи масъалаҳо бо овоздииши ошкоро ва бо аксарияти оддии овозҳои ҳозирон қабул кар-

да мешаванд. Раиси чамоатро бо пешниҳоди раиси шаҳр ё нохияи дахлдор чамоат интихоб мекунад. Шумораи ҳайат ва муовинони раиси чамоатро раиси шаҳр ё нохия муқаррар менамояд. Муовинони раис ва котиби чамоат бо пешниҳоди раиси чамоат он гоҳ интихобшуда ҳисоб меёбанд, ки ба тарафдории онҳо зиёда аз нисфи ҳозирон овоз дода бошанд. Раис, муовинони раис ва котиби чамоат ба мӯҳлати 5 сол интихоб карда мешаванд.

Раис, муовинони ў ва котиби чамоат пеш аз мӯҳлат аз нав интихоб шуданашон мумкин аст. Ин дар мавриди мунтазам риоя накардан Конститусия, қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ичро накардан қарорҳои чамоат, маҷлиси вакилони халқ, санадҳои Президент ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, эътибор пайдо кардан ҳукми суд, инчунин аз ҳудуди чамоати дахлдор кӯчида рафтан ва шахси бешаҳрванд шудан имконпазир мебошад.

Асоси иқтисодӣ ва молиявии мақомоти худидораро моликияти он ташкил медиҳад. Иншоотҳои соҳташуда, харида ё худ бо тартиби муқарраркардаи қонун додаи муассисаҳои ҷамъиятӣ, иҷтимоиву маданий ва таъиноти дигар, инчунин воситаҳои нақлиёт, лавозимоти ҳочагӣ ва амволи дигар ба моликияти мақомоти худидора дохил мешаванд. Захираи молиявии мақомоти худидора аз маблағи буҷет, ки маҷлисҳои шаҳрӣ ва нохиявии вакилони халқ бо тартиби муайянкардаи қонун ҷудо мекунанд, аз саҳми ихтиёрии шаҳрвандон ва колективҳои меҳнатӣ, маблағи аз фондҳои ҳайрия ва манбаъҳои дигар ҷудокарда ҳосил мешавад. Ҷамоат фаъолияти худро дар доираи ваколатҳои худ, ки қонунгузорӣ муқаррар намудааст, ба роҳ мемонад. Аз ҷумла, ободонии шаҳраку деха

ва хизматрасонӣ ба аҳолии маҳалро ба роҳ монда, нақшай чорабиниҳои ободонӣ ва беҳбудии вазъи санитарии маҳал, инчунин нақшай харочоти мақомоти худидораро тасдиқ мекунад, ба харочоти маблағи дар ихтиёраш буда назорат мекунад ва масъалаҳои дар қаламрави худ мувофиқи тартиби муқарраркардаи қонун таъсис намудани корхонаҳои хурд, кооперативҳо, устохонаҳо ва сехҳои ҳунармандиро ҳал мекунад. Ҳамзамон, масъалаҳои дигареро, ки қонунгузорӣ ба салоҳияти ўодааст, амалӣ менамояд. Ҷамоат дар доираи ваколатҳояш қарорҳо қабул мекунад, ки ичрои онҳо барои ҳамаи шаҳрвандони ҳудуди ҷамоат ҳатмӣ мебошад. Аз болои қарорҳои ғайриқонуни ҷамоат ба суд ё Маҷлиси вакилони ҳалқ шикоят кардан мумкин аст.

Раиси ҷамоат дастгоҳи ҳудро дорад, ки шумораи кормандони он бо маслиҳати Маҷлиси вакилони ҳалқи шаҳр, ноҳия ё аз тарафи раиси он муқарраркарда мешавад. Раиси ҷамоат ичрои қарорҳои ҷамоат, инчунин фаъолияти ҷории онро ба роҳ мемонад. Барои ичрои талаботи меъёрҳои Конститусия, қонунҳо, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар ҳудуди ҷамоат кор мебарад, захираҳои молиявиро ихтиёрдорӣ менамоянд, бо шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ шартномаҳо мебандад, манфиатҳои шаҳрвандонро дар мақомоти ҳокимиияти давлатӣ, судҳо, дар муносибат бо ташкилотҳо дар ҳолатҳои пешбининамудаи қонунгузорӣ ҳимоя менамояд, дар бораи беҳбудии шароити моддӣ ва манзилию майшии шаҳрвандон ҷораҳо меандешад, назорати ҷамъиятиро ба кори ташкилотҳои савдо, хизматрасонии майшиӣ, иҷтимоиву маданий ҳудуди худ ба роҳ мемонад; ба ташкили назорати вазъи санитарии маҳалҳо, манбаъҳои обрасонӣ, манзилу

мактабҳо ва муассисаҳои дигар мусоидат меқунад; ба ҳифзу истифодаи амволи бесоҳиб, инчунин амволе, ки бо тариқи мерос ба давлат гузаштааст, тадбирҳо меандешад; бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар таъмини тартиботи чамъиятӣ дар қаламрави дахлдор ҳамкорӣ менамояд; шаҳрвандонро дар ҷои кор қабул меқунад, арзу шикояти шаҳрвандонро баррасӣ менамояд, доир ба онҳо ҷораҳои дахлдор меандешад ва дигар ваколатҳои пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистонро амалӣ менамояд.

Бояд қайд кард, ки мутобики қонунгузории амалкунанда мақомоти худидораи шаҳрак ва дехот мақомоти давлатӣ ба ҳисоб намераванд ва дар низоми мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ҷои мустақил надоранд, ҳарчанд ки дар доираи худидораи маҳаллий салоҳияти васеъ доранд.

### **Саволҳо:**

1. Ҳокимияти маҳаллий аз қадом мақомотҳо иборат мебошад?
2. Фаъолияти мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар асоси қадом принсипҳо амалӣ карда мешавад?
3. Мақомоти намояндагии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ба қадом мӯҳлат ва дар асоси қадом принсипҳо интихоб карда мешавад?
4. Дар бораи салоҳиятҳои маҷлиси вакилони ҳалқ маълумот диҳед.
5. Шакли асосии фаъолияти маҷлиси вакилони ҳалқ чӣ мебошад?
6. Дар бораи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ маълумот диҳед.
7. Ҷамоат чӣ гуна мақомот мебошад?
8. Дар бораи асоси иқтисодӣ ва молиявии мақомоти худидораи маҳаллий маълумот диҳед.

# МУНДАРИЧА

<b>МУҚАДДИМА.....</b>	<b>3</b>
<b>ФАСЛИ I. ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ.....</b>	<b>7</b>
<b>МАВЗЎИ 1. ПАЙДОИШ, МОҲИЯТ ВА ШАКЛҲОИ ДАВЛАТ.....</b>	<b>7</b>
1.Пайдоиш, моҳият, нишонаҳо ва навъҳои таърихии давлат. ....	7
2.Шаклҳои давлат.....	18
3.Самтҳои асосии фаъолияти давлат.....	21
<b>МАВЗЎИ 2. ДАВЛАТИ ҲУҚУҚБУНЁД.....</b>	<b>25</b>
Давлати ҳуқуқбунёд ва нишонаҳои он.....	25
2. Ҷамъияти шаҳрвандӣ ва давлати ҳуқуқбунёд. ....	31
<b>МАВЗЎИ 3. ҲУҚУҚ ВА МОҲИЯТ И ОН.....</b>	<b>35</b>
1. Мафхум, нишона ва навъҳои таърихии ҳуқуқ. ....	35
2. Мафхум ва намудҳои меъёрҳои ҳуқуқӣ.....	41
3. Сарчашмаҳои ҳуқуқ.....	44
4. Мафхуми муносибатҳои ҳуқуқӣ ва таркиби он.....	54
5.Соҳаҳои ҳуқуқи Ҷумҳурии Тоҷикистон.....	56
6. Ҳуқуқвайронкунӣ ва ҷавобгарии ҳуқуқӣ.....	57
<b>МАВЗЎИ 4. ШУУРИ ҲУҚУҚӢ ВА МАДАНИЯТИ ҲУҚУҚӢ.....</b>	<b>63</b>
1.Мафхум, таркиб ва намудҳои шуури ҳуқуқӣ. ....	63
2.Маданияти ҳуқуқӣ.....	69
<b>МАВЗЎИ 5. ҲУҚУҚ ВА АХЛОҚ.....</b>	<b>73</b>
<b>МАВЗЎИ 6. ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН, СОХТ ВА РУКНҲОИ ДАВЛАТДОРИИ ОН.....</b>	<b>77</b>
1. Давлатдории ҳалқи тоҷик дар замони қадим,	

асрҳои миёна ва давраи нав.....	77
2. Давраи шӯравии рушди давлатдории тоҷикон.....	83
3. Эъломияни истиқолияти давлатии Тоҷикистон ва оғози бунёди Ҷумҳурии Тоҷикистон.....	88
4. Ҷумҳурии Тоҷикистон: асосҳои сохтори конститутсионӣ ва руқнҳои давлатдорӣ.....	92

<b>МАВЗӮИ 7. СОХТИ СИЁСӢ, ИҚТИСОДӢ ВА ИҼТИМОИИ ҶУМҲУРИИ ТОҼИКИСТОН.....</b>	<b>107</b>
1. Соҳти сиёсӣ.....	107
2. Соҳти иқтисодӣ.....	112
3. Соҳти иҷтимоӣ.....	115

<b>МАВЗӮИ 8. ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҼИКИСТОН.....</b>	<b>119</b>
1. Сабабҳо ва таърихи таъсиси мансаби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.....	119
2. Президент – сарвари давлат ва ҳокимияти иҷроия (Ҳукумат).....	124
3. Салоҳияти Президент.....	129
4. Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.....	133
5. Санадҳои Президент ва масъалаҳои таъминоту ҳимояи ӯ....	134

<b>МАВЗӮИ 9. ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҼИКИСТОН.....</b>	<b>138</b>
1. Мағҳуми ҳокимияти иҷроия ва нақши он дар ҳокимияти давлатӣ.....	138
2. Тарзи ташкил, соҳтор ва таркиби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон.....	141
3. Салоҳияти Ҳукумат ва шаклҳои фаъолияти он.....	145
4. Муносабати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти судӣ ва иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ.....	149

<b>МАВЗӮИ 10. МАҼЛИСИ ОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҼИКИСТОН.....</b>	<b>152</b>
---	------------

1. Ҳокимияти қонунгузор ва мавқеи он дар таҷзияи ҳокимияти давлатӣ.....	152
2. Маҷлиси Олӣ - парламенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.....	154
3. Маҷлиси миллӣ.....	158
4. Маҷлиси намояндагон.....	160
5. Фаъолияти қонунгузории Маҷлиси Олӣ.....	163
<b>МАВЗӮИ 11. ҲОКИМИЯТИ СУДӢ.....</b>	<b>168</b>
1. Мағхумҳои ҳокимияти судӣ ва адолати судӣ. Принсипҳои адолати судӣ.....	168
2. Мавқеи судя дар мақомоти судӣ: тарзи интихоб, таъин ва озодкуниву бозхонд.....	173
3. Низоми судии Ҷумҳурии Тоҷикистон.....	175
<b>МАВЗӮИ 12. ҲОКИМИЯТИ МАҲАЛӢ.....</b>	<b>186</b>

Маҳмудов М.А., Раҳимов М.З.

## АСОСҲОИ ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Китоби дарсӣ барои хонандагони синфи 8-уми мактабҳои  
таҳсилоти умумӣ.

Муҳаррир *A. Асадов*

Тарроҳ *P. Галимов*

Муҳаррири техниқӣ *A. Камолов*

Хуруфчин *Z. Ҷӯраева*



9 789994 731305

Ба матбаа 27.07.06. супорида шуд. Ба чопаш 4. 08. 2006 имзо шуд.

Андозаи 60x84 1/16. Чопи оғсетӣ. Коғази оғсетӣ.

Чузъи чопии шартӣ 12,5. Адади нашр 120000.

Супориши №114/06

Муассисаи нашриявии «Маориф ва фарҳанг»-и Вазорати фарҳанги  
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734018, ш. Душанбе,

кӯчаи Н. Қаробоев, 17.

Тел/факс: 233-93-97. Е-mail: najmidin64@mail.ru.